

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

ТДУ: 811.111-3+811.21/22(575.3)

ТБК: 81 (2T)

M -91

Бо ҳуқуқи дастнавис

МУРОДОВА ПАРВИНА БОБОЧНОВНА

**МАВЗУЪ: ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ ВОЖА-ИСТИЛОҲОТИ
ҲАРБӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

(дар заманаи фарҳангҳои тафсирии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ)

Ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ - таъриҳӣ,
қиёсӣ ва муқоисавӣ

ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои филология

Роҳбари илмӣ:
доктори илмҳои филология,
профессор Қ. Тӯраҳасанов

Душанбе – 2024

Мундарица

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО	4
Муқаддима	5
БОБИ I. ЗАМИНАХОИ НАЗАРИЯВИИ ОМӮЗИШИ МУ҆КОИСАВИИ ВОЖА-ИСТИЛОҲОТИ ҲАРБӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ	18
Мулоҳизоти муқаддамотӣ	
1.1. Омӯзиши заминаҳои назариявии таҳқиқи вожа-истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ	19
1.2. Шарҳи мағҳуми истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар сарчашмаҳои забоншиносӣ	29
1.2.1. Омӯзиши назарияи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забоншиносии тоҷик	32
1.2.2. Омӯзиши назарияи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забоншиносии рус	34
1.2.3. Омӯзиши назарияи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забоншиносии муосири тоҷик	37
1.2.4. Аз таърихи омӯзиши истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ	41
1.2.5. Аз таърихи омӯзиши истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ	47
Хулосаи боби якум	52
БОБИ II	55
ШАРҲУ ТАФСИРИ МА҆ННОИИ ВОЖАЮ ИСТИЛОҲОТИ ҲАРБӢ ДАР ЛУҒАТҲОИ ТАФСИРИИ ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ	55
2.1. Усулҳои асосии истилоҳсозӣ ва шарҳу тафсири истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ	55
2.1.1. Шарҳи вожа-истилоҳоти сода дар забони тоҷикӣ	59
2.1.2. Шарҳи вожа – истилоҳоти сода дар забони англисӣ	66
2.1.3. Шарҳи вожа – истилоҳоти сохта дар забони тоҷикӣ	68
2.1.4. Шарҳи вожа-истилоҳоти сохта дар забони англисӣ	76
2.1.5. Шарҳи вожа – истилоҳоти мураккаб дар забони тоҷикӣ	83
2.1.6. Шарҳи вожа-истилоҳи мураккаб дар забони англисӣ	91
2.1.7. Шарҳи ибора-истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ	92
2.1.8. Шарҳи ибора – истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ	96
Хулосаи боби дуюм	97
БОБИ III	100
ШАРҲУ ТАВЗЕҲИ ЭТИМОЛОГИИ ВОЖА-ИСТИЛОҲОТИ ҲАРБӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ	100
3.1. Шарҳи этимологии вожа-истилоҳи ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ	100

3.1.1 Шарҳи вожа-истилоҳоти аслии ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ	102
3.1.2. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии арабӣ дар забони тоҷикӣ	107
3.1.3. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии русӣ дар забони тоҷикӣ	112
3.1.4. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии лотинӣ дар забони тоҷикӣ.....	117
3.1.5. Шарҳи вожа-истилоҳоти юонии ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ.....	122
3.1.6. Шарҳи вожа-истилоҳоти фаронсавӣ дар забони тоҷикӣ.....	128
3.1.7. Шарҳи вожа-истилоҳоти олмонии ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ.....	135
3.1.8.Шарҳи вожа истилоҳоти англисии ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ.....	140
3.2. Шарҳи этимологии вожа-истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ	141
3.2.1. Шарҳи вожа-истилоҳи ҳарбии аслӣ дар забони англисӣ	141
3.2.2. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии лотинӣ дар забони англисӣ	145
3.2.3. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии юонӣ дар забони англисӣ	148
3.2.4. Шарҳи вожа-ислоҳоти фаронсавӣ дар забони англисӣ	151
3.2.5. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии олмонӣ дар забони англисӣ	153
Хулосаи боби сеюм	155
Хулоса.....	158
Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ	
АДАБИЁТ	162

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО

А-Арабӣ

Анг-англисӣ

Л-лотинӣ

Олм-олмонӣ

Р-русиӣ

Тур-туркӣ

Фар-фаронсавӣ

Ю-юнонӣ

БҚ-Бурҳони қотеъ

В-вожаномак

ЛРТ-Луғати русӣ-точикиӣ

ЛФ-Луғати фурс

ЛҲРТ-Луғати ҳарбии русӣ-точикиӣ

ҒЛ-Ғиёс-ул-луғот

ФҲФРРФ-Фарҳанги ҳарбии форсӣ-русиӣ ва русӣ-форсӣ

ФЭЗ-Фарҳанги энсиклопедии забоншиносӣ

АЗИ – Асосҳои забоншиносии эронӣ

ФФА – Фарҳанги форсии Амид

ФАТ-Фарҳанги англисӣ-точикиӣ

ФБС – Фарҳанги бузурги сухан

ФБАРРА-Фарҳанги бузурги англисӣ-русиӣ ва русӣ-англисӣ

ФЗТ – Фарҳанги забони точикиӣ

ФМШ-Фарҳанги муҳтасари «Шоҳнома»

ФТЗТ – Фарҳанги тафсирии забони точикиӣ

ФМАР – Фарҳанги мукамали англисӣ-русиӣ

ФРФ-Фарҳанги русӣ-форсӣ

ФФР – Фарҳанги форсӣ-русиӣ

ФРЗФ-Фараҳанги решашинохтии забони форсӣ

ФТЗР – Фарҳанги тафсирии забони русӣ

ФРЗР – Фарҳанги решашиносии забони русӣ

ФР-Фарҳанги Рашидӣ

Муқаддима.

Диссертатсия ба таҳлилу баррасии муқоисавии вожа-истилоҳоти ҳарбӣ дар лугатҳои муосири тафсирии забони англисӣ ва тоҷикӣ ва дарёғти сарчашмаҳои таҳаввулу ташаккули ин бахши истилоҳот дар заминаи луғатномаву фарҳангномаҳо бахшида шудааст.

Муҳиммии мавзуи таҳқик. Истилоҳоти ҳар як соҳа таърихи дурӯзро соҳиб буда, дар раванди ташаккул ва такомули хеш ба таҳаввулоти муҳталифе рӯ ба рӯ гардидааст. Ин ҳам бошад аз равобити фарҳангиву иқтисодӣ ва сиёсиву ҳарбӣ доштани мардуми форсу тоҷик бо дигар ҳалқҳо, аз ҷумла англисҳо, олмонҳо, фаронсавиҳо ва дигар кишварҳои гарб сарчашма мегирад, ки он ба бою ғанӣ гардидани таркиби луғавии забон бетаъсир намондааст.

Омили дигари ҷой доштани вожаҳову истилоҳоти илмии бегона дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ ин боздид намудани намояндагони маъруфи фарҳангу адаби мо ба мисоли Абуабдулло Рӯдакиву Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Синову Носири Ҳусрав, Абдураҳмони Ҷомиву Мушфиқӣ ва Аҳмади Доғониш ба кишварҳои ҳамсояву ҳамзабон ва бегона буд, ки дар натиҷаи он як зумра истилоҳоти илмии соҳаҳои муҳталифи ҷомеа ба забони модарии мо дохил гардида, дар баробари истилоҳоти аслии забон ба мутахассисони соҳаҳои гуногун хизмат менамоянд.

Дар замони муосир диққати аҳли илму адаб ва олимону доғоншиносро, аз ҳама бештар, масоили муҳталиф ва муҳиммии низоми истилоҳотӣ дар забонҳои гуногунсоҳтор ҷалб намудааст. Дар натиҷаи таҳлилу баррасии равандҳои ташаккули истилоҳ ва истилоҳсозӣ дар забонҳое, ки аз лиҳози соҳтор муҳталиф мебошанд, дақиқу равшан намудани умумият ва тафовути байниҳамдигарии онҳо дар замони истиқлолият аҳаммияти хосса пайдо менамояд. Бо дарназардошти аҳаммияти масъалаи мазкур дар рисола таҳқиқи илмии низоми истилоҳотии ҳарбӣ таҳлилу арзёбӣ карда мешавад.

Таҳқиқу баррасии истилоҳоти соҳаҳои мухталифи чомеа метавонад ба масоили норавшани корбурди истилоҳот то андозае кумак расонад, зеро бархӯрди тамаддунҳо, раванди ҷаҳонишавӣ ва рӯ овардани аҳли илму адаби фарҳанги миллӣ ба эҷоди истилоҳоти соҳавӣ аз он гувоҳӣ медиҳад, ки устуворӣ ва ҳамчунин истилоҳ аз мавзуъҳои мухимми рӯзмарра маҳсуб мейёбад.

Омӯзиши вижагиҳои тафсирии маънои истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикиву англисӣ кор карда баромадани шарҳу тавзех ва тавсияҳои амалиеро дар назар дорад, ки барои ба як низоми муайян даровардани истилоҳоти мавриди таҳқиқ дар забонҳои муқоисашаванда мусоидат менамоянд. Бо дарназардошти он ки дар натиҷаи мусобиқоти таслиҳотӣ аслиҳаву афзори ҳарбии нав ҳамарӯза ворид шуда истодааст, беш аз ҳама ба ин тавсияҳо забони тоҷикиву англисӣ ниёз доранд, зеро низоми истилоҳотии ин забонҳо дар соҳаи ҳарбӣ то имрӯз ба таври мукаммал ташаккул наёфтааст.

Истилоҳоти ҳарбӣ низ як бахши мустақили таърихиву фарҳангии ҳар як халқу миллат ба ҳисоб рафта, баёнгари марҳилаҳои мухталифи ташаккул ва таҳаввули забон ба шумор меравад.

Истилоҳоти ҳарбӣ дар баробари истилоҳоти соҳаҳои дигар як ҷузъи таркиби луғавии забонро ташкил медиҳанд. Бо ибораи дигар, гуфтан ҷоиз аст, ки яке аз роҳу воситаҳои ғанӣ гардидани захирай луғавии забон, ин пеш аз ҳама, истилоҳсозиву истилоҳгузинӣ маҳсуб дониста мешавад. Аз қонуну қавоиди умумии рушди инкишофи забон дақиқу равшан мегардад, ки дар баробари рушди ҷанбаҳои мухталифи инсон ва ҷомеа мисли: илму техника, санъату саноат, фарҳангу адаб ва гайра ба захирай луғавии забон ворид шудани истилоҳоти нав, дар мавзуи таҳқиқии мо истилоҳоти ҳарбӣ, низ ногузир аст. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки истилоҳсозӣ, истилоҳгузинӣ ва меъёрҳои интихоби истилоҳот яке аз роҳҳои қавитар соҳтани қоидаҳои вожасозиву ибораорӣ ба шумор меравад.

Мавзуи таҳлили муқоисавии истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикиву англисӣ то ҳанӯз мавриди таҳлилу баррасии алоҳидаи монографӣ қарор нагирифтааст. Қобили таъкид аст, ки дар забоншиносии тоҷик доир ба ҷанбаҳои мухталифи низоми истилоҳоти соҳаҳои гуногун корҳои таҳқиқотӣ-илмӣ ба анҷом расида бошанд ҳам, аммо роҷеъ ба вижагиҳои шарҳу тавзехи лексикографии истилоҳоти ҳарбӣ дар луғатҳои тафсирӣ забони англисӣ ва тоҷикӣ таҳқиқоти назаррасе анҷом дода нашудааст. Бинобар ин, омӯзиши ин мавзуъ яке аз масъалаҳои муҳиммӣ забоншиносӣ ва истилоҳшиносии мусир ба шумор меравад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Масъалаи таҳқиқ ва омӯзиши илмии истилоҳот яке аз мавзуъҳои бунёдиест, ки аз нимаи аспи XX оғоз гардида, то ба замони мо дар таваҷуҳи забоншиносону истилоҳшиносони тоҷику рус, англис ва соири миллатҳо қарор дорад. Аз ин рӯ, ба мавзуи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ шумораи зиёди таҳқиқоти олимону донишмандони забоншиноси ватаниву хориҷӣ бахшида шудаанд: М.Шукуров [2004], С. Сулаймонов [1999], Д. Саймуддинов [2001; 2003], Н. Шаропов [1978], С. Назарзода [2004], М. Султон [1999, 2008], А. Мамадназаров, М.Муродов [2015], М. Иматшоева [2015], С. Ҷоматов [2006, 2015], Т.К. Ҷӯраев [2010], Ш. Каримов [2014], Д.С. Лотте [1961, 1971, 1982], А.А. Реформатский [1959, 1961, 1967], В.П. Даниленко [1971, 1977], Т.Л. Канделакӣ [1977], Б.Н. Головин [1987], В.М. Лейчик [1989, 2009], А.А. Суперанская [2012], О. Вюстер [1931, 1979], Ҷ. Сегйгер [1980, 1990], Г. Рондо [1980], С.В. Гринев [1966, 1993, 2008], Я.И. Калонтаров [1971], Н. Шарофов [1960], М. Қосимова [2003, 2007].

Дар забоншиносии тоҷик як зумра таҳқиқоте ба анҷом расидаанд, ки ба пажӯҳиши истилоҳоти соҳаҳои мухталиф бахшида шудаанд. Масъалаҳои амалӣ ва назарии истилоҳоти забони тоҷикӣ дар мақола ва рисолаҳои таълифнамудаи забоншиносони тоҷик: М. Қосимова [1983], Д. Саймиддинов [2003], С. Сулаймонов [1997], Н. Шаропов [1978], Д. Хоҷаев

[1998, 2004, 2006], С. Назарзода [1991, 2004], М. Султон [1999, 2008], А. Мамадназаров [2013, 2020], С. Җоматов [2006, 2015] таҳлилу баррасӣ гардидаанд.

Дар таҳқиқоти забоншинос М.Н. Қосимова [2006, 2008] таҳлилу баррасии истилоҳ ва шарҳу баёни қӯтоҳи истилоҳоти қадимаи тоҷикии асрҳои миёна таъкид шудааст.

Забоншиноси маъруфи тоҷик Д. Саймуддинов [2001;2003] дар осори илмии хеш доир ба вижагиҳои истифодаи истилоҳоти соҳаҳои гуногун изҳори назар кардааст.

Донишманди тоҷик Д. Ҳочаев [1998, 2004, 2013] дар баъзе осори илмии хеш, ки ба таҳқиқи забоншиносии тоҷик дар асрҳои миёна баҳшида шудаанд, доир ба низоми истилоҳоти забони тоҷикӣ фикру андешаҳои ҷолиб пешниҳод намудааст.

Муҳаққики дигари тоҷик М. Султон [1998, 2008, 2014, 2017] дар таҳқиқоти илмии хеш, ки ба ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти илмии асрҳои IX-XI баҳшида шудааст, доир ба ҷойгоҳи истилоҳот ва шарҳу баёни истилоҳоти баҳшҳои гуногуни илм ибрози андеша менамояд.

Ба гайр аз ин, муаллиф дар рисолаҳои хеш раванди ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти илмиро дар заминай қадимтарин осори илмии форсии тоҷикӣ мавриди пажӯҳиши ҳамаҷониба қарор дода, таҳқиқи истилоҳоти нахустосорро барои таҳлили вижагиҳои забони илм ва истилоҳоти форсии тоҷикӣ, таъйини усуљҳои истилоҳсозиву истилоҳгузинӣ, доираи имконоту тавонмандиҳои забони форсии тоҷикиро дар баёни матолиби мухталифи илмӣ зарур ва саривақтӣ мешуморад.

Инчунин роҷеъ ба низоми истилоҳот дар забоншиносии тоҷик олимону донишмандони соҳа С. Сулаймонов [1997, 1999, 2022], А. Байзоев [1992], К. Тӯраҳасанов [2000, 2022], Ш. Ҳайтова [2013], А. Юсупов [2004] ва дигарон таҳқиқоти пурсамареро анҷом додаанд.

Доир ба таҳқиқи низоми истилоҳот дар забони англисӣ таълифоти пурарзиши англисшиносони рус: К.Я. Явербух [2006], О.С. Ахманова

[2005], забоншиноси англия: М.Т. Кабре [1992, 2003], Ч. Сейгер [1971, 1980], Г. Рондо [1980], Г. Фелбер [1984] ва дигаронро метавон ёдовар шуд.

Доир ба масоили истилоҳ ва шарҳу баёни он дар миёни забоншиносон фикру андешаҳои муҳталиф ҷой дорад.

Ч. Сейгер дар таълифоти хеш дар баробари истилоҳоти соҳавӣ мавқеи забонҳои маҳсусро таъкид намуда, хотиррасон менамояд, ки забонҳои мақоми байналмилалидошта дар ташаккули дигар забонҳо нақши муҳимм доранд, зоро онҳо барои ба миён омадани истилоҳоти соҳаҳои муҳталиф мусоидат менамоянд. [Ч.Сейгер, 1990. с.36-42].

Роҷеъ ба масоили истилоҳ ва истилоҳшиносӣ бошад, мавқеи худро устувор нигоҳ дошта, дар баробари олимону донишмандони дигар чунин ибрози андеша менамояд: “Ба фикру андешаи баъзе муҳаққиқон, аз миёни ҳамаи воҳидҳои луғавии забони миллӣ танҳо истилоҳот хусусияти тафсирқунандагӣ дорад.”

Масалан, Л.В. Морозова менависад, ки аломати муҳимми истилоҳ-тафсири илмие мебошад, ки дар мағҳум ва мазмуни он ғунҷонида шудааст. [Л.В.Морозова, 1970, с.5-10].

Аммо аксари муҳаққиқон ин андешаро рад намуда, чунин нуктаи назарро событ менамоянд, ки на танҳо истилоҳоти илмӣ, балки ҳар як вожаву ибораи маъмулии забон низ метавонад тафсир дошта бошад. Илова бар ин, бояд таъкид намуд, ки дар баъзе соҳаҳои маҳсуси илму истеҳсолот бисёр мағҳумҳое вучуд доранд, ки бо роҳу воситаҳои муҳталифи забонӣ бе тафсир ифода карда мешаванд.

О. Вюстер бошад дар асарааш “Меърикунонии байналмилалии забон дар техника, бавижа дар электротехника” (international Sprachnormang inder Technik besonders in der Elektrotechnik-1931) дар бораи истилоҳ ибрози андеша намуда, таъкид мекунад, ки ҳангоми интихоби истилоҳоти соҳавӣ дар забонҳои миллӣ бояд аз ҳама бештар ба истилоҳоти лотиниву юнонӣ афзалият дода шавад [Аҳметова, 2014, с.18-

24]. Баъдан, муаллифи мазкур дар асари худ “Муқаддима ба назарияи умумии истилоҳшиносӣ ва лексикографияи истилоҳшиносӣ”(introduction to the general theory of terminology and terminological lexicography, 1979) равияни маҳсуси худро дар ин масъала ба миён овард [Вюстер,1974, с.11-18]. Олимону донишмандони рус низ доир ба истилоҳоти муҳталифи соҳавӣ фикру андешаҳои ҷолиб пешниҳод намудаанд.

Олимони рус А.А. Реформатский дар таълифоти хеш “Муқаддимаи забоншиносӣ [1967], Д.С. Лотте дар “Асосҳои созмони истилоҳоти илмию техникий” [1961], Л.В. Виноградов “Истилоҳоти сайёҳӣ дар забонҳои англисӣ ва русӣ”, О.В. Даниленко “Становление и развитие английской туристической терминологии и их электролингвистической обусловленности” [2011], Э.Т. Белан “Особенности формирования новых терминосистем: на материале английской и русской терминологий международного туризма” [2009], роҷеъ ба масоили мансубияти истилоҳ, табдили қалимаи маъмулӣ ба истилоҳи соҳавӣ, низоми истилоҳот, мушкилоти тарҷумаи истилоҳот, бартарии истилоҳоти байналмилалӣ, меъёрҳои интихоби истилоҳот ва мавқеи онҳо дар ташаккули забони илм ибрози андеша намудаанд.

Таҳқиқоти пурагзиши М.Н. Қосимова “Муҳтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии пешини тоҷикӣ” [2007] ва забоншинос М.Ҳ. Султон “Истилоҳоти илмии “Китоб-ут-тафҳим”-и Абурайҳони Берунӣ” [1999] ба масъалаҳои муҳиммии истилоҳоти қадима дар осори забоншиносии садаҳои X-XI, масоили истилоҳсозӣ ва истилоҳофаринии форсии тоҷикии асари Абурайҳони Берунӣ “Китоб-ут-тафҳим” бахшида шудааст.

Қобили тазаккур аст, ки оид ба назарияи истилоҳоти ҳарбӣ ва шарҳу тавзехи лексикографии истилоҳоти ҳарбӣ дар лугатҳои муосири тафсирии забони англисӣ ва тоҷикӣ асари муқаммали таҳқиқотие дар забоншиносии англису тоҷик вуҷуд надорад. Дар баробари ҳамаи ин қайд намудан лозим аст, ки лугатномаву фарҳангномаҳое дар забонҳои

муқоисашаванда ва дигар забонҳо ба қадри кофӣ мавҷуданд, ки дар онҳо истилоҳоти байналмилалии ҳарбӣ ҷамъоварӣ шуда, шарҳу баён ёфтаанд. Аз ҷумла А. Мамадназаров, М. Иматшоев, М. Муродов дар осори худ “Лугати муҳтасари тафсирии англисӣ-тоҷикии истилоҳоти журналистика,” А. Мамадназаров “Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ”, А.С. Катеев [2013], Е.И. Курянов [1993], “Англо-руссий словарь посредствам массовой информации (с толкованиями)”, Х. Ҷонстон [2003], “Encyclopedia of international media and Communications” the Practical media Dictionary. Ҷ. Орлебар [2003], Р.В. Ҳадсон [1987], А.А. Князев Энциклопедический словарь СМИ [2002] ба ин масъала даҳл намудаанд.

Дар баязе мавридҳо барои тақвият додани маъни истилоҳии ин ё он мағҳуми ҳарбӣ аз лугатномаву фарҳангномаҳои зерин низ истифода намудем; “Фарҳанги форсӣ-руسӣ ва русӣ-форсӣ Г.Г. Алиев, “Вожаномак”-и Абдулҳусайнӣ Нӯшин, “Фарҳанги форсии Амид”, “Лугати фурс”-и Абумансур Аҳмад бинни Алӣ Асадии Тӯсӣ, “Фиёс-ул-луғот”-и Муҳаммад Фиёсуддин бинни Ҷалолиддини Ромпурӣ, “Фарҳанги Рашидӣ”, “Бурҳони қотеъ”-и Муҳаммад Ҳусайн бинни Ҳалафи Табрезӣ ва др.

Дар баробари як қатор таҳқиқоти баанҷомрасида, то имрӯз дар забонҳои тоҷикӣ, англисӣ ва дигар забонҳо оид ба таҳлили муқоисавии шарҳу тавзехи лексикографии истилоҳоти ҳарбӣ дар лугатҳои муосири тафсирии забонҳои тоҷикиву англисӣ кори илмие рӯйи кор наомадааст. Аз ин нуктаи назар, мавриди таҳқиқ қарор додани мавзуи мазкур саривақтӣ буда, аҳаммияти муҳимми назарию амалий дорад.

Робитай таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзухои илмӣ. Мавзуи таҳқиқот бо барномаҳои таълимӣ ва масоили омӯзиши истилоҳшиносиву истилоҳсозии ҳарбӣ иртиботи бевосита дошта, ба нуктаҳои асосии барномаҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 30 августи соли 2019 №438 “Дар бораи Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои тоҷикиву

англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2030” мувофиқат мекунад.

Дар кори таҳқиқотии худ аз баъзе сарчашмаҳои истилоҳшиносӣ ва лугатномаву фарҳангномаҳои зерин истифода намудем, аз ҷумла, фарҳанги истилоҳоти ҳарбии “Военно-семантическое обозрение Российской империи”, “Вопросы лексикологии и лексикографии башкирского языка”, В.П. Даниленко “Русская терминология: Опыт лингвического описания”, А.С. Доман “Знаки Военской доблести” 2-изд, перераб и доп, “Военный русско-таджикский словарь” мураттибон Н.Н Еринов, Д. Икромӣ, А.З. Резенфельд, Х. Юсуфӣ ва дигарон.

Англо-русский словарь военного сленга (English-Russian Dictionary of Military Slang (около 2000 терминов/about 200 terms) С.О Даминова, А.К. Усмонов “Башкирский народ в Отечественной войне 1812” В.Г. Фёдоров Вооружение русской армии за столетие, В.Г. Федров “В поисках оружия” А. Мамадназаров “Standart English-Tajik Dictionary”, X.A. Сайдов “Сопоставительный анализ военной лексики в таджикском и английском языках”.

Тавсифи умумии таҳқиқот

Мақсади таҳқиқоти диссертационӣ бо роҳи таҳлили муқоисавӣ мавриди омӯзиш қарор додани шарҳу тавзехи лексикографии истилоҳоти ҳарбӣ дар лугатномаҳои муосири тафсирии забони англисӣ ва тоҷикӣ мебошад.

Вазифаи таҳқиқ. Барои амалӣ намудани мақсади таҳқиқ ҳалли вазифаҳои зерин ба назар гирифта шудаанд:

- таъйин намудани раванди истилоҳоти иқтибосӣ ва тарҷумаи истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
- таҳлил ва таҳқиқи лугатномаҳо ва фарҳангномаҳои истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикиву англисӣ;

—возеху равшан нишон додани нақши истилоҳоти байналмилалии ҳарбӣ дар ташаккули таркиби лугавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

—шарҳу тавзехи лексикографии истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ;

—муайян намудани вижагиҳои умумӣ ва фарқунандай истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

Объекти таҳқиқ истилоҳоти ҳарбии забонҳои муосири тоҷикӣ ва англисӣ буда, бо роҳу воситаҳои санчишу муқоиса дақиқу равшан намудани хусусиятҳои маънӣ ва корбурди истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикиву англисӣ мебошад.

Пердмети таҳқиқ, пеш аз ҳама, воҳидҳои истилоҳии соҳаи ҳарбӣ ба шумор меравад, ки меъёри интихоби сартосарии истилоҳоти мазкур дар асоси сарчашмаҳои дақиқ анҷом дода шудааст, ки аз қабили лугатҳои тафсирии забони англисӣ ва тоҷикӣ, лугатномаву фарҳангномаҳои дузабонаи англисӣ-тоҷикӣ, русӣ-тоҷикӣ ва дигар лугатномаҳои тафсирии истилоҳоти ҳарбӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд. Ҳангоми таҳқиқ зиёда аз 1600 адад воҳидҳои лугавии истилоҳии ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ ва зиёда аз 1400 истилоҳи ҳарбӣ дар забони англисӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро асарҳои бунёдию назариявии забоншиносӣ ташкил медиҳад, ки ба ин осори забоншиносони рус: В.В. Виноградов, В.С. Растворгувеа, А.А. Реформетский, С.Д. Лотте, В.П. Даниленко, тоҷик: Д. Саймиддинов, С. Назарзода, С. Сулаймонов, П. Ҷамшедов, Ш. Рустамов, Р. Фаффоров, А. Мирзоев, Ҳ. Шанбезода, А. Мамадназаров, С. Ҷоматов, Ҳ. Саидов ва дигар муҳаққиқоне, ки ба масъалаҳои муқоисавӣ-типологии омӯзиши ин забонҳо даҳл намудаанд, ба ин гурӯҳ дохил мешаванд.

Асосҳои методологии таҳқиқро осори илмии забоншиносони ватаниву хориҷӣ ташкил менамоянд:

–дар бахши қалимасозӣ таҳқиқоти Л.П. Крисин, О.Д. Мешков, В.С. Расторгуева, Ш. Рустамов, Д. Саймуддинов, М.Н. Қосимова, С. Ҳалимов;

–дар бахши ибора-истилоҳсозӣ таҳқиқоти А.И. Смирнитский, И.П. Иванова, В.С. Расторгуева, А. Мирзоев, Р.Faффоров, Б. Ниёзмуҳаммадов, М. Исматуллоев, С. Абдураҳимов;

–дар соҳаи истилоҳсозӣ таҳқиқоти З.А. Харитончик, Н.В. Фомина, Л.П. Крисин, Қ. Тоҳирова, С. Назарзода, С. Сулаймонов, М.Ҳ. Султон, Ш. Ҳайтова, Қ. Тӯраҳасанов, А. Юсупов;

–дар бахши назарияи истилоҳоти соҳаҳои муҳталиф таҳқиқоти М. Қосимова, Д. Саймуддинов, С. Сулаймонов, С. Назарзода, Д. Ҳочаев, М.Ҳ. Султонов, А. Байзоев, А. Мамадназаров, Ҳ. Саидов, С. Ҷоматов, Қ. Тӯраҳасанов ва дигарон.

Сарчашмаи таҳқиқ. Ба унвони сарчашмаҳои таҳқиқ фарҳангҳои тафсирии забони англисӣ ва тоҷикӣ, фарҳангу луғатномаҳои дузабонаи англисӣ-тоҷикӣ, русӣ-тоҷикӣ, луғатҳои тафсирии истилоҳоти ҳарбӣ истифода гардидаанд. Ҳамзамон дар ҳолатҳои зарурӣ барои исбот ва тақвияти фикру андешаҳо аз осори тафсирнамудаи забоншиносони тоҷику англис низ истифода намудем.

Методҳои таҳқиқ. Ҳангоми таҳия, тасниф, коркард ва таҳқиқи маводи диссертатсия методҳои зерини забоншиносӣ мавриди истифода қарор дода шудаанд: усули муқоисавӣ-дақиқу равшан намудани хусусиятҳои умумӣ ва фарқунанда; усули таснифоти соҳторӣ-маъноии истилоҳоти ҳарбӣ; индуктивӣ-дедуктивӣ-бандубости маводи назарӣ ва амалӣ, маҳорату малакаи дарки фаҳмиши истилоҳоти илмӣ.

Навғонии илмии таҳқиқ. Дар диссертатсия дар забоншиносии муқоисавӣ бори нахуст шарҳу тавзехи лексикографии истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси маводи луғатномаҳои муосири тафсирии забонҳои тоҷикиву англисӣ, тавсифи соҳторӣ-истилоҳсозӣ ва маъноии истилоҳоти соҳаи ҳарбӣ дар забонҳои

таҳқиқшаванда таҳқиқ гардида, дар баробари ин роҳу воситаҳои истилоҳсозии истилоҳоти ҳарбӣ ва ҳамчунин дар таҳқиқот аввалин маротиба бо усули решашиноси истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои мавриди муқоиса дақиқу равshan таҳлилу баррасӣ гардидааст.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

- дақиқу равshan гардид, ки раванди ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти ҳарбӣ ҳанӯз дар замони Сомониён мураттаб гардида, ба шакли муайян даромадааст;
- бо пешванду пасвандҳо соҳтани истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хеле маъмул буда, дар ҳар ду забон мутадовил мебошанд;
- исбот карда шуд, ки истилоҳоти ҳарбие, ки бо роҳи мураккабшавӣ соҳта мешаванд, аз ҷузъҳои муҳталиф таркиб ёфтаанд;
- дар соҳтори ибора-истилоҳоти ҳарбии забонҳои тоҷикиву англисӣ ҷузъҳои муҳталифи забонӣ иштирок намудаанд;
- таҳлили бахши решашиносии истилоҳоти ҳарбӣ нишон дод, ки шумораи истилоҳоти аслии забони тоҷикӣ ва англисӣ дар баробари забонҳои дигари байналмилалӣ ҷойгоҳи маҳсус дошта, қисми бештари истилоҳоти ҳарбии забони англисӣ аз қалимаҳои иқтибосии лотиниву юнонӣ ва қисми зиёди истилоҳоти ҳарбии тоҷикӣ аз ҳисоби истилоҳоти иқтибосии арабӣ ташаккул ёфтаанд.

Аҳаммияти назарӣ амалии таҳқиқ дар он аст, ки хуносаву натиҷаҳои бадастомада ҳамчун сарчашма барои омӯзиши минбаъдаи истилоҳоти ҳарбӣ метавонад мавриди истифодаи васеъ қарор дода шавад.

Маводи ҷамъовардашудаи таҳқиқ метавонад ҳамчун восита ва ё дастури таълимӣ барои мутахассисони соҳаи истилоҳот, забоншиносии муқоисавӣ ва Кумитай забон ва истилоҳоти назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хидмат намояд. Лугат ва истилоҳоти ҷамъовардашуда дар бахши назария ва амалияи тарҷумаи матнҳои таҳассусӣ, ҳангоми таҳия

намудани лугатномаҳои тафсирӣ, соҳавӣ метавонад истифода шавад. Натиҷаҳои амалии таҳқиқро барои омода намудани воситаҳои таълимӣ ва таҳияи лугатномаҳои ҳарбӣ истифода намудан мумкин аст.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуъ ва муҳтавои диссертатсия ба ихтисоси илмии 6Д021300 – таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мувофиқат менамояд.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар он зоҳир мегардад, ки аввалин маротиба таҳлили муқоисавии вожа-истилоҳоти ҳарбиро дар заминаи фарҳангҳои тафсирӣ забони тоҷикӣ ва англисӣ мавриди пажӯҳиши қарор дода, дар зимн шарҳу тавзехи этимологии вожа-истилоҳоти ҳарбиро дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба риштаи таҳлил қашидааст. Саҳми диссертант боз дар он аст, ки дар муддати 5(7) сол ба ҷамъоварии маводи илмӣ, таснифи мавод ва навиштани рисолаи илмӣ машғул шуда, дар робита ба ин масъала мақолаҳои илмӣ таълиф намуда, дар конфронсҳо бо маърузаҳои илмӣ баромад кардааст.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ. Эътиимоднокӣ ва дақиқ будани нуктаҳои илмӣ, хулоса ва тавсияҳои амалии таҳқиқот тавассути таҳлили мукаммали асарҳои муаллифон оид ба мавзуи таҳқиқот муайян ва таъмин мегардад. Хулоса ва тавсияҳои амалии дар асоси таҳлили илмӣ пешниҳодшаванд ба мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот мувофиқат мекунанд.

Маводи таҳқиқ ин таҳлили муқоисавии вожа-истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба ҳисоб меравад, ки истилоҳоти мавриди таҳқиқ аз фарҳангҳои тафсирӣ забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҷамъоварӣ шудааст. Дар баробари фарҳангҳои тафсирӣ забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, инчунин фарҳанггу лугатномаҳои дузабонаи англисӣ – тоҷикӣ, русӣ - тоҷикӣ, русӣ - форсӣ, форсӣ - русӣ ва лугатномаву фарҳангномаҳои тафсирӣ истилоҳоти ҳарбӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. Ҳангоми таҳқиқ 1600 истилоҳи ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ ва

зиёда аз 1400 истилоҳи ҳарбии забони англисӣ истифодаву мавриди таҳқиқ қарор дода шуд.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ (қарори №10, аз 20.04.24) мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифта, барои ҳимоя пешниҳод шудааст. Аз рӯйи мавзуи таҳқиқ дар конфронсҳои анъанавии солонаи кафедра (2018 – 2024), конференсияҳои байналмилалии “Масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷума ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ дар макотиби таҳсилоти олий” (Душанбе, 2023) ва масъалаҳои назариявӣ ва амалии забоншиносии типологӣ-муқоисавӣ, забоншиносии тоҷик ва усулҳои нави омӯзиши забонҳои хориҷӣ” (Душанбе, 2023), маъruzаву мақолаҳо ва гузоришҳои илмӣ пешниҳод намудааст, ки феҳристи он дар фишурдаи рисола оварда шудааст. Нуктаҳо ва натиҷаҳои асосии илмии рисолаи мазкур, дастовард, пажӯҳиш ва саъю талошҳои ҷандинсолаи муҳаққиқ маҳсуб гардида, дар конференсияҳо ва симпозиумҳои илмии сатҳи муҳталиф, аз ҷумла дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон (солҳои 2019 – 2023) дар шакли маъруза ва гузоришҳои илмӣ пешниҳод шудааст.

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Нуктаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ дар 10 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 7 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи адабиёт таркиб ёфта, аз 184 саҳифаи чопи компьютерӣ иборат аст.

БОБИ I. ЗАМИНАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ОМӮЗИШИ МУҶОИСАВИИ ВОЖА-ИСТИЛОҲОТИ ҲАРБӢ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ

Мулоҳизоти муқаддамотӣ. Ташаккул ва таҳаввулоти вожа-истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикиву англисӣ таърихи тулонӣ дошта, аз давраҳои аввали ташаккули забон сарчашма мегирад. Тавре ки маълум аст, таҳаввулоти босуръати соҳаҳои мухталифи илм дар замони мусир, аз ҷумла дар соҳаи вожа-истилоҳоти ҳарбӣ ва шоҳаҳои мухталифи он, дар алоқамандӣ бо такмилу тадвини андешаҳо ва такомули низоми истилоҳоти ҳарбӣ ба амал меояд.

Дар баробари рушду такомули бемайлони техника ва таҷхизоту воситаҳои нави ҳарбӣ низоми маҳсуси истилоҳоти ҳарбӣ ба вучуд меояд. Мо низ саъӣ намудем, ки ташаккул ва такомули истилоҳоти ҳарбиро дар заминаи фарҳангҳои тафсирии забони тоҷикӣ ва англисӣ ҳамчун як самти таҳқиқ дақиқу равshan намуда, истилоҳоти ҳарбиро ҳамчун як низоми муайян мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дихем.

Ташаккули истилоҳоти ифодакунандаи мағҳумҳои мухталифи ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикиву англисӣ аз манбаъҳои хеле қадим сарчашма гирифта, падидай мазкур дар ин соҳа беҳтар ба мушоҳида мерасад.

Аксари чунин вожаю истилоҳот дар истилоҳсозиву истилоҳофаринии соҳаи ҳарбӣ нақши муассир доранд. Аҳаммияти таҳқиқи мавзуи мазкур, пеш аз ҳама, дар таъйини хусусиятҳои истилоҳоти ҳарбӣ зоҳир мегардад. Таълифи рисолаи мазкур дар ҳаллу фасли масоили танзими истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мусоидат меқунад. Пажӯҳише, ки дар ин замина анҷом дода шудааст, ба таҳлилу баррасии минбаъдаи ташаккули истилоҳоти ҳарбӣ дар солҳои минбаъда роҳро ҳамвор менамояд.

1.1.Омӯзиши заминаҳои назариявии таҳқиқи вожа-истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Масоили омӯзиш ва таҳқиқи вожа-истилоҳот ва вожашиносӣ дар илми забоншиносӣ яке аз вазифаҳои муҳимм ба шумор рафта, аз даврони классикӣ то ба имрӯз таваҷҷуҳи олимону забоншиносон ва вожа-истилоҳшиносони ватаниву хоричиро ба худ ҷалб намудааст. Дар натиҷаи таҳлилҳо маълум гардид, ки баромади мағҳум ва моҳияти “истилоҳ” ба охири садаи XIX ва ибтидои асри XX рост меояд. Ҳарчанд ки сарчашмаҳои таърихи пайдоиши истилоҳот аз осори классикӣ маншაъ мегирад, аммо ташаккули истилоҳот ва омӯзиши ҳамаҷонибаи он дар замони истиқлол аз нигоҳи тоза мавриди таҳқиқ қарор гирифт. Вале дар замони мусир бошад, ин марҳиларо ба асрҳое, ки дар боло зикр намудем, нисбат медиҳанд. Роҷеъ ба омӯзиши ин ё он соҳа то оғози асри XX таҳқиқоти илмие ба мушоҳида намерасад.

Олимону донишмандон ва муҳаққиқони соҳаҳои муҳталиф ба ҳусусиятҳои корбурди вожа-истилоҳот таваҷҷуҳи хосса зоҳир наменамуданд, зоро мавриди истифодаву истеъмол қарор додани он аз ҷониби гайримутаҳассисон маҳдуд гардида буд.

Назарияҳои аввалини забоншиносӣ роҷеъ ба истилоҳот танҳо дар аввалҳои асри XX ба миён омаданд, ки муаллифон истилоҳро ин тавр шарҳу тавзех додаанд: 1). Истiloҳot дар баробари қалимаҳои умуниистеъмолӣ ва ё дигар луғатҳои маъмулӣ ҷойгоҳи маҳсусро ишғол менамояд. 2). Истiloҳot бо формула ва ё шаклу қолабҳои риёзӣ ва кимиёй шабоҳат дошта, дар низоми истилоҳии вожаҳои соҳавӣ мавқеи хосса дорад. 3). Истiloҳot ҳамчун нишонаҳои нейтралии “иероглифҳо” маҳсуб дониста шуда, ба мағҳум шабоҳати бештар дорад. [Даниленко, К.Ч.].

Таъкид бояд намуд, ки таҳқиқоти анҷомдодаи олимону донишмандон ва забоншиносони ватаниву хориҷӣ бештар ба мавзуъҳои

умдаи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ, истилоҳоти алоҳидаи ин ё он соҳаи илм, низоми истилоҳот ва ё ҳамгунсозии истилоҳот мансуб аст.

Тавре ки ишора намудем дар нимаи аввали асри XX забоншиносон ва муҳаққиқони соҳаи истилоҳот на танҳо ба таҳқиқи истилоҳоти соҳаҳои алоҳида, балки ба масоили корқард ва таҳлили истилоҳоти нав низ даҳл намудаанд, ки бесабаб набуд. Таваҷҷӯҳ ва назари забоншиносону истилоҳшиносон ба масоили шинохти истилоҳот тасодуфӣ набуда, аз нигоҳи онҳо яке аз хусусиятҳои фарқунандай он аз вожагони маъмулии забон ин якмаъноии он ба шумор рафта, муайян намудани мағхум ва моҳияти худи истилоҳ ин як масоили муҳиммми назарияи истилоҳшиносӣ маҳсуб дониста мешавад.

Дар сарчашмаҳои илмии забоншиносӣ доир ба ҷойгоҳи вожа-истилоҳ ва тафовути он аз қалимаҳои умумиистеъмолӣ фикру андешаҳои забоншиносон якрангу яқсон набуда, бархе аз олимону донишмандон бар он назаранд, ки вожа ва истилоҳ дар баробари ҳамдигар мавқеи хосса доранд.

Забоншиноси рус А.А.Реформатский бо истилоҳ ҳамрадиф будани вожаҳои маъмулии забонро гайримақбул дониста, таъқид меқунад, ки истилоҳ вожаи мустақим буда, ҳангоми истифода хусусияти муайяни маънову луғавиро ба худ қасб менамояд [А.А.Реформатский].

Дар масъалаи омӯзиши истилоҳ ё худ вожа мактаби истилоҳшиносии С.Д. Лотте фикру ақидаи пешқадамеро пешниҳод намуда, якмаъноиро аз талаботҳои асосӣ ва ё хусусияти фарқунандай шинохти истилоҳот ба қалам медиҳад. Бо дарназардошти муҳиммияти масъалаи мазкур пайравони мактаби забоншиносии С.Д. Лотте истилоҳро ҳамчун вожаи маҳсуси соҳавӣ, ки аз рӯйи маъно ва соҳтори дастурӣ ба қалимаи умумиистеъмолӣ муқобил меистад, таърифу тавсиф намудаанд.

Дар баробари дигар хусусиятҳо яке аз нишонаҳои асосӣ ва аз дигар воҳидҳои луғавии забон бартарият ва афзалият доштани истилоҳ ин

муназзам будани он маҳсуб дониста мешавад. Дар доираи илми забоншиносиву таҳқиқоти истилоҳшиносӣ ин фикру андеша аввалин маротиба аз ҷониби С. Д. Лотте пешниҳод гардида буд, ки қобили қабули ҳамагон дониста шуд. Забоншиноси маъруф С. Д. Лотте таъкид менамояд, ки “ҳар як истилоҳ дар таркиби лугавии забон дар якчоягӣ бо истилоҳоти соҳаҳои дигар мавқеи муайян дошта, дар низоми истилоҳии забон ба меъёрҳои муайян ҷавобгӯ будани он аз худи вожа-истилоҳот вобаста аст”. [Лотте, 1961: 14]. Бояд икрор шуд, ки низоми истилоҳӣ дар таркиби лугавии забон аз ҷониби забоншиносон ва муҳаққиқони соҳа Герд [1981: 12], А.А. Реформатский [1981: 121], Сороколетов [1981:12], А.В. Суперанская [2007, 2008, 2004], мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, забоншиносони ватаниву ҳориҷӣ бар он ақидаанд, ки таърихи истилоҳот ва истилоҳшиносӣ бо таълифоти нахустини О. Вюстер ва Д. С. Лотте вобастагии ногусастаний дорад.

Олим рус Д.С. Лотте бо аввалин таълифоти хеш “Вазифаҳои навбатии истилоҳшиносии илмию техникий” (1931) ва О. Вюстер дар асари худ “Меъёрикунонии байнамилалии забон дар техника, маҳсусан дар электротехнике”, (international Sprachnormung in der Techrik, besonders in der Elektrotechnik, 1931) ба истилоҳшиносӣ ҳамчун як баҳши илм асос гузашта буданд, ки баъдан забоншиносону муҳаққиқони соҳаи истилоҳот бар пояи он таълифоти домандоре анҷом доданд, ки аз ҷумлаи он таҳқиқоти Ҷ. Сейгер “Вожаномаи истилоҳотии дар терминология истифодашуда (B. De Besse, B. Nkwenti-Azeh, j. Sager Glossary of Terms Used in Terminology, 1997), А. Рей “Истилоҳшиносӣ: номҳо ва мағҳумҳо” (A. Rey. La terminologie:norm et notions, 1979) ва “Муқаддимаи истилоҳшиносӣ” (Essays on Terminology, 1995), Р. Ҷекендоф “Семантика ва дониш” (R. jackendoff. Sementics and Cognition, 1983-1999), Ҳ. Пичтва Ҷ. Драскау “Истилоҳшиносӣ: муқаддима” (H. Picht, J. Draskau. Terminology: an introduction, 1985) ва дигарон ба ташаккул ва такомули назарияи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ,

истилохофаринӣ, меъёрҳои интихоби истилоҳ дар забоншиносии англисӣ ва аврупой саҳми сазовор гузоштаанд.

Дар масоили истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забони англисӣ нақши Ҷ. Сейгер хеле назаррасе буда, асари ӯ бо номи “Забонҳои маҳсуси англисӣ: принципҳо ва амалия дар илму фановарӣ” мавқеи хоссе дорад.

Тавре болотар таъкид намудем, андеша атрофи мағҳуми истилоҳ ва истилоҳшиносӣ муҳталиф буданд. Дар соҳаи истилоҳшиносӣ ҷавобан ба назарияи умумии истилоҳотии О. Вюстер фикру андешаҳо ва равияи нав бо номи назарияи коммуникативӣ ба миён омад, ки асосгузори ин равия забоншинос М.Т. Кабре (M.T. Cabre) маҳсуб дониста мешавад. Бартарии назарияи М.Т. Кабре дар муқоиса бо муҳаққикони дигар дар он аст, ки ӯ истилоҳотро sets of condition, яъне ҳамчун шабакаи шартҳо “ба қалам додааст”. Ба хотири дарки масъала ва маҳорату малакаи таҳлили воҳидҳои истилоҳотӣ М. Кабре аз “назарияи дарҳо” истифода намудааст. Тибқи назарияи ӯ концепт ҳамчун ҷисми фазоӣ-бисёррӯя тасаввур карда шавад ва дар баробари ин, шумораи рӯяҳо метавонад муҳталиф бошад. Шумораи рӯяҳо дар се андоза, яъне маърифатӣ, забоншиносӣ ва коммуникативӣ тасвир гардида, ҳар андоза як дар аст ва ҳангоми интихоби ҳар як дар дарҳои дигарро набояд фаромӯш кард [Cabre, 2003, pp. 181, 185-191].

Дар забоншиносии рус низ доир ба масоили муҳимми истилоҳ ва истилоҳшиносӣ фикру андешаҳои ҷолиб ва пешқадам рӯйи кор омаданд, ки кору фаъолият ва таҳқиқоти доманадори онҳо минбаъд дар асоси назарияи Д. С. Лотте идома меёфт. Ҳамин тарик, дар заминаи равияи мактаби истилоҳшиносии русу шуравӣ олимону донишмандон ва забоншиносони маъруф В. П. Даниленко, Т. Л. Канделаки, Б. Н. Головин, В. М. Лейчик, С. В. Гринёв таҳқиқоти доманадоре анҷом доданд.

Масъалаи таҳқиқи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забоншиносии тоҷик аз ҷониби забоншиносон Д. Саймуддинов, С. Сулаймонов, С.

Назарзода, М. Қосимова, А. Мамадназаров, М.Х. Султон, Н. Шарофов, А. М. Байзоев, Ш. Ҳайтова. А. Юсупов, С. Ҷоматов, Қ.Ш. Тўраҳасанов, ва дигарон мавриди омӯзиши ҳаматарафа қарор гирифтааст.

Дар забоншиносии точик роچеъ ба ҷараёни ташаккул ва такомули истилоҳсозиву истилоҳофаринӣ ва роҳҳои пурраву мукаммал намудани низоми истилоҳии он танҳо аз солҳои шастум оғоз гардида, асарҳои муҳталифи илмие ба миён омаданд.

Доир ба корбурди истилоҳоти соҳаи матбуоти точик бархе аз забоншиносон ба хулосае меоянд, ки барои ифодай мағҳуми мушаххас дар доираи як забон ва як низоми истилоҳӣ мавҷудият ва мавриди истифода қарор додани ду воҳиди лугавӣ ғайри қобили қабул мебошад [Бухоризода, 1961, с. 40-44].

Донишманди точик М. Шакурӣ дар осори илмии худ масоили истилоҳгузинӣ, истифодай вожаҳои решагӣ, яъне истилоҳшавии калимаҳо, хушоҳангии тарзи талафғуз дар истилоҳотро таҳлилу баррасӣ намуда, бар он андешаанд, ки “ҳар калимаи маъмулии забон истилоҳ шуда наметавонад. Барои табдили калима ба истилоҳ як вақту замони муайян лозим аст. Аз ин рӯ, аз рӯйи қоиди истилоҳсозиву меъёрҳои интиҳоби истилоҳот ҳар калимаи маъмулии забонро дар мақоми истилоҳӣ қарор додан ҷоиз нест [Шукурев, 1991, с. 200-203].

Муҳаққиқони точик П. Нуров дар рисолаи илмии хеш “Истилоҳ ва истилоҳсозӣ дар забони илмии тоҷикӣ” ва Н. Шарофов дар таҳқиқоти худ “Дар бораи инкишофи терминологияи илмӣ-техникии тоҷик” роҷеъ ба масоили таърихи ташаккул, таҳаввули забони илм, мушкилоту душвориҳо, ҳусусиятҳои умумиву фарқунандай истиҳоти илмӣ-техникӣ, интиҳоби истилоҳот, масоили муҳталифи вожагузинии забони илмӣ-техникии тоҷикӣ дар замони шуравӣ фикру андешаҳои ҷолиб иброз намудаанд [Н. Шарафов, 1960, П. Нуров, 2006 с.114-119].

Дар замони истиқлолият олимону донишмандон ва забоншиносони точик ба таҳқиқ ва омӯзиши масоили муҳиммии истилоҳшиносӣ рӯй оварда, дар ин масъала то андозае муваффақ ҳам шуданд.

Масалан, А.М. Байзоев дар таҳқиқоти илмии хеш зери унвони “Забони “Донишнома”-и Абуалӣ ибни Сино: истилоҳот ва калимасозӣ” (1992) нақши Ибни Синоро дар ташаккули истилоҳоти точикӣ, истилоҳшавии калимаҳои маъмулии забон ба таври фароҳ арзёбӣ намудааст. [1992].

Олими шинохта А.Холиков дар замонаи омӯзиши таълимоти ҳукуқии Авесто исбот намудааст, ки дар ҳаёти ҷомеаи ориёитаборони қадим аз ибтидои асрҳои миёна як низоми мукаммали ҳукуқӣ ҳукмфармо буд, ки сарчашмаи онро Авесто ба шарҳу тафсирҳои ба он бахшидашуда ташкил медодаанд.

Забоншиноси маъруф дар осори таълифнамудаи хеш (2003; 2004; 2013; 2015) доир ба масоили мухталифи истилоҳот, аз ҷумла, оид ба истилоҳсозӣ, таъриҳ ва ташаккули истилоҳоти сиёсиву иҷтимоӣ, масъалаҳои назарии истилоҳот таҳқиқоти пурарзише анҷом додааст.

Аз зумраи дигар осори ба мавзуи таҳқиқшаванда хеле алоқаманд, ки дар солҳои охир ба анҷом расониданд, таҳқиқоти хеле ҷолиб ва доманадори олими точик М.Н. Қосимова “Муҳтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии пешини точик” ва “Истилоҳоти қадимаи точикӣ” мебошанд, ки дар онҳо муаллиф дар замонаи омӯзиши мӯшикофонаи бархе аз шоҳкориҳои ниёғонамон намунаҳои зиёди истилоҳоти қадимаи точикиро аз рӯйи хусусиятҳои забонӣ ва соҳаи корбурдашон тасниф намудааст [М. Қосимова, с. 2003, 2007].

Донишманди точик М.Ҳ. Султонов дар осори илмии хеш таҳти унвони “Истилоҳоти илми”-и “Китоб-ут-тафҳим”-и Абурайҳони Берунӣ [2003] ва “Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсии точикӣ (дар замонаи осори илмии асрҳои IX-XI)” [2008] доир ба раванди ташаккул ва такомули истилоҳоти илмӣ дар замонаи қадимтарин осори илмии

форсии точикӣ, дарӣ, таъйини шеваҳои истилоҳсозиву истилоҳгузинӣ, доираи имконоту тавонмандиҳои забони форсии точикӣ дар баёни матолиби илмӣ таҳқиқоти пуразише анҷом додааст.

Дар баробари он ки Н. Шарофов дар рисолаи худ роҷеъ ба истилоҳоти иҷтимоию сиёсӣ, истифодаи вожаҳои русию байналмилалӣ, маҳсусан, ташаккули истилоҳоти ҳарбӣ ва Ҳ. Саидов дар рисолаи хеш таҳти унвони “Военная терминология в таджикском и английском языках (2013, 336 с.) таҳқиқот анҷом дода бошанд ҳам, vale гуфтан мебояд, ки ҳанӯз ташаккул ва такомули истилоҳоти ҳарбӣ дар луғатномаҳои тафсирӣ ва дигар осори классикӣ дар забонҳои тоҷикиву англисӣ, дар маҷмуъ мавриди пажӯҳиши густурда қарор нағирифтааст ва таҳқиқоте, ки шеваҳои асосии истилоҳнигориву истилоҳгузиниро дар луғатномаҳои тафсирӣ ба таври мушаххас таъйин намояд, ба вуҷуд наомадааст. Бо дарназардошти ин масъала таҳлили муқоисавии вожаҳои ҳарбӣ дар забони англисӣ ва тоҷикӣ айни мудао мебошад.

Донишманди тоҷик Садриддин Айнӣ, ки доир ба мақоми забони тоҷикӣ таълифоти доманадоре дорад, дар мавриди истилоҳоти ҳарбии тоҷикӣ чунин андешаи хешро баён менамояд: “Забони осори классикии мо содатарин ва софтарин забонҳои классикони Эрон аст ва дар он истилоҳоти зиёди ҳарбӣ нуҳуфтааст” [Куллиёт, ҷ.1. Душ, 1963, с-41-77].

Таъииди ин фикру андешаи устод С.Айниро дар таълифоти Э.Браун чунин дармеёбем: “Осори классикии мо аз лиҳози таҳқиқоти луғавӣ, бешак, дорои эътибор ва аҳаммияти бисёр буда, калимот ва истилоҳоти ҳарбӣ дар он ҷойгоҳи хосса доранд” [Таърихи адабиёти Эрон (тарҷумаи форсии Б.Алавӣ), [Техрон, 1935, с. 211-214].

Парвиз Нотили Ҳонларӣ дар асари худ бо номи “Силоҳ ва ҷанг дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ [Техрон, 1931. IX-XI] доир ба вожаҳои ифодагари мағҳуми амалиёти низомӣ, ҳайати фармондехон, дараҷа (рутба)-и низомӣ ва созу барги ҳарбу набард фикру андешаҳои ҷолиб иброз намудааст. Дар мавриди вожаҳои ҳарбӣ Ф.П. Сороколетов низ дар

асари хеш “Производственно-терминологическая лексика в прозе после Великой Отечественной войны” [АКД, Л., 1952] дар бораи вожаҳои ҳарбӣ чунин ибрози андеша намудааст: “Асаре бо номи “Шоҳнома” саросар лӯғати ҳарбиро фаро гирифтааст” [Сороколетов, с. 6].

Истилоҳи “ҳарбӣ” ҳанӯз дар сарчашмаҳои классикӣ ба мушоҳида мерасад. Истилоҳи “ҳарбӣ” ҳамчун сифат ба маънои: 1. низомӣ; интизоми ҳарбӣ, қувваҳои ҳарбӣ, хидмати ҳарбӣ; 2. Касе, ки дар хидмати ҳарбӣ бошад.

Истилоҳоти “ҳарб” бошад, калимаи арабӣ буда ба маънои “корзор”, “разм”, “набард” далолат мекунад. [ФЗТ. 551]. Инчунин истилоҳи “ҳарб” чунин шарҳу баён ёфтааст: ҷанг, набард, ҳарбу зарб, ҷангу кушокушӣ, задухӯрд. [ФТЗТ, с. 495].

Дар “Фарҳанги форсӣ ба русӣ” низ истилоҳи “ҳарб - harb” ба маънои “война”, “битва”, “сражение” ва “схватка” омадааст. Истилоҳи “ҳарбӣ - harbi” бошад, ба маънои шахсии низомӣ, “военный”, “войинский”; 2. “войн” омадааст [ФФР, с. 496].

Бо усули аз як реша, яъне иштитоқшавии калимаҳо якчанд калимаи решагии ҳарбӣ” ба миён омадааст: “ҳарб” - harb; ҳарбӣ - harbi, ҳарбгоҳ - harbgaҳ = театр военных действий, поле боя, сражения. Муҳориб - 1. сражающийся, воюющий: 2. боец, воин; муҳориба - 1. бой, сражение, битва; 2. война [ФФР, с. 497].

Ҳамчунин дар бораи истилоҳоти ҳарбӣ дар таълифоти И. Ализода “Суҳане чанд оид ба “Лӯғати Шоҳнома”-и Фирдавсӣ [Сталинобод; 1952], Абдулхусайнӣ Нӯшин, “Вожаномаи ҳарбӣ” [Душанбе; 1970], Ризозода Шафак, “Фарҳанги “Шоҳнома”” [Техрон, 1971] маълумоти ҷолиб ба даст овардан мумкин аст.

Тавре дар боло зикр гардид, истилоҳи “ҳарбӣ” ва “низомӣ” бо ҳам муодил буда, дар баробари ҳамдигар истифода мешаванд.

Истилоҳи “низомӣ” калимаи арабӣ буда, чунин маъниҳо дорад. 1. Ҳарбӣ, ҷангӣ: киштии низомӣ, минтақаи низомӣ. 2. Мансуб ба қушунҳои

расмӣ ва доимӣ; аскари низомӣ- аскари қушунҳои доимӣ. 3. Хизматчии ҳарбӣ (дар рутбаҳои гуногун); либоси низомӣ-пӯшоки хоси низомӣ, либоси ҳарбиён [ФТЗТ, с. 912].

Истилоҳи “низомӣ-nizami” дар “Фарҳанги форсӣ ба русӣ” чунин шарҳу баён ёфтааст: “низомӣ” - 1. военный; 2. военнослужащий”. Дар робита бо калима-истилоҳи “низомӣ” чунин таркибҳо ба миён омадаанд: ҳукумати низомӣ - военное положение; додгоҳи низомӣ - военный требунал; минтақаи низомӣ - военный округ; ғайринизомӣ - гражданский; низомӣ кардан - милитаризовать; низомнома - 1. устав; низомномаи дохилӣ - устав внутренней службы; низомвазифа - воинская повинность; обязательная военная служба; қонуни низомӣ - закон о воинской повинности [ФФР, с. 647].

Танҳо аз солҳои 80-уми асри гузашта сар карда якчанд луғатномаву фарҳангномаҳои дузабонаи истилоҳоти соҳаҳои муҳталиф ба нашр расиданд. Маҳз дар ҳамин давра ба тартиб даровардан ва нашри луғатҳои истилоҳоти соҳаҳои муҳталиф, аз ҷумла истилоҳоти ҳарбӣ оғоз шуд, ки яке аз онҳо ба қалами Г. Г. Алиев тааллук дорад. [Г.Г.Алиев. Персидско-русский и русско-персидский военный словарь”. Военное изд-во. МО СССР, М; 1935].

Ҳамин тарик, луғатномаву фарҳангҳои муҳталиф рӯйи кор меомаданд. Ҳудуди тамоюли пешрафти таҳқиқот доир ба истилоҳот ба рушду инкишофи таърихи фарҳанг ва забони ҳалқҳо, сатҳи ташаккули фарҳангии онҳо дар муддати асрҳо вобастагии ногусастание дорад. Раванди ташаккул ва таҳаввули бою ғанисозии истилоҳоти ҳарбии тоҷикиро бояд маҳсус таъкид намуд, ки дар он низоми истилоҳотии ҳарбӣ нақши муҳимм мебозад. Истилоҳоти ҳарбии забони тоҷикӣ бо мурuri замон аз ҳисоби дигар забонҳо васеъ ва ғановатманд мегардад.

Доираи корбурди лексикаи истилоҳоти иқтибосии ҳарбӣ бо характеристи мағҳумҳои нави илмию техникӣ ва рӯйдодҳои ҳодисаву воқеаҳои таърихию иҷтимоӣ муайян карда мешавад.

Таҳлилу баррасии истилоҳоти соҳавӣ яке аз масоили мӯҳимм ва душвортарини ҳар як забон маҳсуб мешавад. Доир ба ин масъала забоншиносон ва донишмандони тоҷик ба муваффақиятҳои назаррасе ноил шуда бошанд ҳам, то ҳол паҳлӯҳои мухталифи баъзе аз соҳаҳо махсусан истилоҳоти ҳарбӣ пурраву мукаммал омӯхта нашудааст.

Мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор додани истилоҳоти забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ дар оғози аспи нав суръати тоза пайдо намуда, ҷандин рисолаҳо ва таҳқиқот оид ба истилоҳоти соҳавии забони тоҷикӣ, муқоисаи вожаву истилоҳосозӣ ва вижагиҳои соҳторӣ-маънои истилоҳоти забони тоҷикӣ ва бо забонҳои дигар ба миён омаданд. Чунин пажӯҳиши дар таҳқиқоти олимону донишмандон Л.М. Мамаҷонов “Такмили маънӣ-соҳтории истилоҳоти ҳукуқӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ (2008); Д.А. Ҳайдарова “Хусусиятҳои истилоҳоти тиббӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (2007); М. Ҳ. Султонов “Истилоҳоти илмии “Китоб-ут-тафҳим”-и Абурайҳони Берунӣ (2003); “Таҳлили ва такомули истилоҳоти илмии форсӣ-тоҷикӣ (2008); “Забони “Донишнома”-и Абуалӣ ибни Сино (истилоҳот ва калимасозӣ (1992); М.М. Раҷабов “Хусусиятҳои соҳторӣ-маънои воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (2010); С. Абдулфайзов “Таҳлили луғавӣ-маънои истилоҳоти дипломатӣ дар забони тоҷикӣ (2003); А. Мамадназаров “Становление и развитие таджикской переводной лексиографии XX-и начала XXI вв. (2013); Ҳ. Саидов “Истилоҳоти дипломатӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. (2013); М. Комилов “Таҳлили соҳторӣ - маънои истилоҳоти фалсафӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” (2020); Шайдуллои Ҳочӣ “Таҳлили соҳторӣ ва маънои истилоҳоти интернетӣ (дар асоси маводи забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ) (2023); Ф. Раҳимов “Таҳлили соҳторӣ-маънӣ ва этимологии истилоҳоти тарҷумашиносӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ (2023); М. Раҳматуллоев “Таҳлили соҳторӣ-маънӣ ва этимологии истилоҳоти журналистика дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ” (2023); У. Собирова

“Нақш ва мавқеи омонимҳо дар забонҳои гуногунсоҳт (дар асоси фарҳангҳои тафсирӣ ва луғатҳои дузабонаи англисӣ-тоҷикӣ, тоҷикӣ-англисӣ ва ғайра ба таври фароҳ ва густарда ба мушоҳида мерасад.

Пажӯҳиш ва таҳқиқи гуногунҷабҳаи вожа ва истилоҳоти ҳарбӣ дар забоншиносии ҳар яке аз забонҳои мавҷуда дар ҳама давру замон яке аз ҷойҳои хоссаро ишғол намуда, таҳлилу баррасии онҳо таваҷҷӯҳи аҳли илму адаб ва муҳаққиқони соҳаи истилоҳотро бештар ба ҳуд ҷалб намудааст.

Аммо таҳлили пахлӯҳои мухталифи тавсифи вожа ва истилоҳсозӣ, ҳусусиятҳои маъноиву сохтории вожа-истилоҳоти ҳарбии забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони англисӣ ҳамаҷониба мавриди омӯзиши амиқ қарор нагирифтааст.

Аз ин рӯ, таҳлили муқоисавии истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ савривақтӣ буда, меҳоҳем вожаву истилоҳоти ҳарбии марбут ба мағҳумҳои мухталифи нерӯҳои мусаллаҳ, дараҷаи низомӣ, вожаву истилоҳоти баёнгари мағҳумҳои размандагону ҷангваронро низ мавриди омӯзиши ҳамаҷониба қарор дихем.

1.2. Шарҳи мағҳуми истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар сарҷашмаҳои забоншиносӣ

Ҳар як илм ҳамчун воситаи рушду такомули бесобиқаи ҷомеаи башарӣ соҳаҳои мухталифи хешро дошта, ҳар соҳаи алоҳидаи он дар навбати ҳуд дорои низоми хоси истилоҳотии хеш аст, ки аз дигар соҳаҳои мухталифи он ба қуллӣ тафовут дорад. Яъне ҳар як илм, дорои баёну ифодаи хоси ҳуд буда. аз ҳамдигар комилан фарқ доранд. Бинобар ин, мағҳумҳои забон ва истилоҳоти илмӣ дар забоншиносӣ падидай тозаворид буда, маҷмӯи забони улуми мухталифро дар ҳуд фаро мегирад, ки мақсад ва вазифаи асосии он бо истилоҳ ва забони илм ифода намудани ҳамаи ин забонҳо ба шумор меравад.

Возеху равшан аст, ки забони илм дар заминаи қонуну қавоиди дастурии забони адабӣ ба вучуд меояд ва сарфу нахви хоси худро дорад. Забони илм бо вижагиҳои дақиқиву равшаний ва кӯтоҳиву мӯҷазии тарзи баёну ифодаи худ аз забони адабӣ фарқ мекунад. Вале дар айни замон дар забони илм матлаб, фикру андешаҳо аниқу дақиқ бо дарназардошти далелҳои илмӣ ифода карда мешавад.

Забон ва истилоҳоти илмӣ дорои қонун ва қавоиди хоси худ буда, тафовутҳои дигаре ҳам дорад, ки ба забони адабӣ мувофиқ нестанд. Забони илм ҳамчун забони ифодаи фикру андешаҳои илмӣ, бар хилоғи забони адабӣ доираи ниҳоят маҳдуди истифода дорад.

Илова бар ин, таркиби лугавии забони илмро дар баробари калимаҳои маъмулии забони тоҷикӣ, ҳамчунин вожаҳо ва истилоҳот ташкил медиҳанд. Вожаву истилоҳот бошад, маҷмуи калимаву ибораҳо мебошанд, ки мағҳумҳои илмии ҳар як соҳа ва ё илми алоҳидаро ифода мекунанд. Таъйину ташхиси илмии мағҳуми вожа, истилоҳот, ки воҳидҳои лугавии забони илм маҳсуб дониста мешаванд, барои омӯзиши дараҷаи ташаккулу такомули ин забон аҳаммияти бузурги илмиву назариявӣ доранд.

Вожа ва истилоҳот, ки унсури асосии ҳар як забонро ташкил медиҳанд, аз нигоҳи забономӯзӣ муҳиммтарин ҷузъи ифодаи забонӣ ба шумор мераванд. Аз ин рӯ, вожаю истилоҳотро ҳамчун муҳиммтарин воҳиди забонӣ олимону забоншиносон ба тариқи муҳталиф тавсиф намудаанд.

Забоншиноси амрикӣ Л. Блумфилд вожаву истилоҳотро аз нигоҳи илмӣ калимаи мустақиле медонад, ки аз ду тарафаш фосилаи баробар дорад.

Ӯ вожа-истилоҳро ба ибораи дигар, воҳиди алоҳида маҳсуб медонад, ки метавонад ба танҳоӣ мағҳум ва маънни алоҳидае дошта бошад, ки берун аз матн низ зоҳир мешавад [Хаютин, с. 330].

Аммо худи истилоҳ калимаи одӣ набуда, онро ҳамчун калима ва ё вожай маҳсус ба қалам додаанд. Истилоҳ саҳехтараш калимаи хоси соҳавӣ буда, дар матн ва берун аз он вазифа ва маъни хос дорад. Истилоҳ, бо ибораи дигар калима ва ё ибораест, ки тобиши маҳсуси маънои илмӣ дошта, дар ҳавзаи амалкарди як илм ва ё соҳаи мушаххас мағхум ва маъни муайянерио ба шакли диқиқу равshan ифода мекунад. Вожа-истилоҳ метавонад гоҳе дар матн маънӣ ва мағхуми истилоҳии хешро аз даст дода, ба сифати калимаи маъмулии забон мавриди истифода қарор гирад. Ҳамин нуктаро низ бояд қайд намуд, ки ҳангоми маънои истилоҳӣ пайдо намудани калима ва истилоҳ ҳамаи маъниҳои дигари он қатъи назар мегардад.

Мусаллам аст, ки масоили истилоҳу истилоҳшиносӣ дар айни замон аз мавзуъҳои меҳварӣ ё худ калидии забоншиносии муосир мебошад. Ҳар мағхум, ки ба таъйину таҳқиқи маъниҳои дақиқи истилоҳ, ташаккулу таҳаввули он дар забон алоқаманд аст, илми забоншиносиро ба соҳаи дигари илми муосир, ба таърихи ташаккули модиву маънавии инсоният пайванд месозад.

Мағхуми соҳавиии вожа ва истилоҳ мухталиф мебошад. Агар мо ба таъйину таҳқиқи истилоҳ аз нигоҳи фалсафӣ назар андозем, пас он ду ҷиҳати масъаларо дар худ фаро гирифтааст:

Аввал, заминаи асосии таъйину ифодай фалсафии маъни истилоҳро аломат ва нишонаи модияти он ташкил медиҳад, яъне ба воситаи истилоҳ дар шакли моддӣ натиҷаи тафаккур ифода мейёбад. Баъдан, истилоҳ дар баробари дигар воситаҳои ифодаву баён дар масоили дарқу фаҳм ва маҳорату малакаи донишҳои нави илмӣ мусоидат менамояд [Терминоведение, 135].

Бинобар ин, таърихи ҳар як илм, аз ҷумла илми истилоҳ ва истилоҳшиносӣ ногузир таърихи мағхуми истилоҳотро низ дар бар мегирад.

1.2.1. Омӯзиши назарияи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забоншиносии тоҷик

Дар луғатномаву фарҳангномаҳо мағҳуми калимаи “истилоҳ” батаври муфассал ва муҳталиф шарҳу баён ёфтааст. Масалан, дар “Фарҳанги бузурги арабӣ-русӣ”-и Ҳ.Ҳ. Баранов, ки зиёда аз 100 ҳазор калимаву ибораҳоро дар худ фаро гирифтааст, калимаи истилоҳ чунин шарҳу баён ёфтааст: “Вожай истилоҳ решай арабӣ дошта, аз феъли навъи - istalaha ба маъни 1) бех, хуб шудан, истилоҳ ва ё беҳтар шудан; 2) сулҳу салоҳ кардан, оштӣ намудан; мувофиқа кардан ва ё ба мувофиқа расидан, созиш кардан, муросо намудан, ҳимоя шудан ба миён омада, ба маъни ва ё мағҳуми ифодаи маҳсуси илмӣ, яъне истилоҳоти соҳавӣ далолат менамояд [Баранов, С. 440-445]. Мағҳуми мазкур дар забони адабии тоҷик ва дар сарчашмаҳои илмии забоншиносӣ маъмулан ба маъни мушаххаси воҳиди луғавии забон - истилоҳ “istilah-termin” истифода мешавад.

Ҷойи баҳс нест, ки омӯзиш ва таҳқиқи мағҳуми “истилоҳ” аз таълифи осори классикони мо оғоз шудааст.

Яке аз мутафаккирони бузурги Шарқи асримиёнагӣ, Шайхурраис Абуалӣ ибни Сино бо таълифи осори гаронбаҳои хеш ба масоили истилоҳоти забони тоҷикӣ аҳаммияти хосса додааст.

Аз рӯйи маълумоти донишманди маъруфи эронӣ Сайд Нафисӣ төъдоди асару мақолаҳое, ки Ибни Сино ба порсии дарӣ эҷод кардааст, ба 25 мерасад. Дар миёни осори порсии Абуалӣ ибни Сино “Донишнома” яке аз бузургтарин таълифоти ӯ мебошад, ки яке аз сабаби эҷоди ин осор фармони бузурги Азауддин Алоуддавла будааст.

Сабаби дигари таълифи китоб ин ҳисси баланди дӯстдории забони модарӣ будааст, ки Абуалӣ ибни Сино тавонист ба ин васила заминаи пайдоиши истилоҳоти тоҷикиро ибтидо гузорад. Фаъолияти самарабахши Ибни Сино дар роҳи ташаккул ва такомули истилоҳоти

илмии форсии тоҷикӣ ва бо ин восита нишон додани имкониятҳои фаровони дохилии забони модарияш ба ин гувоҳӣ медиҳад.

Доир ба истилоҳоти порсии Абуалии ибни Сино ва дар истилоҳсозиву истилоҳнигории классикий нақши бузург доштани ўмуҳаққиқони зиёде аз ҷумлаи донишмандони эронӣ А. Ҳуросонӣ дар муқаддимаи “Донишнома”-и Алой ё ҳикмати Буалӣ”, С.Нафисӣ дар асарап “Зиндагиву кор ва андешаи пурӣ Сино”, Муҳаммад Муин дар “Маҷаллаи донишкадаи адабиёти донишгоҳи Техрон”, соли 1954 мақолаҳоро бо номи “Лугати форсии Ибни Сино ва таъсири онҳо дар адабиёт” ба табъ расонд, ки дорои аҳаммияти хос аст. Муҳаммад Муин дар бораи мавқеи асосӣ доштани Абуалӣ Сино дар таълифоти илмӣ ба забони порсии дарӣ дар инкишофи забони модарии худ, дар ташаккул ва такомули усулҳои асосии истилоҳшиносии форсии тоҷикӣ, барқарор намудани риштаҳои пайвандии дирӯзу имрӯзи рушду инкишофи забони мо низ дорои аҳаммияти қобили назар аст.

Дар бораи он ки Абуалӣ ибни Сино бидуни ягон шакку шубҳа асосгузори истилоҳсозиву истилоҳофаринии тоҷикӣ ба шумор меравад, фикру андешаҳои шарқшиносони шуравӣ В.А. Ливиштс ва Л.П. Смирнова асос шуда метавонад [Ливиштс, 158].

Дар забони тоҷикӣ бештар аз мағҳуми истилоҳ истифода менамояд, дар забони русӣ ва баъзе забонҳои дигари Аврупо дар ифодаи мағҳуми истилоҳ аз калимаи “термин” истифода мекунанд. Ин калима, яъне “термин” ҳамчунин дар сарчашмаҳои илмии тоҷикии замони шуравӣ фаровон истифода шудааст, зоро дар Тоҷикистон аз солҳои сиёми асри бист то нимаи аввали солҳои ҳаштодуми ҳамин аср бо таваҷҷуҳ ба забони русӣ - ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо дар ифодаи мағҳуми истилоҳ аксаран калимаи “термин” истифода мекарданд.

Аз ҷумла, таърифи “истилоҳ” “istilah” дар китоби “Забони адабии ҳозираи тоҷик”(1973) чунин шарҳу баён дода шудааст: “термин”(аз

калимаи “terminus” лотинӣ гирифта шуда, ба маъни ҳад, ҳудуд) калима ё ибораест, ки мағҳуми муайяни ягон соҳаи илм, техника, маданият ва ё истеҳсолотро ифода менамояд. Термин дар соҳаи худ фақат як маънои муайянро ифода менамояд. Якмаъной (моносемия) хусусияти асосии термин мебошад. Хусусияти сермаъной (полисемия) барои терминҳо хос нест [ЗАХТ, 239].

Калимаи “истилоҳ” арабӣ дар “Фарҳангӣ тафсирии забони тоҷикӣ” чунин шарҳ дода шудааст. Истилоҳ калима ё иборае, ки дар ҳавзай амалкарди ягон соҳаи илму фан маънои мушаххасро ифода мекунад [ФТЗТ, с. 561].

1.2.2. Омӯзиши назарияи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забоншиносии рус

Роҷеъ ба баромади истилоҳи “термин-termin” фикру андешаҳо мухталифанд. Истилоҳи termin аз решай лотинии term ва юонии thermos ба маънои гармӣ, ки дар Рими қадим ба гармобаҳо низ ишора менамуданд. Ҳамчунин ба маънои ҷое фахмида мешавад, ки дар он ҷо ба варзиш машғул мешуданд.

Дар забони англисӣ бошад, калимаи term аз лотинии terminus ба маънои ҳадду ҳудуд, ҳаҷму андоза, сарҳад далолат намуда, сатҳи энергетикие, ки дар он зарраҳои хурдтарини атом ҷойгир мешуданд. Яъне калимаи term дар забони англисӣ ба маънои “ҳудуд, вақт, муҳлати муайяни вақт ва ё вақти таъиншуда” далолат менамояд [ФИХ, с. 505]. Бо мурури замон ин калима тағири маъно карда, ба маънои “як вақти муайян, фосилаи вақт дар ҷаласаҳои судӣ ва ё баъзе ҷамъомадҳо” ишора шудааст. Аз рӯйи решай баромад ин калима аз калимаи фаронсавӣ гирифта шуда, маънои “ҳудуди вақт” ва ё “ҷой, макон”-ро, ки худ аз калимаи лотинӣ решаш гирифта, ба маънои “интиҳо” ё худ “хатти марз”, “сарҳад” низ фахмида мешавад. Илова бар ин, дар сарчашмаҳои мухталиф, аз ҷумла дар “Фарҳанги истилоҳоти ҳориҷӣ” дар мавриди шарҳу баёни калимаи “termin” чунин омадааст. 1. Термин аз калимаи

лотинии “terminus” гирифта шуда, маъни “ҳадду ҳудуд”, “сарҳад” ва ё “марз”-ро ифода менамояд. 2. Калима ва ё ибараҳои маҳсусе, ки барои мағхум ва маъниҳои дақиқ кор фармуда мешаванд. 3. Дар замони Римиёни қадим бошад, калимаи “termin” ба маънои сарҳадоти байти замину Ҳудованд ва муҳофизи ҳама мавҷудот омадааст. [ФИХ, с. 503].

Дар забоншиносии рус аввалин назарияҳо дар бораи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ аз ҷониби олимону донишмандони замони шуравӣ Д.С. Лотте, А.А. Реформатский, О. Вюстер, В.В. Виноградов, А.В. Суперанская, А.Д. Ҳаютин, В.П. Даниленко, В.М. Лейчик, Т.Л. Канделаки, Б.Н. Головин ва дигарон пешниҳод шуданд.

Мағхуми истилоҳ аз нигоҳи илмиву назариявӣ дар мактабҳои истилоҳшиносии шуравӣ ба таври муҳталиф шарҳу баён ёфтаанд. Вале тавре О. Вюстер таъкид менамояд, дар шинохти истилоҳ, истилоҳшиносӣ ва меъёрҳои гуногуни интиҳоби истилоҳоти соҳавӣ бояд бештар ба қонуну қавоиди дохилии забон, яъне ба таркиби луғавии забони миллӣ аҳаммият дода шавад ва дар баробари ин асос ва заминаҳои бунёдии лотиниву юнонӣ ба эътибор гирифта шавад.

Асос ва меҳвари ҳамаи назарияҳои тавсифи истилоҳот ва истилоҳшиносиро дар мавриди меъёрикунонии низоми истилоҳоти соҳавӣ дар осори истилоҳшиносон, забоншиносон ва алалхусус дар асарҳои О. Вюстер истилоҳ, моҳият ва мағхуми онҳо ташкил медод.

Аз ҷумла, В. Виноградов бар он андеша аст, ки “дар соҳтану муайян намудани истилоҳ ду ҷиҳат, ду назария вучуд дорад: соҳториву забонӣ ва мағхумӣ, маънӣ, ки сабаби рушду инкишофи низоми мағхумҳои ин ё он илм ва ё соҳа мебошанд. Ин ҳар ду назария бо ҳам алоқаманд буда, илова бар ин вобастагии таъриҳӣ ва илмиву фарҳангӣ доранд. [Виноградов, с. 7. 14]

Олимону донишмандон ва забоншиносон доир ба масоили шарҳу баёни истилоҳ фикру андешаҳои гуногун дошта, назарияҳои муҳталифро пешниҳод менамуданд.

Н.П. Кузкин роچеъ ба чаҳор назарияи асосии таъйини истилоҳ чунин изҳори ақида намудааст:

- а) истилоҳ - ҳамчун калимаи маъмулӣ барои ифодаи маъни ба худ хос;
- б) истилоҳ - калимаҳои ифодакунандай номи мағҳум; в) истилоҳ - ҳамчун калима барои ифодаи мағҳумҳои соҳавӣ; г) истилоҳ - калимаест барои ифодаи мағҳуми соҳавӣ барои соҳаҳои муҳталиф (Кузкин, с. 130-131).

Дар истилоҳ мавҷуд будани маъни луғавиро дар айни замон бештари забоншиносон ва истилоҳшиносон таъкид ва эътироф менамоянд. Аз ин нуктаи назар чунин бармеояд, ки истилоҳ “таъйиноти дақиқи илмӣ” доранд.

Истилоҳшиносони маъруфи рус В.М. Лейчик истилоҳро чунин шарҳу баён додааст: Истилоҳ дорои ифодаи маҳсус буда, танҳо дар соҳаҳои алоҳида якмаъногии худро ифода менамояд [Лейчик, с. 52].

Назари Ч. Сейгер бошад дар ин бобат чунин аст: “истилоҳот воҳиди луғавие мебошад, ки дорои як ё ду калима буда, маъни соҳавии маҳсус доранд [Сейгер, 1997, с. 150-152].

Д.С. Лотте бошад, низомнокӣ, мустақилият, якмаънӣ ва соҳавӣ будани истилоҳотро шарти асосӣ маҳсуб медонанд [Лотте, с. 17]. Аз нигоҳи А.А. Реформатский: “терминҳо” вожа ва ё калимаҳои маҳсусе мебошанд, ки барои ифодаи дақиқу равшани мағҳумҳо истифода мешаванд” [Реформатский, 1988, с. 112-117].

Зимни ин масъала Г.О. Винокур назарияи хешро пешниҳод намуда, истилоҳ-термин”-ро барои ифодаи номи мағҳум корбаст менамояд [Винокур, 1996, с. 16].

Дар робита ба ин масъала В. Даниленко чунин ақида дорад: “терминҳо калимаҳои маҳсусе мебошанд, ки номи мағҳуми хосро ифода намуда, ба шарҳу баёни иловагӣ ниёз доранд” [Даниленко, 1977, с. 14-17]. Ба андешаи А.Д. Хаютин “истилоҳ-терминҳо дар ҳамаи соҳаҳои муҳталифи илм маъни соҳавии хешро ифода намуда, бештар ҷавобгӯи

талаботи якмаънӣ буда, дар таносуби мантиқиву маънӣ бояд маҳдуд бошанд” [Хаютин, 1968, с. 40-41].

Фикру андешаҳо доир ба шинохти “термин-истилоҳ” хеле зиёданд. Андешаҳо гуногун бошанд ҳам, якмаъногӣ, соҳавӣ будани назарияи истилоҳ дар таълифоти бештари онҳо ба мушоҳида мерасад.

Бинобар ин, мо низ чунин андеша дорем, ки “истилоҳ-термин” дар бештари мавридҳо бо мағҳум ва маъни муайяни соҳаи мураттаби тафаккур ё таҳаввули олами атроф дар таносуб аст, баъзан бо воҳидҳои дигари забонӣ дар муносибати мунаzzам ворид гардида, дар якҷоягӣ бо онҳо низоми хоси истилоҳро ташкил медиҳад.

1.2.3.Омӯзиши назарияи истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар забоншиносии мусири тоҷик

Дар Иттиҳоди Шуравии собиқ бунёди комиссияҳои истилоҳ ва истилоҳшиносӣ, ки мебоист ба таҳияву танзими истилоҳоти миллӣ машғул мешуданд, аз ибтидои солҳои 20-уми асри гузашта оғоз гардид.

Ёдовар мешавем, ки дар Тоҷикистон нахустин Кумитаи истилоҳот соли 1935 таъсис дода шуда, масъалаҳои ташкили Комитети марказии алифбои нав, шуъбаи терминологияро тибқи Ҷарори КИМ ҶШС Тоҷикистон аз 11-уми июни соли 1933 анҷом дод, ки як шуъбаи он шуъбаи луғат ва терминология ном гирифт [Назарзода, 2004. с. 181-194].

Дар таъйину таҳқиқи мағҳумҳои истилоҳ забоншиносону истилоҳшиносони тоҷик А. Дехотӣ, Б. Сиёев, Д. Хоҷаев, М. Қосимова, С. Назарзода, М.Ҳ. Султонов, А. Юсупов, Қ. Тӯраҳасанов, С. Қодирӣ, Ш. Ҳайтова фикру андешаҳои хешро дар баробари мағҳум ва маъни истилоҳ дар луғатномаву фарҳангномаҳои қаблӣ изҳор намудаанд.

Тавре таъкид намудем, доир ба дақиқу равшан намудани мағҳуми илмии “истилоҳ-термин” ба сифати воҳиди луғавии забони илм дар Тоҷикистон то ҳанӯз таҳқиқоти мушахҳас ба нашр нарасидааст. Дар бештари осори илмию таҳқиқотӣ ва таълимии муҳаққиқону

забоншиносони точик шарху баёни мухталифи “истилоҳ-термин” оварда шудаанд, ки ҳамаи онҳо то андозае ба ҳам шабоҳат ва наздикии тарзи ифода доранд.

Дар китоби “Забони адабии ҳозираи точик”, дар бахши лексикология таъриф ва шарху баёни истилоҳ чунин оварда шудааст: “термин (аз қалимаи “termin” лотинӣ ба маънои ҳад, ҳудуд”) қалима ё ибораест, ки мағҳуми муайяни ягон соҳаи илм, техника, маданият ва ё истеҳсолотро ифода менамояд. Термин дар соҳаи худ танҳо як маънои муайянро ифода менамояд, зоро якмаънӣ шарти аввали мавҷудияти “истилоҳот-терминҳо” мебошад. Аз ин рӯ, ҳусусияти сермаънӣ ба истилоҳот хос нест [ЗАҲТ, 1973, с. 61-63].

Муаллифон М. Муҳаммадиев, Ҳ. Талбакова, Ю. Нурмуҳаммадов дар китоби худ “Лексикаи забони адабии точик” ҳангоми таърифу тафсири истилоҳ ҳамин маъниро бо тағйироту иловаҳо баён намудаанд, ки мазмун ва моҳияти он чунин аст: “Истилоҳ ё термин (аз лотинии terminus-ҳад, ҳудуд) қалима ва ё ибораест, ки мағҳуми ба илм, истеҳсолот, санъат ва соҳаҳои дигари ҳаёт мансуб бударо ба маънои ягона ифода менамояд [ЛЗАТ, 1997, с. 125-126].

Дар “Муқаддимаи забоншиносӣ”, ки ба қалами забоншинос М. Норматов тааллук дорад, дар мавриди истилоҳ чунин шарху тафсир оварда шудааст: “Терминҳо қалимаҳои маҳсус буда, дорои як маъно мебошанд ва бо ин ҳусусияти худ аз қалимаҳои одии муқаррариву маъмулӣ ва маҳсусан полисемия фарқ меқунанд [Норматов, 1995, с. 48-51].

Яке аз забоншиносони маъруфе, ки доир ба масоили мағҳуми истилоҳ истилоҳшиносӣ ва ҷиҳатҳои назариявиву таърихию амалии он таҳқиқот анҷом дода, ба он муваффақ низ шудааст, М.Ҳ. Султонов ба шумор меравад, ки ӯ дар осори илмии хеш истилоҳро ҳамчун қалимае, ки дар ҳавзаи амалкарди як илм ва ё соҳа мағҳуми мукаммалу дақиқу

равшанро ифода менамояд, ба қалам додааст, ки қобили қабул дониста мешавад [Султонов, 2008, с. 23-24].

Зимнан бояд таъкид намуд, ки муаллиф барои пурраву мукаммал ва тақвият бахшидани фикру андешаҳои хеш ба назарияҳои пешқадами забоншиносон Д.С. Лотте, Ҷ. Сейгер ва А.А. Реформатский ҳамфир будани худро изҳор намуда, тафовути калимаи умуниистеъмолӣ ва истилоҳро шарҳу баён намудааст.

Ба назари мо чунин мерасад, ки шарҳу тафсирҳо ва таърифҳои дар боло овардашуда аз ҳамдигар чандон тафовуте надоранд ва ҳатто сарчашмаҳои пайдоиши ҳамаи онҳо яке будааст. Ба ғайр аз ин, нуктаи дигари ҷолиби диққат он аст, ки ҳарчанд асарҳои номбурда дар замону вақти муҳталиф, ҳам дар замони шуравӣ ва ҳам дар замони истиқлол таълиф шуда бошанд ҳам, муаллифони осори мазкур фикру ақидаҳои хешро бо сабку услуби гуногун, valeye якранг ифода намудаанд. Мазмун ва мағҳуми "тамоюли якмаънои истилоҳ", ки дар ҳамаи таърифҳои фавқуззикр такрор ба такрор ба мушоҳида мерасад, қобили қабул аст, valeye дар соҳаи як илми алоҳида пазируфта мешавад ва дар як соҳа бори маъниро ифода менамояд, зоро истилоҳ дар доираи илмҳои муҳталиф метавонад маъниҳои гуногунро ифода намояд.

Бинобар ин, фикру андешаи мо дар ин масъала ин аст, ки ҳанӯз таърифи ягона ва мушаҳҳаси истилоҳ, ки аз ҷониби бештари истилоҳшиносон ва муҳаққиқони соҳа пазируфта шудааст, комилан мавҷуд нест.

Истилоҳи илмӣ бояд ба соҳаи алоҳидаи илм хос бошад, зоро вай танҳо дар соҳаи худ маъни мушаҳҳасро ифода менамояд. Аз ин рӯ, истилоҳро мағҳуми соҳавӣ ва ё мағҳуми таҳассусидошта таъриф додан ба маънӣ наздик аст. Бо ҳамин маънои соҳавӣ-таҳассусӣ онҳо дар соҳаҳои гуногуни илм мавриди истифода қарор дода мешаванд. Зоро асоси ҳар як илмро истилоҳоти таҳассусии он ташкил медиҳад. Бо дарназардошти хуносай таърифу таъйини мағҳуми истилоҳ чунин

изҳори андеша намудан ба маъниву мақсад наздик хоҳад буд: истилоҳ калима ва ё ибораест, ки дар соҳаи амалкарди худ, яъне дар соҳаи алоҳидаи хеш мағҳуми дақиқу равшанеро ифода менамояд, ки дар як вақт бо воҳидҳои дигари забонӣ, ки бо онҳо дар робитаи гуногунҷабҳа қарор доранд, як низоми муайяни мукаммали истилоҳотро ба миён меоваранд.

Ҳамин тариқ, маҷмуи истилоҳот асоси забон ва мағҳумҳои илмиро ташкил дода, натиҷа, заминаҳои пайдоиши ба вучуд омадани истилоҳоти таҳассусии фанҳои мухталифро ба миён гузоштааст.

Талабот ва меъёрҳои мазкур барои тамоми соҳаҳо муҳимм буда, дар низоми истилоҳии забон бояд риоя карда шавад. Истилоҳот, ки маъни махсуси соҳавӣ дорад, барои мутахассисони ғайр чандон фаҳмо нест, аз ин рӯ ҷунин истилоҳот бояд тафсир, яъне дефинитсия карда шаванд, ки ба манфиати кор хоҳад буд.

Дар истилоҳ мавҷуд будани маънии лугавиро аксари муҳаққиқони соҳа эътибор намуда, таъкид бар он доранд, ки маънӣ ва шарҳи истилоҳ дефинитсияи он ба шумор меравад. Аз ин нукта ҷунин хулоса намудан қабили қабул аст, ки танҳо он калимаҳо истилоҳи махсус шуда метавонанд, ки таъйиноти дақиқи илмиву соҳавӣ дошта бошанд.

Масъалаи дигаре, ки то имрӯз муҳаққиқон роҷеъ ба он ба хулосаи муайян наомадаанд, ин қабули баъзе унсурҳо дар доираи корбурди истилоҳ ва истилоҳшиносӣ, аз қабили сермаънӣ мебошад.

Мусаллам аст, ки сермаънӣ ба меъёрҳои истилоҳ ва истилоҳсозӣ хос нест, вале бо баъзе сабабҳои номуайян, шояд аз сабаби пурраву мукаммал наомӯхтани раванди таҳқиқи масоили мухталифи истилоҳот бошад, истифодаи маъноҳои зиёди истилоҳоти соҳавӣ ба мушоҳида мерасад, ки хонанда ва ё муҳаққиқони соҳаро ба гуногунандешӣ водор менамояд.

Аз ин рӯ, зарур аст, ки муқаррарот ва ё меъёрҳои муайяни истилоҳ, истилоҳсозӣ, меъёрҳои интихоби истилоҳи илмӣ аз ҷониби муҳаққиқони соҳа дақиқу равшан карда шавад.

Мо низ фикру андешаҳои забоншиносон ва муҳаққиқони соҳаи истилоҳотро хулосаву натиҷагирий намуда, пешниҳод намуданием, ки истилоҳот, пеш аз ҳама ба меъёрҳо ва талаботи зерин бояд ҷавобгӯ бошад:

1. Якмаъногии истилоҳ, яъне истилоҳ дар як илм ва ё соҳаи муайян мағҳум ва маънии мушаҳҳаси илмиро ифода намояд.
2. Саҳеҳии истилоҳот. Истилоҳи илмии таҳассусӣ бояд аз нигоҳи соҳти дастурии забон саҳеҳ ва бегалат бошад.

Дар баробари ин қўтоҳиву мучазии истилоҳ низ хеле муҳимм мебошад. Истилоҳоти илмӣ бояд талафғузи хуш дошта бошад, яъне хушоҳангии тарзи талафғуз дар истилоҳот шарти зарурӣ ба ҳисоб меравад.

Бо дарназардошти вижагиҳои истилоҳот, ки олимону донишмандон андешаҳои худро баён намудаанд, меҳоҳем вожа ва истилоҳоти ҳарбиро аз нигоҳи маъной-соҳторӣ ва шарҳу тафсири онҳо дар лугатномаҳо таҳлилу баррасӣ намоем.

1.2.4. Аз таърихи омӯзиши истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ

Ҳар як давра ва ё марҳилаи таърихи истилоҳ ва истилоҳсозӣ дар забони тоҷикӣ аз оғоз то ба имрӯз тақрибан шаш давраро тай намудааст.

Вале бояд зикр намуд, ки ҷараёни ташаккул ва такомули истилоҳоти ҳарбӣ дар ҳамаи ин давраҳо яқсону якнавоҳт набуда, ба таври муҳталиф ҷараён ёфта, дар бештари ҳолатҳо бо зуҳури олимону донишмандони давр алоқамандӣ доштааст.

Давраи аввали ташаккули истилоҳот аз замони поягузории истилоҳоти ҳарбӣ оғоз гардида, то ибтидои давлатдории Салҷуқиён идома ёфтааст (1040-1190). Давраи аввали ташаккули истилоҳот, ки ба

замони Сомониён рост меояд, воқеан пурбортарин давра ва ё марҳила дар таърихи ташаккули истилоҳоти ҳарбӣ ба забони тоҷикӣ маҳсуб мегардад.

Давраи баъдӣ - давраи нуфузи бештар пайдо кардан ва фарохтар шудани доираи истифодаи истилоҳоти ҳарбии арабӣ дар забони форсии тоҷикӣ мебошад, ки аз зухури давлати Салҷуқиён ибтидо гирифта, то нимаи дуюми асри XII идома ёфтааст.

Давраи сонӣ аз тоҳтутози муғул оғоз шуда, то асри XIX идома ёфт.

Давраи чорум ин давраи ба миён омадани истилоҳоти нави ҳарбӣ буда, аз охири асри XIX то ибтидои солҳои 30-юми асри XX давом ёфтааст.

Давраи панҷум ин давраи воридшавии истилоҳоти ҳарбии русӣ-интернатсионалӣ ба забони тоҷикӣ мебошад, ки аз солҳои 30-юми асри XX шурӯъ гардида, то ибтидои солҳои 90-уми ҳамин аср идома ёфтааст.

Давраи шашум - давраи бозгашт ба усулҳои илмии истилоҳсозиву истилоҳгузинӣ, ки аз нимаи дуюми солҳои 80-уми асри XX оғоз шуда, то имрӯз идома дорад.

Истилоҳоти ҳарбии давраи аввал, ҷунон ки дар бахшҳои минбаъда таҳлилу баррасӣ ҳоҳем кард, аксаран истилоҳоти содаву равон, суфтаву хушсоҳт буда, то имрӯз заминаи асосии истилоҳоти ҳарбии забони тоҷикиро ташкил медиҳанд.

Мусаллам аст, ки фикру андешаҳои илмӣ нахуст ба шакли истилоҳифода мейёбад, ки тадриҷан боиси ғановатмандии забон ва заҳираи луғавии он мегардад. Бо дарназардошти ин масъала раванди ташаккул ва рушду инкишофи истилоҳоти ҳарбӣ дар таълифоти илмиву адабӣ хубтару беҳтар ба ҷашм мерасад.

Дар рушду нумуи истиҳоти ҳарбӣ ба андешаи мо ду омили зерин нақши бузург ва таъсирбахш доранд:

Яке аз омилҳои асосии ташаккули истилоҳоти ҳарбӣ ин бешубҳа ниёзмандии худи ҷомеа мебошад. Аз ҷониби дигар бошад, шавқу ҳаваси

мардум ба омӯзиши осори таърихӣ, паҳлавонӣ бештар гардид ва ин ташаккули истилоҳот ва дар заминаи он таълифу тадвини истилоҳоти ҳарбӣ ба миён омад.

Таҳлилу баррасии замони пайдоиш, ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти ҳарбии тоҷикӣ дар асарҳои муҳаққиқони таърихи истилоҳоти ҳарбӣ дар заминаи осори илмиву таърихиву ҳарбӣ ба миён омадааст. Дар забони тоҷикӣ доир ба истилоҳоти ҳарбии осори гузаштагон аз ҷониби олимону донишмандон С.Айнӣ [1965], Н. Масъумӣ, Э. Браун, Т. Ковалский, X. Мирзозода, Ф.П. Сороколетов, А.М. Белинитский, Е. Э. Бертелс, А.Н. Болдирев, В.К. Болдирев, X.Г. Қёроғлу, С.Д. Ледяева [1951-1999], Б.Л. Литвинский [1966], Ҷ. Наҷмиддинова [1971, 1971], Г.А. Пугаченкова [1966], Е.А. Розик [1957], А.А. Ротмистрова [1963], А.Н. Самойлович [1934], А.А. Семёнов [1949], Ф.И. Сидоренко [1959], С.Д. Смирнов [1947], Ф.П. Сороколетов [1952, 1970], М.Ф. Тузова [1955], Л.Н. Тушишвили [1954], Н. Шарофов [1970], П.Н. Ҳонларӣ [1934], С. Нафисӣ [1934] таҳқиқотҳо гузаронида шудааст.

Таърихи ба миён омадани истилоҳоти ҳарбии тоҷикӣ аз таълифоти аввалини осори қадимаи тоҷикон оғоз гардида, то имрӯз идома дорад. Бо эҷоди як қатор осори қаҳрамонӣ, аз ҷумла “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ дар забони тоҷикӣ истилоҳоти ҳарбӣ пайдо шуда буданд.

Маҳз дар ҳамин даврони классикӣ адибони мо дар баробари таълифоти осори бадеӣ ба истилоҳсозиву истилоҳгузинии ҳарбӣ низ дикқати хосса медоданд.

Асосгузори адабиёти муосири тоҷик С. Айнӣ дар асари худ “Дар бораи Фирдавсӣ ва “Шоҳнома”-и ў дар баробари таҳлили ҳамаҷонибаи ин шоҳасари қаҳрамонӣ доир ба истилоҳоти ҳарбии он низ фикру андешаҳои ҷолиберо изҳор менамояд [Айнӣ, 1963 с. 68-71].

Муҳаққиқ И. Ализода дар таҳқиқоти худ “Сухане чанд оид ба луғати “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ” фикру андешаи хешро доир ба усуљои муқаррарии истилоҳсозии Абулқосим Фирдавсӣ баён менамояд. Ба

андешаи муҳаққиқ Абулқосим Фирдавсӣ тавонистааст дар баробари эҷоди чунин як осори қаҳрамонӣ заминаи истилоҳоти ҳарбиро гузорад [Ализода, 1957, с. 61]. А.К. Абдулманонова дар таҳқиқоти худ “Лексикаи ҳарбӣ ва хориҷии повести таърихии “Казанский летописец” доир ба калимаву ибораҳои ҳарбии тоҷикӣ дар муқоиса бо калима-истилоҳоти ҳарбии русӣ-байналмилалӣ таҳқиқоти пурарзише анҷом дода, ҷойгоҳи вожаҳои ҳарбиро дар забони тоҷикӣ муайян намудааст [Абдулманонова, 1958 с. 134]. Муҳаққиқи забон ва адаби Эрон В. К. Болдирев дар таълифоти худ таҳти унвони “Таҳлили истилоҳоти ҳуҷҷатҳои ҳарбии лашкари муосири Эрон” доир ба соҳтори истилоҳоти ҳарбӣ ва тарзи корбурди истилоҳот дар ҳуҷҷатнигории ҳарбии лашкари муосири Эрон маълумоти муфассалеро пешниҳод намудааст.

Муҳаққиқи озар Х.П. Қёроғлу дар “Намунаҳои мукотиботи ҳарбии форсӣ” мавриди истифода қарор додани бা�ъзе аз истилоҳоти ҳарбиро ёдрас намудааст [Қёроғлу, 1947 с. 55].

Таҳқиқоти мукаммале, ки дар ин соҳа анҷом дода шудааст, ин таҳқиқот “Рисолаи форсӣ” доир ба санъати ҳарбии асри XIII ном дошта, муаллифи рисола дар бораи истилоҳоти ҳарбӣ, истилоҳоти дараҷаи низомӣ, созу дастгоҳи ҷанг, муҳофизон, размандагон ва ғайра фикру андешаҳои ҷолиб баён намудааст. [Наҷмиддинова, 1971, с. 90-102].

Доир ба истилоҳоти ҳарбӣ ва ҷойгоҳи онҳо дар низоми истилоҳии забон Е. А. Разик таҳқиқоти доманадоре таҳти унвони “Таърихи санъати ҳарбӣ” анҷом додааст, ки истилоҳоти зиёди мағҳуми баёнгари нерӯҳои мусаллаҳро таҳлилу баррасӣ намудааст [Разик, 1957. с. 81].

Дар забоншиносии тоҷик ягона таҳқиқот, ки ба истилоҳоти ҳарбӣ баҳшида шудааст, ин таҳқиқоти забоншиноси асили тоҷик С. Анварӣ таҳти унвони “Вожаҳои низомӣ дар “Шоҳнома”” мебошад, ки дар он паҳлӯҳои муҳталифи истилоҳ, таърихи пайдоиши истилоҳнигории тоҷикӣ, истилоҳоти баёнгарӣ мағҳумҳои дараҷаи низомӣ, мағҳуми

размандагон, чанговарон, афсарон, сипоҳиён ба таври васеъ таҳлилу баррасӣ гардидааст.

Доир ба масоили муҳталифи истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ ва англисӣ забоншинос Ҳ. Саидов низ таҳқиқот анҷом додааст, ки муаллиф бештар ба паҳлӯҳои истилоҳоти ҳарбии забони англисӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир намудааст. Муҳаққиқ Ҳ. Саидов дар ҳамин таҳқиқоти худ, ки “Истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” унвон дорад, дар баробари истилоҳоти ҳарбӣ ба таҳқиқи истилоҳоти соҳаи ҳуқуқшиносӣ низ даҳл намуда, истилоҳоти зиёди соҳаи ҳуқуқро низ мавриди таҳлил қарор додааст [Саидов, 2006].

Дар баробари олимону донишмандони тоҷик олимон ва забоншиносони рус низ ба ин масъала таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд.

Масалан, С.Д. Ледяева дар таҳқиқоти худ зери унвони “Лексикаи ҳарбӣ дар забони русӣ” истилоҳоти ҳарбии байналмилалиро, ки дар забони русӣ ба таври васеъ истифода мешаванд, мавриди омӯзиш қарор додааст [Ледяева, 1954, 1955]. Муаллиф дар баробари истилоҳоти ҳарбии байналмилалӣ роҷеъ ба номҳои воҳидҳои низомӣ дар забони русии қадим ибрози назар намуда, эҳё намудани баъзе аз онҳоро дар забони муосири русӣ ба миён гузаштааст.

Олимону донишмандон Б.Л. Литвинский, И.В. Пяников дар таҳқиқоти хеш “Коргузории ҳарбӣ дар мардумони Осиёи Миёна” доир ба истифодаи истилоҳоти ҳарбӣ дар низоми идории воҳидҳои низомӣ ибрози ақида намуданд [Литвинский, 1966 с. 104].

Муҳаққиқи забонҳои эронӣ Л.С. Пейсиков дар бораи “захираи луғавии забони форсӣ” ибрози андеша намуда, истифодаи якчанд истилоҳоти ҳарбиро дар коргузории низоми ҳарбии Эрон таъкид намудааст: созу барг - sozu barg, амалиёт - amaliyat, гулӯла - gulula, тирандоз - tirandaz, тирандози мумтоз - tirandaze mumtaz, разм - razm, разми шабона - razme shabane, ҳамла - hamla, ҳамлаи шабона - hamla-e shabane, ҳаракат - harakat, пуштибон - pushtiban, посгоҳ - posgah, хат -

khat, хатти ҳаракат - khatt-e harakat, посдор - pasdar, воҳид - vohid, иҳота - ihat, ақабнишини - aqabnishini, зиреҳ - zireh, зиреҳи - -zirehi, ҳамоҳангӣ - hamahangi [Пейсиков, 1952, с. 84].

Муҳаққиқи истилоҳоти ҳарбӣ М. Родмистрова дар забони русӣ дар асари худ “Таърихи санъати ҳарбӣ” доир ба корбурди баъзе санъатҳои ҷангӣ дар забони русӣ дар муқоиса бо истилоҳоти ҳарбии байналмилаӣ фикру андешаҳои худро иброз намудааст.

А.А. Семёнов дар бораи “Истилоҳи қадимаи забони форсии тоҷикӣ “хасак” ибрози андеша намуда, таъкид бар он дорад, ки истилоҳи “хасак” лафзи форсӣ буда, хоре бошад, ки аз оҳан созанд ва дар сари роҳи душман гузоранд [Семёнов, 1949 с. 14].

Забоншиносии маъруфи тоҷик С. Анварӣ дар асари худ “Вожаҳои низомӣ дар “Шоҳнома”” чунин меорад: Вожаи “хасак” қалимаи форсии тоҷикӣ буда, пасванди тасғир бар он ҳамроҳ гаштааст. Вожаи “хасак” ин ҷо ифодагари хоре бошад сегӯша..., ки аз оҳан созанд ба сурати оҳани ҳормонанди тегадор, ки дар сари роҳи душман гузоранд ва ё дар атрофи қалъа, ҳисор паҳн намоянд [Анварӣ, 1994. с. 78].

Тавре аз нигориш ва тасвири Абулқосим Фирдавсӣ дар достони “Оғаҳӣ ёфтани Кайхусрав аз омадани Афросиёб ба ҷангӣ ӯ” бармеояд, “хасак” ба қаринаи қаламхораки тоҷикӣ” симхоре будааст, ки лашкариён ва сипоҳиён аз он барои амни қаср, коҳ ва дижи худ истифода мекарданд.

Муҳаққиқи рус С.Д. Смирнов низ дар таълифоти хеш “Маҷмуи матнҳои ҳарбии форсӣ” дар бораи баъзе истилоҳоти ҳарбӣ ибрози андеша намудааст: амалиёти ҳавоӣ - amaliyat-e havai, амалиёти ҷангӣ - amaliyat-e jangi, ҳамлаи пиёданизом - hamlai piyadenizam, ҳамлаи ҳавоӣ - hamlai havai, тарҳи кулӣ - tarh-e kulli, судури дастур - sudur-e dastur, дифои зиреҳӣ - difai zirehi, шабакаи иртиботӣ - shabaka-e irtibati [Смирнов, 1947, с. 191].

Лугатшиноси рус Ф.П. Сороколетов дар таълифоти худ “Таърихи лексикаи ҳарбӣ дар забони русӣ” дар бораи лугати таркиби “Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ чунин мефармояд: “Танҳо мазмун ва ғояи асар зарурати истеъмоли луғати ҳарбири ошкор ҳоҳад кард” [Сороколетов, 1970, 1.5-7].

Муҳаққиқи шуравӣ М.Д. Тузова низ дар таҳқиқоти худ “Лексикаи ҳарбӣ дар забони русӣ” аз ҷанд истилоҳи ҳарбӣ ва ҷойгоҳи онҳо дар забонҳои байналмилалӣ ёдрас мешавад: танк - tank, дивизия - diviziya, баталион - batalian, корпус - korpis, армия - armiya, тирбар-carrier, асир додан - lose captivity, ҷанг сар кардан - to take war, лавозимоти ҷангӣ - supplies, милтиқ - powder, ҳолати ҷангӣ - combat position, майдони ҷанг - beachhead, тӯп - weapon, тӯпи соҳилий - coastal gun, тирпаронии пай дар пай - firing fire, аскари баҳрӣ - mirines [Тузова, 1955, с. 68-101].

Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳқиқи мавзуъ муайян гардид, ки доир ба истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ баъзе таҳқиқот сурат гирифта бошад ҳам, то имрӯз масоили гуногуни истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикии ҳарбӣ, тарзу тарик ва шевай истифодаи истилоҳоти соҳаи нерӯҳои мусаллаҳ, истилоҳоти баёнгари мағҳуми дараҷаи низомӣ, мағҳуми размандагон, василаи муҳофизати сипоҳиёну ҷангварон, сипоҳиёни пиёданизому саворнизом то ҳанӯз дақиқу равshan наомӯхтаву тибқи қонунгузории Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низоми муайян дароварда нашудааст. Мутахассисони соҳаи истилоҳи ҳарбири зарур аст, ки дар ҳамкорӣ бо истилоҳшиносон ва забоншиносон низоми истилоҳии ҳарбири дақиқу равshan намоянд.

1.2.5. Аз таърихи омӯзиши истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англisisӣ

Истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар тамоми соҳаҳои илм мавқеи асосӣ дошта, ташаккул ва рушду такомули ҳар соҳа ба истилоҳоти соҳавии он алоқамандии ногусастаний дорад. Истилоҳот дар ҳар як соҳа ва ё илм сабабҳо ва омилҳои пайдоиши худро молик аст. Асоси бавучудоии

истилоҳоти ҳарбӣ ин бо пайдоиши намудҳои мухталифи аслиҳа, созу баргҳои низомӣ, васила ва ё дастгоҳҳои ҷангӣ дар низоми ҳарбӣ ва дигар соҳаҳои ба он марбут мебошад.

Омӯзиш, таҳқиқ, ташаккул ва рушду инкишофи истилоҳот аз замони аввали пайдоиш то ба имрӯз, таърихи пайдоиш, таҳқиқи истилоҳоти ҳарбӣ ҳангоми таҳлилу баррасии ҳодисаву воқеаҳои таърихӣ ва давраҳои мухталифи ҷангҳои байни давлатҳо дар осори муҳаққиқони соҳаи ҳарбӣ таъкид шудааст.

Яке аз омилҳои дигари пайдоиши истилоҳоти низомӣ дар забони англисӣ ин дар давраи миёнаи инкишофи забон, ки як ҷараёни пурталотуми азҳудкуни таҷрибаи ҳарбии давлатҳои мутараққии минтақаи Ғарб ба миён омад, маҳсуб дониста мешавад. Зоро фаъолияти ҳарбии давлатҳои абарқудрати Ғарб дар ин масъала бештар ба мушоҳида мерасад.

Пешрафти фаъоли англисҳо дар ин марҳила ба рушду инкишофи бесобиқаи созмонҳои низомӣ дар кишвари худи Англия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар охирҳои асри XVII-XX алоқамандии ногусастаний дорад. Дар натиҷаи чунин пешравиву фаъолияти низомӣ ин давлатҳо ҳамчун давлатҳои сарвари абарқудрати ҳарбӣ ном бароварданд. Онҳо дар масъалаи содироту воридоти аслиҳаҳои низомӣ ва дигар дастгоҳҳои ҷангӣ байни давлатҳо мудоҳила намуда, мақоми давлатҳои абарқудрати ҳарбиро қасб карда буданд. Коркард ва корбурди ҳама гуна намунаҳои нави аслиҳаҳои ҷангӣ, техникаи гуногуни ҳарбӣ, такмилдиҳии соҳторӣ, нерӯҳои қувваҳои мусаллаҳ ва анвои дигари амалиёти ҳарбиву ҷангӣ бо саъю қӯшиш ва ташабbusi бевоситаи онҳо ба миён меомад. Дар натиҷаи пайдоиши мағҳумҳои нави ҳарбӣ дар амалиёти низомӣ номгӯи истилоҳоти нав ба миён меомад, ки ба бойю ганишавии захираҳои луғавии ҳарбӣ мусоидат менамуд.

Ба захираи луғавии забони англисӣ воридшавии чунин истилоҳоти ҳарбӣ дар марҳилаҳои гуногуни инкишофи забон ба мушоҳида мерасад.

Фаъолгардонии ҳама гуна соҳаҳо ва бахшҳои мухталифи ҳарбӣ дар кишварҳои Англия ва Иёлоти Муттаҳидай Амрико аз нимаи дуюми асри XVII оғоз шуда, то имрӯз бо номи мусобиқоти таслиҳотӣ - “гонка вооружения” идома дорад. Ҳамин тавр, пешравии техниқаи ҳарбӣ, аслиҳаи низомӣ ва роҳандозии амалиётҳои мухталифи низомӣ-ҳарбӣ дар ташаккул ва рушду инкишофи истилоҳоти соҳаи мазкур бетаъсир намондааст. Дар натиҷа вожаю истилоҳоти ҳарбӣ низ дар соҳтори истилоҳоти ин соҳа ба миён омаданд. Албатт, воридшавии истилоҳоти ҳарбӣ ба омилҳои гуногуни техникӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ низ алоқамандии ногусастани дошта, тамоми соҳаҳои онро дар худ фаро гирифтаанд.

Дар низоми истилоҳоти соҳаи ҳарбӣ низ якмаъноии тарзи ифодаи мағхум нақши муҳимм дорад. Бо ба вуҷуд омадани истилоҳоти нави ҳарбӣ дар робита бо ба миён омадани ягон дастгоҳ ва ё аслиҳаи ҷангӣ он дар дигар кишварҳо низ қобили истифода қарор дода мешавад. Чунин истилоҳоте низ ба мушоҳида мерасад, ки бевосита дар минтақаи муноқишаҳои ҳарбӣ ва амалиёти низомӣ ба миён омадаанд. Аз ин рӯ, ҳангоми номгузории онҳо роҳу усулҳои мухталифи забонӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. Масалан, дар замони собиқ Шуравӣ ҳангоми муноқишаҳои ҳарбӣ чунин истилоҳоти хос маъмул буданд: идораи ҳарбӣ, гурӯҳҳои муттаҳид, воҳидҳои низомӣ, воҳидҳои ҳарбӣ, қисми низомӣ, қисми ҳарбӣ, армия, дивизия, гурӯҳи муташаккил, гурӯҳи амалиётӣ, гурӯҳи тезамал, қувваҳои зудамал, ҳарбиён, пиёданизом, қувваҳои низомӣ, қувваҳои ҳарбӣ, воҳидҳои ҳавоӣ,...

Доир ба истилоҳот, аз ҷумла истилоҳоти ҳарбӣ таҳқиқот ба назар намерасад. Вале баъзе аз олимону донишмандон ҷо-ҷо дар рисолаву осори илмии хеш ба ин мавзуъ даҳл намудаанд.

Муҳаққик, забоншинос X. Саидов доир ба мавзуи “Вожаҳои ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” рисолаи номзадӣ таълиф намуда, ҷиҳатҳои назариявии истилоҳ, истилоҳшиносӣ, истилоҳи забон,

хусусияти онҳо, калима ва термин, воситаҳои ифодаи вожаҳои ҳарбӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ, тавсифи маъноии истилоҳоти ҳарбӣ, истилоҳофаринӣ доир ба мағҳуми умумии воҳидҳои фразеологӣ, ихтисораҳо дар вожаҳои ҳарбиро дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба таври пурраву мукаммал таҳлилу баррасӣ намудаанд: тирпаронӣ кардан - exchange fire, аскари пиёдаи моторӣ - mounted infantry, аз ҳадаф дуртар афтодан - passage migration, ба чап зада гардондани сарнайзаи душман - repel, repulse, оташ кӯшодан - open fire, ғалаба кардан - to gain win, хатар - danger, амалиёти ҷангӣ - operation day, аскари савора - cavalry horse, шахси ҳарбие ки дар қисмҳои низоми кор мекунад - regular officer.

Донишмандони рус С.З. Иванов дар таълифоти хеш “Отраслевая терминология ва лексикография” роҷеъ ба мағҳуми истилоҳ, истилоҳшиносӣ, тафовути калимаҳои маъмулӣ аз истилоҳоти илмӣ, доираи истифодаи истилоҳоти ҳарбӣ ҳамчун вожаи маҳсус изҳори назар намуда, истилоҳро дар ҳар як соҳа вожаи маҳсус маҳсуб медонад.

Ба фикру андешаи С.З. Иванов соҳаи ҳарбӣ соҳаи ниҳоят домандор ва муҳимм буда, бояд дар он истилоҳоти маҳсуси соҳавӣ дар мавридҳои ба худ хос ва ба маънии дақиқу равшан ифода шаванд: командаи танк - command tank, team tank, яке аз моддаҳои зури тарканда - melinite, маҷмуаи қонунҳои оид ба ҷиноятҳои ҳарбӣ - criminal code, муборизаи синғӣ - class struggle, минае, ки дар чуқурии муайяни дарё ба баҳр рафта мекафад - mine-deep, ростравии тир - accuracy neatness, механизми тирбарор - starting device, ҳалқаҳои ложаи милтиқ - false rings, тири тарканда - mine. [Иванов, 1984, с.141-144].

Дар ҳақиқат, бо воридшавии маҷмуи истилоҳоти нав, ки дар натиҷаи пешрафти илму техника, амалиёти низомӣ ва техникаи ҳарбии ҷадид ба миён меояд, дар забон мағҳумҳои нав ба вучуд меояд, ки онҳо тавассути маҷмуи истилоҳоти илмӣ ифода карда мешаванд ва ин боис мешавад, ки захираи луғавии ҳарбии забон ғанӣ гардонида шавад.

Мұхаққиқи дигар Л. К. Жуков низ дар осори худ таҳти унвони “Аспекты изучения лексико-семантической системы языка” таъкид менамояд, ки ҳар як бахши илм ва соҳаи мухталифи он дорой истилоҳоти хоси худ буда, дар алоҳидагӣ омӯхтани онҳо муҳимм аст. Зеро ҳар як бахши алоҳидаи онҳо дар низоми истилоҳии худ маъни мушаххаси худро ифода менамоянд. Чунин ҳолат дар забони англисӣ ҳангоми таҳлилу баррасии истилоҳоти ҳарбии он равшан ба мушоҳида мерасад. Дар ҷанг - in action [ФЗТА, с.36], дар муҳорибаи низомӣ кушта шудан - be killed falld in action [ФЗТА, с.87], аз амалиёти низомӣ баромадан - come out of action [ФЗТА, с.213], амалиёти низомиро оғоз кардан - go into action [ФЗТА, с.379], дар зери фишори душман - through enemy action [ФЗТА, с.677], ҳайати тайёра - air crew [ФАЗ, с.33], тайёраҳо - air craft[ФЗТА, с.33], ҳуҷуми ҳавоӣ - an air raid [ФЗТА, с.33], мудофиаи ҳавоӣ - air defense [ФЗТА, с.33], занги хатар – alarm [ФЗТА, с.34], дар неруҳои мусаллаҳ ҳизмат кардан - bear arms [ФЗТА, с.79], мусаллаҳшавии бошитоб - arms-rase [ФЗТА, с.35], мусаллаҳ - in arms [ФЗТА, с.35].

Дар таҳқиқоти И.Р. Галперин, Е.Б. Черкасская таҳти унвони “Лексикология английского языка”, доир ба истилоҳот ва вожаҳои забони англисӣ фикру андешаҳои ҷолиб оварда шудааст, ки дар баъзе ҳолатҳо муаллиф ба истилоҳоти ҳарбии англисӣ даҳл намуда, пайдоиши аввалин истилоҳоти ҳарбири дар забони англисӣ ба асрҳои XVI нисбат медиҳад [Галперин, 1956, с. 194].

Кацнелсон С. Д. дар асари худ «Содержание слов, значение и обозначение» доир ба истилоҳот ва доираи корбурди истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ андешаҳои хешро иброз намуда, таъкид менамояд, ки дар истифода ва мавқеи корбурди онҳо эҳтиёт бояд намуд. Дар робита ба ин масъала чанд истилоҳи ҳарбири дар забони англисӣ намуна меорад: таслим шудан - lay down arms, силоҳ ба даст гирифтан - take up arms, омодаи ҷанг бош - to arms, лавозимоти ҷангӣ - arming, беярок, бесилоҳ - armless, сулҳи муваққатӣ - armistice, ҷавшан, силоҳ - armour,

яроқбардор - armour bearer, аслихахона - armoury, низомӣ ҳарбӣ - array, боздошт - arrest, тирча - arrow, ҳамлакунанда - assailant, одамкуш - assassin, қуштан, ба қатл расондан - assassinate, ҳамла - assault [Кацнелсон, с. 85].

Ҳамчунин дар осори Е.Ф. Кащеева, Е.В. Малишевская, И.А. Потапова “Лексикология английского языка”, М.В. Никитин “Лексические значения в слове и словосочетании”, И.И. Толстой “Из опыта типологического исследования славянского состава лексического состава” дар баробари вожаҳои маъмулии забони англисӣ, маъно ва мағҳуми онҳо ҳамчунин дар бораи вожаю истилоҳоти соҳаи ҳарбӣ низ андешаҳои ҷолиб иброз шудааст, ки хуносаву натиҷагирии онҳо аз ин фикру мулоҳизаҳо ин муҳимм будани истилоҳоти соҳавии ҳарбӣ ба шумор меравад.

Дар бораи вожаю истилоҳоти ҳарбӣ, илова бар ин, дар баъзе луғатномаҳо ва фарҳангномаҳо аз қабили “Словарь военных терминов (русско-таджикский)” зери таҳрири Ш. Хайруллоев [Хайруллоев, 1987], М.Д. Слинкин, “Русско-дари военный технический словарь” [Слинкин, 1968], “Русско-английский словарь” [Ахманова, 1990], “Русско-английский словарь” [Мюллер, 1975], “Советский энциклопедический словарь”, [Москва, 1961] таҳқиқоти зиёде ба мушоҳидат мерасад.

Хуносай боби якум

Таҳлилу баррасӣ ва омӯзиши муқоисавии вожаю истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ муайян намуд, ки яке аз ҷанбаҳои асосии амалӣ қардани мавзуи мавриди таҳқиқ ин омодаву таҳия намудани луғатномаву фарҳангномаҳои ҳарбӣ дар соҳаҳои таҳқиқшаванда ба ҳисоб меравад. Бо дарназардошти масъалаи фавқуззикр қайд намудан лозим аст, ки заминаҳои асосии назариявии омӯзиши истилоҳоти соҳаи мазкурро таҳқиқоти дар ин самт анҷомдодашуда ва луғатномаҳои соҳавӣ ташкил медиҳанд. Тавре ба

назар мерасад, солҳои охир луғатномаҳо ва фарҳангномаҳои мухталифи соҳавӣ омодаву ба нашр расидаанд, ки барои амалӣ намудани як қатор корҳои илмии таҳқиқотӣ ва таълимӣ мусоидат хоҳанд кард. Вале бо вучуди ҳамаи ин дастовардҳову муваффақиятҳо масъалаҳои ҳамаҷонибаи омӯзиши муқоисавии истилоҳоти ҳарбӣ ва баҳшҳои мухталифи он аз қабили вожаю истилоҳоти баёнгари мафҳумҳои таркиби нерӯҳои мусаллаҳ, дараҷаҳои низомӣ, мафҳуми мухофизону размандагон, василаи дарёнавардиву қаиқронӣ, амалиёти низомии пиёданизому саворанизом ва гайраҳо, дар забонҳои тоҷикиву англисӣ то ҳанӯз мавриди таҳқиқ ва омӯзиши алоҳидаву мукаммал қарор нағирифтааст.

Лозим ба ёдоварист, ки истилоҳ, истилоҳшиносӣ, истилоҳгузинӣ ва меъёрҳои интихоби истилоҳ дар забони тоҷикӣ таърихи тулонӣ дошта, аз ҷумла истилоҳоти ҳарбӣ ба монанди истилоҳоти дигар соҳаҳои мухталифи ҷомеа қалимаву ибораҳое мебошанд, ки дар ҳавзаи амалкарди соҳаи ҳарбӣ ва баҳшҳои мухталифи он мафҳум ва маъниҳои маҳсуси илмиро ифода намуда, ҳамчунин бо дигар воситаҳои забонӣ низом ва соҳтори ягонаи истилоҳотиро ба миён меоранд.

Дар ҳақиқат ҳар як соҳа истилоҳоти маҳсуси илмии худро дошта, истилоҳ-термин, истилоҳот ва ё истилоҳшиносӣ - терминологияҳои соҳаи ҳарбӣ ин маҷмуи истилоҳоти дар сатҳи маънӣ, мавзӯй ва дастурии ба ҳам алоқаманд тайи солҳои дароз дар давраҳои мухталифи ташаккул ва таҳаввули забону истилоҳоти илмӣ ба миён омадаанд ва бо назарияи гуногуни соҳаи ҳарбӣ ва дигар баҳшҳои фаъолияти касбии ҳарбӣ муносибат ва алоқамандии ногусастаний дорад.

Истилоҳоти ҳарбӣ низ баҳши қалон буда, дар худ истилоҳоти баёнгари мафҳуми таркиби нерӯҳои мусаллаҳ, дараҷаи низомӣ, мафҳуми размандагон, дастгоҳҳои ҷангӣ, василаи ҳифозати ҷангварон, мафҳуми василаи дарёнавардӣ ва амалиёти низомиро дар худ фаро мегиранд. Яъне ҳар як баҳши ҳарбӣ истилоҳоти маҳсуси худро дорад.

Истилоҳот ва низоми истилоҳотӣ таърихи ташаккули худро дошта, он дар забони англисӣ ҳанӯз дар асрҳои XVI-XVII бо ба вучуд омадани аввалин аслиҳаҳо, дастгоҳҳои хурди ҳарбӣ рӯ ба ташаккул ниҳодаанд, ки дар асрҳои минбаъда вобаста ба вазъи сиёсии ҷаҳон, тезутунд шудани муносибати байниҳамдигарии давлатҳои гуногун такомул ёфта, як маҷмуи бузурги истилоҳотро ба миён оварданд, ки дар доираи васеи ҳарбиён истифода мегардад. Дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ва ҷумҳуриҳои соҳибистиклол истилоҳоти ҳарбӣ бо ба вучуд омадан ва ташкил ёфтани ҳама гуна воҳидҳои низомӣ ба забон ворид шуданд.

БОБИ II

ШАРХУ ТАФСИРИ МАЬНОИИ ВОЖАЮ ИСТИЛОХОТИ ҲАРБӢ ДАР ЛУГАТҲОИ ТАФСИРИИ ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ

2.1. Усулҳои асосии истилоҳсозӣ ва шарху тафсири истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ

Омӯзиш ва таҳлили илмии масоили вожаю истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ ва англисӣ аз муҳиммтарин мавзуи ин забонҳо дар шароити муосир маҳсуб мешавад. Вале то имрӯз дар забонҳои тоҷикиву англисӣ доир ба вожаю истилоҳоти ҳарбӣ ва баҳшҳои муҳталифи он таҳқиқоти илмии алоҳида ба анҷом нарасидааст. Масъалаи роҳу усулҳои вожаю истилоҳсозӣ, меъёрҳои интиҳоби вожаву истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикиву англисӣ дақиқу равshan мавриди таҳқиқ ва омӯзиши ҳамаҷониба сурат нагирифтааст. Барои омӯзиш, таҳлил ва ҳаллу фасли масоили истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои муқоисашаванда, пеш аз ҳама, бояд вожаю истилоҳоти ҳарбӣ дар асоси дастовардҳои илмии забонҳои тоҷикиву англисӣ ҳамаҷониба таҳқиқ гардад.

Бино бо дaloили боло дар ин баҳши рисолаи илмӣ вожаю истилоҳоти ҳарбиро дар асоси лугатномаҳои тафсирий дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мавриди таҳлил қарор додаем. Агарчи забони тоҷикӣ ба шоҳаи эронии забонҳо ва забони англисӣ ба шоҳаи германӣ доҳил мешаванд, вале ҳам забони тоҷикӣ ва англисӣ ба як оилаи забонҳо, яъне ба оилаи забонҳои ҳиндуаврупой тааллук доранд. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки соҳтори дастурии вожаву истилоҳот дар ин забонҳо хусусиятҳои умумӣ ва фарқунандай хешро дорад.

Мусаллам аст, ки ҳар як забон, аз ҷумла забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ марҳилаҳо, давраҳои ташаккул ва такомули таърихии хоси худро дошта, соҳтори таркиби луғавӣ ва низоми истилоҳотии онҳо ба таърихи ташаккул ва рушду инкишофи ҳаёти илмиву фарҳангӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии мардумаш робитаи ногусастаний дорад.

Тавре ки медонем, вожаю истилоҳсозӣ яке аз воситаҳои асосӣ ва роҳу усулҳои ғанӣ гардидан таркиби лугавии ҳар забон, аз ҷумла забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ мебошад.

Сарчашмаҳои пайдоиш ва ташаккули назарияи муосири вожаю истилоҳсозӣ дар забони англisisиву тоҷикӣ бо номи олимону донишмандон ва забоншиносони маъруфи англису тоҷику рус: В. Адамс (Адамс, 1973), X. Марчанд (1955, 1969), О. Есперсон (1935), И. Плач (2002), М.Д. Степanova (1966, 1968, 1979), Г.О. Винокур (1959), О.Д. Мешков (1971, 1976, 1985), Е.С. Кубрякова (1972, 1980) П.М. Карапшук (1971, 1975, 1977) В.С. Растворгуве (1954), С. Назарзода (2004, 2008), М.Х. Султон (2003, 2008) ва дигарон алоқамандии ногустаний дорад.

Дар забоншиносии англис, ҳарчанд ки асарҳо доир ба роҳу усулҳои вожаю истилоҳсозӣ зиёданд, вале таҳқиқоти бунёдии X. Косиол бо номи “Дастурномаи вожасозии забони англисӣ” ки ба роҳу воситаҳои вожасозии забони англисӣ бахшида шудааст, таҳқиқоти мукаммал мебошад.

Пас аз таҳқиқоти X. Косиол дар забоншиносии англис таҳқиқоти мукаммале рӯйи кор омад, ки ба қалами X. Марчанд тааллук дошта, дар доираи илми забоншиносӣ доир ба назарияи илмӣ ва амалии роҳу усулҳои вожаю истилоҳсозӣ дар забони англисӣ асоси илмӣ гузошт.

Таҳқиқоти X. Марчанд бо номи “Категория ва типҳои вожасозии забони ҳозираи англисӣ” соли 1960 ҳамчун рисолаи алоҳида нашр гардид, ки дар забоншиносии умумӣ як тағйироти ҷиддие ба миён овард.

То солҳои 80-уми асри гузашта ба масоили мухталифи вожасозии забони англисӣ, таркибҳои лугавӣ, сохтори вожа-истилоҳот ва номенклатураҳо таҳқиқоти зиёде анҷом дода шуд, ки яке аз муҳиммтарини онҳо таҳқиқоти В. Адамс (соли 1973) ба ҳисоб меравад.

Баъдан, олимону донишмандон ва муҳаққиқони забони англисӣ О.Д. Мешков ва П.М. Карапшук доир ба масъалаҳои мухталифи вожасозии англисӣ роҳу воситаҳои калима-истилоҳсозӣ, усулҳои

пасвандī ва пешвандии вожаю истилоҳсозӣ, усулҳои сарфию наҳвии вожа-истилоҳсозии забони англисӣ таҳқиқоти домандоре анҷом дода, доираи таҳқиқоти то ин солҳо анҷомдодаро пурраву мукаммал намуданд (Карашук, 1976, 1977).

Инчунин олимону донишмандони забоншинос И. Плач дар асари худ бо номи “Вожасозӣ дар забони англисӣ” (Плач, 2002) ва А. Карстейрз - Маккарти дар таҳқиқоти хеш оид ба масъалаи намунасозӣ дар вожасозӣ, назарияи фонологияи лексикӣ, баъзе воҳидҳои вожаасос ва морфемаасос фикру андешаҳои хешро баён намудаанд, ки хеле ҷолиб ба назар мерасад.

Муҳаққиқон И.В. Арнолд ва В. Адамс доир ба вожасозии забони англисӣ, таснифоти вожаю истилоҳот, сохтори онҳо доир ба унсурҳои муҳталифи вожаю истилоҳот назари худро иброз намуданд, ки тибқи фикру андешаҳои онҳо вожаю истилоҳот сода, сохта, мураккаб ва ибора-истилоҳот шуда метавонад. Чунин вожаю истилоҳот метавонад, ки аз ҷузъҳои гуногун таркиб ёфта бошанд.

Ҳар қадом олимону забоншиносон доир ба ин масъала андешаҳои муҳталифро доштанд. Масалан, П. М. Карашук аз нигоҳи сохториву маънӣӣ вожа-истилоҳотро ба гурӯҳи усули пасвандӣ, пешвандӣ, таркибафзӣ ва мураккабшавӣ ҷудо менамояд. (Карашук, 1977, с.10-16).

Дар забоншиносии тоҷик доир ба масоили муҳиммии вожаю истилоҳсозӣ олимону донишмандон Ш. Ниёзӣ, Д. Саймиддинов, Ш. Рустамов, М. Қосимова, В. С. Растворгуева, Л. С. Пейсиков, Ю. А. Рубинчик, (усулҳои асосии қалимасозӣ дар забони форсӣ (тоҷикӣ)) асарҳои илмӣ таълиф намудаанд.

Таҳқиқ ва омӯзиши роҳу усулҳои вожа-истилоҳсозӣ дар забони тоҷикӣ бо номи намояндагони забоншиноси рус алоқамандӣ дошта, дар ин масъала аввалин иқдомро В. С. Растворгуева гузоштаанд.

Забоншиноси рус В. С. Растворгуева роҳу воситаҳои муҳталифи вожаю истилоҳсозиро аз қабили ба ҳам пайвастани асосҳои гуногун ва

усули пасвандиву пешвандии сохтани калимаҳоро муайян ва пешниҳод карда буд [Расторгуева, 1954, с. 531].

Л. С. Пейсиков низ дар забони форсӣ (тоҷикӣ) аз панҷ шеваи асосии вожасозӣ ёд менамояд:

- а) вандафзорӣ - пешвандиву пасвандӣ;
- б) нимвандадфорӣ
- в) табдилдиҳӣ
- г) мураккабшавӣ
- ғ) ибора - истилоҳсозӣ [Рубинчик, 1984, с.101-109].

Забоншиноси тоҷик Ш. Ниёзӣ дар бораи се наъви асосии роҳу усулҳои вожаю истилоҳсозӣ фикру андешаҳои худро баён намудаанд:

1. Усули пасвандиву пешвандии сохтани вожаҳо.
2. Мураккабшавӣ - ба ҳам пайвастани якчанд таркибҳо.
3. Ибора - истилоҳот бо роҳу воситаҳои гуногун ҳамроҳшавии ҳиссаҳои муҳталифи нутқ.

Донишманди тоҷик Ш. Рустамов дар бораи шаш роҳу усулҳои вожасозӣ дар забони тоҷикӣ ибрози ақида намудааст:

1. Усули сарфии вожасозӣ, яъне усули пешвандиву пасвандии вожасозӣ
2. Усули наҳвию сарфӣ - усули сохтани вожаҳои мураккаб ва омехта.
3. Усули сарфию наҳвӣ, яъне аз як ҳиссаи нутқ ба ҳиссаи дигари нутқ гузаштани вожа-истилоҳот.
4. Усули луғавию наҳвӣ, яъне ба вожаи мураккаб табдил ёфтани ибораи изофӣ.
5. Усули луғавию маънӣ [Рустамов 1981 с. 91-101].

Бояд хотирасон намуд, ки баъзе аз муҳаққиқони соҳаи вожасозӣ дар забони тоҷикӣ роҷеъ ба вожасозии ихтисораҳо низ изҳори назар намудаанд, ки усули мазкур дар забон бемаҳсул маҳсуб дониста мешавад.

Дар забоншиносии точик муҳаққиқи истилоҳоти илмӣ М. X. Султонов фикру андешаҳои олимону донишмандон ва муҳаққиқони соҳаро омӯҳтаву санчида, роҳу усулҳои асосии вожасозиро дар забони точикӣ ба панҷ гурӯҳ чудо менамояд, ки ба тариқи зер аст:

1. Усули сарфӣ: бо роҳи пасвандиву пешвандҳо соҳтани вожаву истилоҳот дар забони точикӣ;
2. Усули наҳвию сарфӣ: усули соҳтани вожа-истилоҳоти мураккаб ва вожа-истилоҳоти омехта;
3. Усули сарфию наҳвӣ: табдили вожаю истилоҳот аз як ҳиссаи нутқ ба дигар ҳиссаи нутқ;
4. Усули лугавию наҳвӣ: табдилёбии ибораҳои изофӣ ба вожа-истилоҳоти мураккаб;
5. Усули лугавию маънӣ: ин усусли сермаъноии калимаву истилоҳот ба шумор меравад [Султонов 2008, с. 94].

Дар масъалаи дақиқу равшан намудани роҳу усулҳои асосии вожаю истилоҳсозӣ М.Х. Султонов ба фикру андешаи Ш. Рустамов комилан ҳамфир аст.

Ҳамин тариқ, истилоҳоти ҳарбири метавон аз нигоҳи соҳториву маънӣ, ки бо роҳу воситаҳои муҳталиф ба миён омадаанд, таҳлилу баррасӣ намуд.

Ҳама гуна усули соҳтори истилоҳот дар мавзуи мавриди таҳқиқ ба мушоҳида мерасад.

2.1.1. Шарҳи вожа-истилоҳоти сода дар забони точикӣ

Истилоҳоти ҳарбии сода асосан вожаҳое мебошанд, ки дар заминаи калимаҳои маъмулии забон ба вуҷуд омадаанд, яъне калимаҳои маъмулии забон мақоми истилоҳиро қасб намудаанд. Ба ин гурӯҳ вожаю истилоҳоте дохил мешаванд, ки аз як реша иборатанд: сипоҳ - sipoh, лашкар - lashkar, аскар - askar, гурд - gurd, ҷанг - jang, ҳарб - harb, солор - solor, савор - savor, набард - nabard, марз - marz, камон - kamon, найза -

nayza, сипар - sipar, камин - kamin, гурз - gurz, зирех - zireh, тег - tegh, тир - tir, чавшан - javshan, ханчар - khanjar (ФТЗТ).

Вожа-истилохote, ки дар фарҳанги миллати мо истифода мешуданд, ба мафҳумҳои муҳталифи ҳарбӣ корбаст шудаанд. Вожа-истилоҳи **сипоҳ** дар соҳаи ҳарбӣ яке аз бахшҳои калидии ин соҳаро ташкил медиҳад. Истилоҳи **сипоҳ** ҳамчун баёнгари мафҳуми ҳарбӣ ба чунин маънӣ корбаст шудааст. **Сипоҳ** – 1. лашкар, артиш, 2. ҳар як афроди лашкар, лашкарӣ, сипоҳӣ. Дар забони гуфтугӯй бошад, калимаи **сипоҳ** чунин шарҳу баён ёфтааст. **Сипоҳ** - 1. далер, нотарс, пурҷасорат (ФТЗТ, с. 248).

Вожа-истилоҳи **сипоҳ** дар “Фарҳанги форсӣ ба русӣ” ба маънои даста ва ё гурӯҳи қалони ҷангӣ омадааст, ки онро дар забони русӣ “войска” низ мегӯянд. Аз ин вожа-истилоҳ қалимаҳои сипаҳбуд, сипаҳдор, сипаҳсолор, сипоҳӣ ба миён омад, ки ҳар яке аз онҳо маъниҳои ба худ хосро дошт: сипоҳбуд - sipohbud - 1. корпусной генерал; 2. военачальник, полководец; сипаҳдор - sipahdor - военачальник, сипаҳсолор - sipahsolor - фармондехи қулли низомӣ, сипоҳсолори азим - sipahsolori azim - фармондехи олӣ, сипоҳӣ - sipohi - афсар, сарбози қаторӣ, ҷанговар (ФФР, с. 19-21)

Дар забони классикӣ қалимаҳои анҷуман - anjuman, гурӯҳ - guruh, фавҷ - favj, даста - dasta, ҳайл - khayl ва ҷайш - jaysh низ ба мафҳум ва маънии вожа - истилоҳи лашкар - lashkar ва сипоҳ - siphoh ифода ёфтааст. Вожаю истилоҳи “лашкар” ва “сипоҳ” дар баробари қалимаҳои фавқуззикр дар таъйини маъно ва мақоми истилоҳоти баёнгари нерӯҳои мусаллаҳ аҳаммияти илмӣ доранд.

Дар натиҷаи таҳлилҳо маълум гардид, ки вожа-истилоҳи “сипоҳ” дар баробари вожаи “лашкар” бисёр истифода шудааст, аммо дақиқу равшан намудани чунин воқеият, ки аз истилоҳоти зикршуда қадоме аз онҳо ба маънои армия - войска ва ё дивизия омадааст, норавшан аст. Муҳаққиқони соҳа ҷиҳати шарҳу баёни истилоҳоти мазкур ҳар як аз диду

назари хеш нигариста андешаҳои хешро ба таври муҳталиф баён намудаанд.

Масалан, дар робита ба ин масъала аз шарҳи муаллифи “Фарҳанги Рашидӣ” чунин бармеояд, ки вожа-истилоҳи “сипоҳ” қолаби муҳаффафи “аспоҳ” ё “испоҳ” аст: “Испоҳ ва испоҳ” лашкар аст ки ... “Фарҳанги Нафисӣ” дар масъалаи ин калима чунин овардааст: ... ва он аспоҳ аст ва дар “Авесто” онро ба порсии бостон “спада” гӯянд, ки маъни “размиёни пиёда”-ро дорад [Бурҳони қотеъ, с. 118]. Дар забони тоҷикӣ дар баъзе ҳолатҳо аз муарраби калимаи “лашкар” яъне “аскар” низ истифода кардаанд.

Калимаи “аскар” аз вожаи арабӣ буда, дар ҷузвутомҳои ҳарбӣ ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ истифода карда мешавад. Истилоҳи “аскар” чунин шарҳ дода шудааст. Аскар - 1. Ҳизматчии қатории қувваҳои мусаллаҳи давлат, сарбоз, ҷанговар, сипоҳӣ. 2. лашкар, сипоҳ, аскари ихтиёри - қасе, ки бо ихтиёри худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил шудааст, фидой; аскари-қаторӣ - ҳизматчии ҳарбии одӣ (бе рутба) дар қувваҳои мусаллаҳи давлат, ҷанговари одӣ; аскари пиёда - ҷанговари қушунҳои пиёдагард; аскари савора - сарбози қушунҳои аспсавор; аскари сурҳ - ҷанговари рутбаи ҳурди Шуравӣ то аввалҳои Ҷанги Бузурги Ватаниӣ [ФТЗТ, с. 84].

Дар тағовут ва мазмуну мағҳуми ин вожа-истилоҳот миёни фарҳангнигорон фикру андешаҳои ягона мавҷуд нест. Аз ҷумла дар “Луғати ҳарбии русӣ-тоҷикӣ” истилоҳи “армия” ва “войска” бо калимаҳои “армия”, “лашкар”, “қушун” (ҳамин луғат, с.31); “қушун”, “аскар” “лашкар” (ҳамин луғат, с.33); тарҷума шуда, аммо дар мавриди вожаи сипоҳ шарҳу баёне ба назар намерасад.

Дар “Қомуси истилоҳҳои низомии форсӣ ба русӣ ва русӣ ба форсӣ” истилоҳоти форсии “лашкар”, “лашгар” ба забони русӣ “дивизия”, “войска” (ҳамин луғат, с. 228); “сипоҳ” - “войска” ва истилоҳи русии “армия” - ба форсӣ “артиш”, “лашкар” тарҷума шудааст.

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” бошад, бо далели фаровон ва сарчашмаҳои эътимодбахш дар бораи баёни истилоҳи “сипоҳ” чунин овардаанд: “сипоҳ ё сипоҳ” 1. Лашкар, қушун, маҷмуи фавҷҳои одамони мусаллаҳи “ҷанговар” [ФЗТ с. 596]. Қайд бояд намуд, ки дар фарҳанги мазкур қалимаи туркӣ - муғулии “қушун” бо вожаҳои “лашкар” “сипоҳ” шарҳу баён дода шудааст.

Дар натиҷаи таҳлили шарҳу баёни вожаҳои мазкур, ки дар фарҳанги “Бурҳони қотеъ” [Техрон 1335] ва “Фарҳанги забони тоҷикӣ” маълум гардид, доираи истифодаи маънии қалимаи “лашкар” нисбат ба қалимаи “сипоҳ” дар доираи нерӯҳои мусаллаҳ хеле фаровон будааст. Ҳамин тарик, дар робита ба ин вожа-истилоҳ мағҳумҳои зиёде рӯйи кор омаданд: лашкари номҷӯй - lashkari namjuu, лашкари паҳлавон - lashkari pahlavon, лашкари ҷангҷӯй - lashkari jangjuu, лашкари қинавар - lashkari kinavar, лашкари номдор - lashkari nomdor, лашкари размсоз - lashkari razmsoz, сипоҳи диловар - sipahi dilavar, сипоҳи бузург - sipahi buzurg, сипоҳи гарон - sipahi garan. Аз мисолҳои оварда низ муайян гардид, ки доираи истифода ва корбурди истилоҳот бо ҷузъи “лашкар” нисбат ба “сипоҳ” фароҳтар будааст.

Вожа-истилоҳи “солор - salar” низ ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ мавқеъ ва мақоми хоси худро дошта, дар зинаҳои рушду такомули забони форсии тоҷикӣ ба тадриҷ такмил ёфтааст. Ба ҳамин монанд қалимаи “солор - salar” аз ҷумлаи қалимаҳои умумиистеъмолӣ буда, бо ташаккули забон ҳосият, мағҳум ва маънии истилоҳоти ҳарбиро дар худ қасб намудааст.

Истилоҳи ҳарбии солор дар баъзе фарҳангномаҳо чунин шарҳ дода шудааст. Солор - сардор, бузурги қавм, пешво [ФТЗТ, с. 259].

Қалимаи “солор” дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ба маънои сардор ва меҳтар ва амир, раис, пешрав, сарҳанг ва ҳокиму фармонгузор омадааст. (ФЗТ, с. 484). Вожа истилоҳи “солор” дар марҳилаҳои рушду инкишифии забони порсӣ тағйири маънӣ кард. Аз ин ҷост, ки истилоҳи

“солор” ба унвони ҳайати фармондехони нерухои мусаллаҳ ба истилоҳоти “сипаҳбуд”, “сипаҳдор” вазифаи муштарак дошта, раҳнамой ва фармонравоии лашқарро бар уҳда дорад.

Ҳамин мақом ва мавқеи доираи корбурди вожа - истилоҳи “солор”-ро ба тарзе, ки болотар ишора намудем, дар баъзе луғатҳо ба маъни “пешрави қофила ва меҳтари қавм ё худ собиқасолор, яъне сарлашкар ва меҳтари корвон” шарҳу баён намудаанд [Фарҳанги Рашидӣ, с.819]

Дар “Луғати форс”-и Абумансур Аҳмад бинни Алӣ Асадии Тӯсӣ истилоҳи “солор” ҳамчун “сарлашкар”, “сардор” ва “раиси қабила” шарҳу тавзех ёфтааст [Рашидӣ, с.126].

Истилоҳи “солор” дар таркибҳои муҳталифи “солори гарданкашон”, “солори гурдони гарданкаш” ҳамчун сардори гурӯҳи ҷанговарону далерон маънидод шудааст.

Истилоҳи “cap - sar” ва “мубад - mubad” низ ҳамчун вожа-истилоҳоти ҳарбӣ истифода шудааст. Калимаи “cap” ҳамчунин ба маъни “дараҷаи низомӣ” омада, аз он маъни ҷанговар низ бармеояд. Бехуда нест, ки дар луғатҳо истилоҳи “сарон” ба маъни “сарони давлат” [Фараҳанги Нағисӣ, с. 1042] маънидод шуда, дар “Бурҳони қотеъ” вожа - истилоҳи “cap” - сардор ва муқаддами “лашқар” [с. 1112] шарҳу баён ёфтааст.

Дар баъзе луғатномаҳо калимаи cap ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ чунин маънидод карда шудааст. Cap - раис, сардор, сардори лашқар, сардори қавм [ФТЗТ, с. 206].

Вожа-истилоҳи “мубад” ба маъни “пешвои ойини зардуштӣ”, “донишманд, фарзона, ҳаким, омӯзгор” дар “Вожанома”-и Абдулҳусайнӣ Нӯшин тафсир дода шудааст [Нӯшин, с.314]. Аммо дар осори классикии мо, аз ҷумла дар таълифоти Абулқосими Фирдавсӣ илова бар маъниҳои фавқуззикр ба маъни донишманди “ҳарбӣ, носеҳ ва мушовири лашқар” низ омадааст. Мурод аз вожа-истилоҳи “мубад” ин

донишманд ва ё мушовири соҳаи неруҳои мусаллаҳ будан аст [ФТЗТ, с. 868].

Ба ҳамин монанд вожа-истилоҳоте, ки баёнгари мағхуми созу дастгоҳҳои ҷангӣ мебошанд, хеле зиёд аст. Истилоҳи камон - kaman, найза - nayza, гурз - gurz, синон - sinan, шамшер - shamsher, дашна - dashna, корд - kard, ҳаданг – khadang.

Калимаи “найза” ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ дар луғатномаву фарҳангҳо чунин тафсир ёфтааст. Найза - чӯби дарози саҳт, ки дар нӯгаш пайкони оҳани шинонда мешавад ва яке аз силоҳҳои ҷангӣ ба шумор меравад; олоти найзамонанде, ки варзишгарон дар партофтани он ба масофаи дуртар қувваозмой мекунанд; 2. қисми нӯгтези кордмонанде, ки ба нӯги туғанг устувор карда мешавад [ФТЗТ, с. 887].

Вожа-истилоҳи “найза” ҳамчун афзори ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ доираи васеи истифода дорад. Найзai маъмулиро дар майдони набард бештар баъзе аз гурӯҳҳои лашкар истифода мекарданд. Ба далели баъзе луғоту сарчашмаҳои боэътиҳод вожа-истилоҳи найза метавонад, ки дар силсилаи муродифии дашна, шамшер, ҳанҷар, гурз, манҷаниқ, синон мавриди истифода қарор дода шавад. [ФР, с. 1231; БҚ, с. 902].

Истилоҳи “манҷаниқ” яке аз истилоҳоте мебошад, ки дар воҳидҳои пиёданизом ба таври васеъ дар байни ҳарбиён истифода мешавад. Манҷаниқ дар луғатномаҳо чунин баён шудааст. Манҷаниқ - 1. Олати фалохунмонанде, ки дар ҷангҳои қадим барои андохтани сангҳои калон бар он ниҳода бар девори қалъа зада деворро мешикананд ва ин истилоҳ муарраби “манҷаниқ - manjanik” мебошад [Фиёс - ул - луғот, с. 775].

Вожа-истилоҳи “манҷаниқ”, ки дар баробари калимаи найза истифода мешавад, бинобар маълумоти Муҳаммад Фиёсуддини Ромпурӣ “навъе аз фалохуни бузург, ки бар сари чӯбе қавӣ насл кунанд ва сангҳои калон бар он ниҳода бар девори қалъа зада деворро мешикананд ва ин истилоҳ муарраби “манҷаниқ - manjanik” мебошад [Фиёс - ул - луғот, с. 775].

Дар “Вожанома”-и Абдулхусайн Нӯшин ба маънидоди вожа - истилоҳи “мачаниқ - manjanik” чунин шарҳ оварда шудааст: вожа - истилоҳи манчаниқ аз сӯйи дигар муарраби “манчаниқ” аз юони “михоник”, яъне афзоре, ки бо он сангуташро ба сӯйи душман партоб мекунанд [Нӯшин, с. 312].

Дар миёни вожа-истилоҳоти ҳарбӣ вожаҳои баёнгари василаи ҳифозати ҷанговарон мавқеи хосса дорад: сипар - sipar, ҷавшан - javshan, зирҳ - zireh, қабр - kabr, ҷарм - jarm, палангина - palangina...

Вожа-истилоҳи “сипар - sipar” ҳамчун истилоҳи содаи ҳарбӣ нисбат ба дигар истилоҳоти ҷангӣ маъруфтар аст. Истилоҳи “сипар” ҳамчун лавозимоти ҷангӣ барои афсарону сарбозон бисёр муҳимм аст.

Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” якчанд маънои истилоҳи ҳарбии сипар оварда шудааст, ки мағҳумро дақиқтар баён менамояд. Сипар - 1. олати ҷангии қадима барои ҳимояи сар ва бадан аз зарби шамшер ё тири душман. 2. монеа аз ҳуҷуми чизе ё барои боздоштани пеш чизе [ФТЗТ, с. 247].

Калимаи “карғ - karg” ҳамчун вожа-истилоҳ дар фарҳангҳо бештар дидо мешавад. Дар лугатномаҳо вожа-истилоҳи “карғ” муҳаффафи каргадан (каркадан), номи ҳайвонест, ки тануманд, пурзӯр ва дар замони пеш аз пӯсти ў сипар месоҳтанд [Фарҳанги Рашидӣ с. 1131].

Калима - истилоҳи “карғ” дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” ба мушоҳида нарасид.

Вожа-истилоҳи содаи “ҷавшан - javshan” ба унвони пӯшокие, ки аз оҳан ва ё пӯлод соҳта мешуд ва онро паҳлавонон ҳангоми ҷангу набард аз болои либосҳои хеш бар тан мекарданд.

Ҷавшан ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ баёнгари мағҳуми афзори ҷангӣ ба ҳисоб меравад. Ҷавшан - 1. як навъ либоси ҷангии қадима, ки аз ҳалқаву порчаҳои оҳан соҳта мешуд; зирҳ ба таври аслиҳа [ФТЗТ, с. 576].

Аз рӯи гуфтаҳои Муҳаммад Ҳусайн бинни Ҳалафи Табрезӣ - муаллифи “Бурҳони қотеъ” ҷавшан силоҳе будаст, ки гайри зирех, аз ҳалқа ва тангаи оҳан ба ҳам бошад [Бурҳони қотеъ, с.601].

Вожа-истилоҳи содаи ҷавшан низ монанди дигар вожаю истилоҳоти ҳарбӣ метавонад бо ҷузъҳои дигар васл шавад: ҷавшани корзор - javshani karzar, ҷавшани паҳлавӣ - javshani pahlavi. Дар натиҷаи таҳлилҳо маълум гардид, ки дар луғатномаҳо вожа-истилоҳоти ҳарбии ифодагари нерӯҳои мусаллаҳ, дараҷаи низомӣ, мағҳуми созу дастгоҳҳои ҷангӣ фаровон истифода шуда, ба маънои аслии хеш шарҳу баён ёфтаанд.

2.1.2. Шарҳи вожа – истилоҳоти сода дар забони англисӣ

Дар таркиби луғавии забони англисӣ як баҳши муайянро истилоҳоти содаи соҳаи ҳарбӣ ташкил медиҳанд, ки истифодаи онҳо дар луғатномаҳо ва фарҳангномаҳо ба мушоҳида мерасад. Аз рӯи қонуну қоида истилоҳоти содаи соҳаи ҳарбӣ низ аз як реша иборатанд. Ҳамчунин тибқи қонуну қавоиди дастурии забони тоҷикӣ бархе аз вожаю истилоҳоти иқтибосие, ки ба забони мо ворид шудаанд, онҳоро ба гурӯҳи вожаю истилоҳоти сода доҳил намудан мумкин аст [ЗАҲТ 1982, с. 110-124].

Бо дарназардошти ин масъала вожа-истилоҳоти сода дар ҳар як забон бидуни тағйироти дастурӣ метавонанд мавриди истифода қарор дода шаванд.

Вожа-истилоҳоти содаи забони англисиро метавон ба гурӯҳи истилоҳоти содаи аслии забони англисӣ ва иқтибосии забони англисӣ ҷудо намуд:

Вожаю истилоҳоти содаи аслии забони англисӣ. Муайян ва дақиқу равшан намудани ин навъи вожаю истилоҳоти аслии забони англисӣ ва воситаи луғатҳо ва фарҳангҳои этимологии забони англисӣ ва баъзе фарҳангҳои ҳарбӣ анҷом дода шудааст: atom - атом, [Oxford dictionary p.

309] rocket - ракета, [Oxford dictionary p. 523] bomb -бомба ,[Oxford dictionary p. 328], tank - танка,[Oxford dictionary p. 592], enemy-душман [Oxford dictionary p. 385], tent - хайма [Oxford dictionary p. 592], war - чанг [Oxford dictionary p. 614], bow - тириу камон [Oxford dictionary p. 356], base - база [Oxford dictionary p. 356], police - милиса [Oxford dictionary p. 394], mine - мина [Oxford dictionary p. 464], spy - шпион [Oxford dictionary p. 544].

Вожаю истилоҳоти содаи иқтибосии забони англисӣ. Чун қоида ин гуна вожаю истилоҳоти содаи иқтибосии англисӣ низ ба воситаи лугатномаҳо ва фарҳангномаҳои этимологии забони англисӣ ва лугатномаҳои ҳарби дақиқу муайян карда шудааст: aerodrome - қароргоҳи самалётҳо [Oxford dictionary p. 309], platoon - даста, гурӯҳ, қисм [Oxford dictionary p. 635], corps - қисми армия [Oxford dictionary p. 341], aggression - таҷовуз[Oxford dictionary p.302], base - анборҳои лавозимоти ҳарбӣ [Oxford dictionary p. 328], danger - ҳатарнок [Oxford dictionary p. 374], embargo - муҳосира [Oxford dictionary p. 388], exercises - таълимот, таълимдиҳӣ [Oxford dictionary p. 388], explosion - таркиш [Oxford dictionary p. 388], forces - қушун, аскар, лашкар [Oxford dictionary p. 398], battle - чанг, задухӯрд, муҳориба [Oxford dictionary p. 326], artillery - қушуни алтилерия [Oxford dictionary p. 310].

Вожаю истилоҳоти содаи иқтибосии фаронсавӣ дар забони англисӣ: assjlt - assault [Oxford dictionary p. 306], bataille - battle [Oxford dictionary p. 328], soldate - soldier [Oxford dictionary p. 560], armee - army [Oxford dictionary p. 328], siege - siege [Oxford dictionary p. 561], lieutenant - lieutenant [Oxford dictionary p. 440], guerre - war [Oxford dictionary p. 434], banniere - banner [Oxford dictionary p. 318], artillerie - artillery [Oxford dictionary p. 351], capitaine - captain [Oxford dictionary p. 350], entreprise - company [Oxford dictionary p. 344], defense corporelle - corporal defense [Oxford dictionary p. 363], ennemie - enemy [Oxford dictionary p. 488],

marine - marine [Oxford dictionary p. 464], sergeant - sergeant [Oxford dictionary p. 531], benevole - volunteer [Oxford dictionary p. 322];

Вожаю истилоҳоти содаи иқтибосии лотинӣ дар забони англисӣ: maior [Oxford dictionary p. 450], general [Oxford dictionary p. 405], general-simus [Oxford dictionary p. 405], radus [Oxford dictionary p. 512], patron [Oxford dictionary p. 484], kapsula [Oxford dictionary p. 437], kontr [Oxford dictionary p. 439], disiplina [Oxford dictionary p. 370], operasia [Oxford dictionary p. 475], pozisia [Oxford dictionary p. 499].

Вожаю истилоҳоти содаи иқтибосии юнонӣ дар забони англисӣ: polygon [Oxford dictionary p. 496], tankodrom [Oxford dictionary p. 573], raketodrom [Oxford dictionary p. 526], taktika [Oxford dictionary p. 575], taktik [Oxford dictionary p. 575], aerodrome [Oxford dictionary p. 303].

2.1.3. Шарҳи вожа – истилоҳоти сохта дар забони тоҷикӣ

Тавре маълум аст, бо ёрии пешванду пасвандҳо сохтани вожаю истилоҳоти ҳарбӣ яке аз роҳу воситаҳои серистеъмолтарини истилоҳсозии аксарияти забонҳои дунё, аз ҷумла забони тоҷикӣ ба шумор меравад. Истифода ва истеъмоли онҳо дар забонҳо бо роҳу воситаҳои муҳталиф сурат мегирад. Пешвандҳо ва пасвандҳо ба калима - истилоҳоти решагӣ ҳамроҳ шуда, маъноҳои муайяни лугавиро қасб менамоянд. Дар истилоҳсозии ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ пасвандҳо ва пешвандҳо чун воситai калима-истилоҳсоз хеле маъмул буда, бо ёрии онҳо истилоҳоти зиёде сохта мешавад, доираи истеъмоли пешванду пасвандҳое, ки вожаю истилоҳоти ҳарбӣ месозанд, хеле фароҳ аст.

Истилоҳоти сохта бо ёрии пасвандҳо дар забони тоҷикӣ. Истифода ва корбурди пасвандҳо дар истилоҳсозии соҳаи истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ хеле фаровон мебошад. Дар истилоҳсозии ҳарбӣ пасвандҳои -ӣ, -вар, -гоҳ, -он, -ён, -зор, -чун, -гар, -соз, -ак, -он, -иш, -ур, -ҳо аз ҳиссаҳои муҳталифи нутқ вожаю истилоҳоти ҳарбӣ сохтаанд.

1. Пасвандӣ -ӣ. Бо ин пасванд чунин вожаю истилоҳот сохта шудааст: сипоҳӣ - sipohi [ФТЗТ, с. 248], ҷангҷӯӣ - jangjui [ФТЗТ, с. 583], қинаҳоҳӣ - kinakhahi [ФТЗТ, с. 610], номварӣ - njmvari [ФТЗТ, с. 931], номдорӣ - nomdori, размзорӣ - razmsazi [ФТЗТ, с. 144], далерӣ - daleri [ФТЗТ, с. 402], диловарӣ - dilavari, ҳарбӣ - harbi, каёни - kauani, марзбонӣ - marzboni, бадсиголӣ - badsigali [ФТЗТ, с. 117], низомӣ - nizami [ФТЗТ, с. 912].

Бо пасвандӣ -ӣ вожаю истилоҳе сохта шудааст, ки баёнгари мафҳуми таркибии неруҳои мусаллаҳ мебошанд:

Сипоҳӣ, яъне ҷангҷӯӣ, ҷангвари қушунҳои мусаллаҳ, он афсар ва ё сарбозе, ки дар дохили сипоҳ ё худ лашкар кору фаъолият дорад [ФЗТ с. 809].

Истилоҳи ҷангҷӯӣ ё худ ҷангҷӯӣ дар радифи вожагони ҷангсозон, размоварон, размҷӯӣ, размзорӣ, размзорӣ, размзан фаровон истифода шудааст.

Истилоҳи қинаҷӯӣ, қинаҳоҳӣ аз решай қина сохта шудааст. Мафҳуми вожа-истилоҳи “қина” ба аҳли фаҳм дақиқу равшан аст ва чун бо унсурҳои вожасоз васл шавад, маъни густарда пайдо мекунад. Дар ин радиф вожа-истилоҳоти зиёде сохта шудааст, ки онҳоро метавон ҳамчун муродифи яқдигар истифода намуд: қинавар - kinavar, қинадор - kinadar, қинатӯз - kinatuz, қинаҷӯӣ - kinaju.

Истилоҳоти ҳарбии зерин чунин шарҳу баён ёфтаанд. Қинадор - он ки дар дилаш нисбат ба касе душманию бадҳоҳӣ дорад; бадкина [ФТЗТ, с. 610].

Қинатӯз - қинаҷӯ, қинаҳоҳ [ФТЗТ, с. 610].

Қинаҷӯӣ - қинаҳоҳ [ФТЗТ, с. 610].

2. Пасванди -вар: қинавар - kinavar [ФТЗТ, с. 610], номвар - namvar, [ФТЗТ, с. 931], камонвар - kamanvar, [ФТЗТ, с. 589], набардвар - nabardvar, найзавар - nauzavar [ФТЗТ, с. 888], ҷавшанвар - javshanvar, сарвар - sarvar [ФТЗТ, с. 210].

Вожа-истилоҳи “номвар - namvar” - ро дар қатори қалимаҳои “сарҳанг - sarhang”, “сипаҳсолор - sipahsalar”, “сарон - saran”, ба маънои

чанговар истифода шудааст. Номвар ё номовар - ба маънии сарлашкари номдор, соҳибном, шуҳратёр, шуҳратёфта [ФТЗТ, с. 931].

Вожа-истилоҳи “сарвар” ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ дар луғатномаҳо маънии фароҳ дорад. Дар “Фарҳанги форсии Амид” вожа-истилоҳи “сарвар” бо истилоҳи “сарон” ҳамчун муродифи ҳамдигар баён ёфтааст. Истилоҳи “сарвар” - ҳамчун фарогири мағҳуми яке аз муқаддамони лашкар тафсир дода шудааст [Амид, 1067]. Ин вожа-истилоҳ ба маънии муфассал “сарвари лашкар, ҳаммонанди сарҳангону сарон роҳбар ва роҳнамои чанговарон дар майдони корзор ҳисоб меёбад” [Амид, 1066].

3. Пасванди -гоҳ: размгоҳ - razmgah, лашкаргоҳ - lashkargah, дидбонгоҳ - didbamgah, набардгоҳ - nabardgah, ҳарбгоҳ - harbgah, марзгоҳ - marzgah, овардгоҳ - avardgah.

Истилоҳи ҳарбии рамзгоҳ ба маънии майдони чанг, набардгоҳ, ҳарбгоҳ далолат мекунад [ФТЗТ, с. 144].

Истилоҳи ҳарбии набардгоҳ ба маънии чойи чанг, мавқеи задухӯрд, майдони чанг фаҳмида мешавад [ФТЗТ, с. 874].

Истилоҳи ҳарбгоҳ ба маънии майдони чанг, арсаи набард далолат мекунад [ФТЗТ, с. 494].

Тавре дар натиҷаи шарҳу баёни вожа-истилоҳот маълум гардид, калимаҳои рамзгоҳ, набардгоҳ ва ҳарбгоҳ метавонанд. Ҳамчун муродиф дар баробари яқдигар истифода шаванд.

Вожа-истилоҳи “лашкаргоҳ” ба вожаҳои баёнгари мағҳуми таркиби неруҳои мусаллаҳ ворид шуда, ба маънии майдони савораву пиёда, майдони саворони гурд, майдони пиёдагон, саворон, найзадорону сипардорону саворони зиреҳдор далолат менамояд.

Лашкаргоҳ – чойи исти муваққатӣ ё доимии лашкар, сарбозон, афсанон, яъне урдugoҳ [ФТЗТ, с. 718].

4. Пасванди -он: саворон - savaran, далерон - daleran, бадҳоҳон - badkhahan, чанговарон - jangvaran, размсозон - razmsazan, чангсозон - jangsazan, рӯзбонон - ruzbanan.

Тавре дидем, дар луғатномаву фарҳангномаҳо вожа-истилоҳоти ҳарбӣ фаровон истифода шудаанд. Масалан, дар соҳаи нерӯҳои мусаллаҳи ҳарбӣ аз калимаҳои монанди “пиёда - piuada” ва “савора” истифода шудааст, ки ба худ бори истилоҳӣ низ гирифтаанд. Тавре дар “Фарҳанги форсӣ-русӣ ва русӣ-форсӣ”-и А. Алиев омадааст, вожаю истилоҳоти “савор”, “саворон” бо ҷузъҳои гуногун таркибҳои муҳталиф соҳтааст: саворони гурд, саворони набард, саворони найзагузор, саворони ханҷаргузор.

Вожа-истилоҳи “чангсозон” дар баробари истилоҳоти чанговар [ФТЗТ, с. 583], чангҷӯй, [ФТЗТ, с. 583], чангварон [ФТЗТ, с. 584], размҷӯён, размандагон, размзанон [ФТЗТ, с. 145], як маънӣ, яъне чангҷӯёнро ифода намудааст [ФЗТ с. 590-596].

Дар мағҳуми вожа-истилоҳоти соҳтаи дидбонон, марзбонон, посбонон, рӯзбонон, ки баёнгари истеҳқомот ва ҳифозати абзору афзори ҳарбӣ мебошад, пасванди -он тобиш ва маънои нав бахшидааст.

Истилоҳи дидбон хоси соҳаи ҳарбӣ буда, дар ҷузъу томҳои низомӣ доираи истифодаи васеъ дорад. Дидбон - 1. посбоне, ки дар бурҷи қалъаву сарҳадҳо, болои киштиҳо ва дар ҷойҳои баланд истода, атрофро назорат мекунад, барои ҳабар додан аз ҳаракати душман ё ҳатари ҳуҷуми он маълумот ҷамъоварӣ менамояд. 2. Ҷосус; пӯянда, таъқибкунанда; он ки рафтори касеро таҳти назорати доимӣ мегирад [ФТЗТ, с. 445].

Масалан, мағҳуми вожаи дид (дида) бо ҳамроҳшавии пасвандҳо дар маънӣ тағиирот ба миён меояд: “Дидбон (он) - шахсонеро гӯянд, ки дар ҷои баланд монанди сари кӯҳ ва болои киштӣ нишинад ва ҳар чи аз дур бинад, ҳабар дихад [Бурҳони қотеъ с.910]. Ё худ калима-истилоҳи “рӯзбон (он)” ки ба маънои “дневальный”, яъне шахсе, ки кору фаъолияти рӯзонаро назорат менамояд, дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” бо калимаҳои дарбон (он), нигаҳбон (он) якранг маънидод шуда, дар мавқеи “нигаҳбони дару дарвозабон, назораткуандагон, посбонон,

дарбонон, посбони шахсии подшоҳ ва ё ягон давлатдор” омадани вожа-истилоҳи мазкурро дар доиари назар гирифтаанд [ФЗТ с. 852].

5. Пасванди -ён. Пасванди мазкур монанди дигар пасвандҳо дар истилоҳотсозии ҳарбӣ ва соҳаҳои муҳталифи он мавриди истифода қарор дода шудааст: сипоҳиён - sipahiyan, ҷангиён - jangiyān, савориён - savariyan, ҳарбиён - harbiyan, лашкариён - lashkaran. Вожа-истилоҳоти мазкур дар баёни мағҳумҳои таркиби нерӯҳои мусаллаҳ, вожаҳои баёнгари мағҳуми дараҷаи низомӣ низомӣ васеъ истифода шудаанд.

Сипоҳӣ - мансуб ба сипоҳ; лашкарӣ, ҳарбӣ. 2. ҳар як афроди сипоҳ, аскар. 3. он ки дар хизмати дорбор аст (дар аморати собиқи Бухоро), [ФТЗТ, с. 248].

Ҷангӣ - 1. мансуб ба ҷанг; қулоҳи ҷангӣ, лавозимоти ҷангӣ, нишони ҷангӣ, таҷрибаи ҷангӣ, техникаи ҷангӣ. 2. ҷангара, ҷангҷӯ; 3. ҷанговар мубориз [ФТЗТ, с. 583].

Ҳарбӣ - 1. мансуб ба ҳарб, низомӣ; интизоми ҳарбӣ, қувваҳои ҳарбӣ, хизмати ҳарбӣ. 2. касе, ки дар хизмати ҳарбӣ аст [ФТЗТ, с. 495].

Вожа-истилоҳи “ҷангиён” дар осори классикӣ ва баъзе фарҳангномаҳо ишора шудааст. Вожа-истилоҳоти баёнгари мазмуни амалиёти ҳарбӣ, монанди “ҷанг” ва муродифоти он “разм”, “парҳош” “пайкар”, “набард” бо истифода аз шеваи вожасозӣ дар ифодаи унвони ҷангварон истифода гардидааст. Чунончи, ба иловаи пасвандҳои -ё (ӣ) ва -“он”, -“ён” ба қалимаи “ҷанг” аввал қалимаи “ҷангӣ” (ба маъни 1. мансуб ба ҷанг; 2. ҷангвар, мубориз, ҷавонони ҷангӣ; 3. ҷангара, ҷангҷӯ; 4. Ҷангвари ҳарбӣ; 5. ҳолати нооштӣ будани ду кас) ба вучуд омада, пасон қалимаи ҷангиён ба маъни ҷангварон, ҳарбиён, низомиён ба миён омадааст [ФЗТ с. 1024].

6. Пасванди -зор. Бо ин пасванд вожа-истилоҳи ҳарбӣ нисбат ба дигар пасвандҳо камтар ба мушоҳида мерасад: корзор - karzar (найзаи корзор). Бо пасванди-зор ҷандин истилоҳот сохта нашуда бошад ҳам,

вале ин калимаҳо аз қабили истилоҳи “корзор” аз гуна калимаҳои пуристеъмоли осори қаҳрамонӣ ба ҳисоб меравад.

7. Пасванди гун: обгун - abgyn, алмосгун - almasgyn, ки хеле кам истифода шудааст. Вожа-истилоҳоти мазкур дар таркибҳои “пайкони алмос” маъни аз пӯлоду алмос соҳтан ва рост кардани пайконро дошта, худи истилоҳи “алмос” монанди истилоҳоти “хаданг” ва бедбарг-пайкони шабеҳ ба барги бед, ба маъни тир ҳамчун истилоҳ истифода шудааст [ФТЗТ, с. 8].

8. Пасванди -ак. Бо ин пасванд вожа-истилоҳи “хасак” соҳта шудааст. Калимаи “хасак” дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ба маънои 1. коҳреза, хасрӯба, коҳ ва алафи хушк; 2. алафи ёбой омадааст [ФЗТ с. 894]. Аммо вожа-истилоҳи “хасак” дар истилоҳоти соҳаи ҳарбӣ маънои маҳсуси таҳассусиро ифода менамояд.

Хасак - ба маънои хорҳои сегӯши аз оҳан соҳташуда, ки ба сари роҳи душман андохта мешуд, то душман гузашта натавонад [ФТЗТ, с. 428].

Тибқи маълумоти овардаи Муҳаммад Ҳусайн бинни Ҳалафи Табрезӣ дар “Бурҳони қотеъ” вожа-истилоҳи “хасак” ифодагари хоре бошад, ки сегӯша буда, аз оҳану пӯлод созанд ва дар сари роҳи душман ва дар атроф ва ҷавонии ҳисор ва қалъа гузоранд [Бурҳони қотеъ с. 788].

9. Пасванди -бон. Вожа-истилоҳи ҳарбӣ меозад, ки мағҳуми баёнгари ҳифзи истилоҳоти мавзеъҳои ҷангӣ бошад: дарбон - darban, нигаҳбон - nigahban, рӯзбон - ruzban, марзбон - marzban, посбон - pasban.

Рӯзбон - ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ ба маънои сарҳанг, фармондехи лашкар ифода ёфтааст [ФТЗТ, с. 177].

Марзбон - 1. сарҳадбони сарҳад, сарҳаддор, 2. сарҳадбон [ФТЗТ, с. 762].

Посбон - 1. дидбон, нигаҳбони лашкар, қаровул, 2. муҳофиз, нигоҳдоранд [ФТЗТ, с. 116].

10. Пасванди -ур. Бо ин пасванд истилоҳи ҳарбии ганчур - ganjur сохта шудааст. Истилоҳи “ганчур” дар лугатнома ва фарҳангномаҳо тафсири муҳталиф дорад. Масалан, ин истилоҳ (ганчур) дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ба маъни мудири анбори муҳиммомат ва ё лавозимоти ҳарбӣ омадааст [ФТЗТ, с. 301].

Дар “Фарҳанги Рашидӣ”, ки ба тасҳеҳи Муҳаммад Аббосӣ рӯйи кор омадааст, вожа-истилоҳоти ҳарбии “ганчур” ба маъниҳои 1. соҳибчанг, хазинадори ҳарбиён, хазинадори ҷангиён; 2. Шахсе, ки вазифа ва самти расмии ў нигаҳдорӣ аз ганцина ва ё хазина аст [Рашидӣ, с. 1091].

11. Пасванди -ҳо. Бо ин пасванд калима-истилоҳоти сандукҳо - sandukha, синонҳо - sinanha, ҳарбаҳо - harbaha, асирҳо - asirha сохта шудааст.

Ҳарба - 1. Асбоби ҷанг, асбоби набард, силоҳ шамшер, ҳанҷар, милтиқ ва ғ. [ФТЗТ, с. 495].

Асир - калимаи арабӣ буда, ба чунин маъниҳо омадааст. 1. дастгиршуда дар ҷанг ё тоҳтуз, бандӣ [ФТЗТ, с. 84].

Тавре маълум ва равshan гардид, бархе аз истилоҳоти ҳарбӣ бо қабул намудани пасвандҳои фаъоли забони тоҷикӣ маъни тоза пайдо намудаанд. Вожа-истилоҳоти лашкарӣ - lashkari ва сипоҳӣ - sipahi аз он қабиланд ва маҳз ба воситаи пасвандӣ -ӣ дар мавқеи истилоҳоти ифодагари мағҳуми ҷангварон қарор гирифтаанд. Аз ин ҷанд истилоҳоте, ки дар боло оварда будем, ошкор гашт, ки истилоҳи ҳарбии “лашкарӣ” ва “сипоҳӣ” ба маъни разманда, аскар, сарбоз ва ҷангвар омадааст.

Лашкарӣ - 1. Мансуб ба лашкар. 2. Ҳар қадом аз аҳли лашкар, ҳарбӣ, сипоҳӣ, сарбоз [ФТЗТ, с. 718].

Чун дар бораи саҳми пасвандҳо изҳори ақида намудем, ҳамакнун бояд илова намуд, ки дар таҳлилу баррасии таркиби вожаю истилоҳоти ҳарбӣ аҳаммияти маъноии онҳо дар ҷойи аввал қарор дорад, яъне ин

гуна ки якчанд истилоҳоти ҳарбии баробармаъно сарфи назар аз соҳтмони дастурӣ, яъне содаву соҳтаву мураккаб будан мавриди таҳлил қарор гирифтанд, ба нахве, ки вожа-истилоҳоти ҳарбии ба истилоҳ соҳтаи лашкарӣ ва сипоҳӣ ба калима-истилоҳоти номдор (он) ва саркаш (он) шарҳ дода шуд.

Истилоҳоти соҳта бо ёрии пешвандҳо дар забони тоҷикӣ. Таҳлилу баррасиҳо нишон доданд, ки дар забони тоҷикӣ пешвандҳо ба таври мухталиф дар истилоҳсозӣ иштирок намуданд.

1. Пешванди бе-. Пешванди бе- набудани касе, чизе, ҳодисае ва предметро ифода менамояд: бесипоҳ - besipah, белашкар - belashkar, бечанг - bejang, бесавора - besavora, бенайза - benayza, бенабард - benabard, бесипар - besipar, бехарб - beharb, бешамшер - beshamsher [ФЗТ с.831].

2. Пешванди ҳам-. Пешванди ҳам- танҳо дар калимасозии баъзе истилоҳот иштирок намуда, ҳамроҳӣ, шарикӣ ва муносибати ду тараф ва ё предметро мефаҳмонад: ҳамлашкар - hamlashkar, ҳамяроқ - hamyarok, ҳамнабард - hamnabard, ҳампайкар - hampraykar, ҳамжубин - hamjubin, ҳамгурз - hamgurz, ҳампайкон - hampraykan, ҳамҷавшан - hamjavshan.

Ҳамяроқ - истилоҳи ҳарбӣ буда, ба чунин маънӣ шарҳу тафсир ёфтааст. Ҳамяроқ - ҳамсилоҳ, чанд нафар ё гурӯҳ, ки дар як қисми низомӣ мечанганд; ҳамнабард [ФТЗТ, с. 491].

Ҳамнабард - нисбати ду нафаре ба яқдигар, ки дар якҷо мечанганд, яъне ҳампаймон [ФТЗТ, с. 489].

3. Пешванди бар - Пешванди бар- бо чунин калимаҳо истилоҳ соҳтааст: барафрӯхтан - barafrukhtan, бардаридан - bardaridan, баршикастан - barshikastan, баркашидан (сипоҳ баркашидан) - barkashidan.

Дар натиҷаи таҳлили пешвандҳо муайян гардид, ки дар соҳтани истилоҳоти ҳарбӣ онҳо дар истилоҳсозӣ чандон фаъол нестанд.

2.1.4. Шарҳи вожа-истилоҳоти сохта дар забони англисӣ

Дар забони англисӣ чун дар дигар забонҳо сохтани истилоҳоти сохтаи ҳарбӣ яке аз роҳу воситаҳои ғановат гардидани захираи луғавии забон ба шумор меравад.

Дар истилоҳсозии истилоҳи ҳарбӣ пешвандҳои забони англисӣ: *im-*, *in-*, *de-*, *re-*, *inter-*, *pre-*, *post-*, *ex-*, *mis-* иштирок намуда, истилоҳоти мухталиф сохтаанд.

1. Пешванди *im-* ва *in-*. Пешванди мазкур мағҳуми инкорӣ дошта, бо баъзе аз ҳиссаҳои нутқ ҳамроҳ шуда, истилоҳи ҳарбӣ сохтааст. Таърихи пешванди *in-* қадима буда, аз забони лотинӣ ба забони англисӣ ворид шуда, истилоҳоти зиёде сохтааст: *improve* - аз нав саф кашидан [Oxford dictionary p. 430], *invasion* - забт [Oxford dictionary p. 430], *insleir* - ғулом кардан [Oxford dictionary p. 430], *infantry* - қисми низомии пиёдагард [Oxford dictionary p. 430].

2. Пешванди *de-*. Пешванди *de-* ба вожа-истилоҳот ҳамроҳ шуда, истилоҳотеро месозад, ки мағҳуми зидди амалро ифода менамояд: *defeat* - мағлуб кардан [Oxford dictionary p. 366], *destroyer* - вайроқунанда [Oxford dictionary p. 367], *decordtor* - ороишдиҳанда [Oxford dictionary p. 368], *demilitarization* - беяроқсозӣ [Oxford dictionary p. 367].

3. Пешванди *re-*. Пешванди *re-* бо вожа-истилоҳот ҳамроҳ шуда, такори амалро мефаҳмонад. Ин пешванд низ аз забони лотинӣ ба забони англисӣ ворид гардида, такори амалро ифода менамояд. *react* - аз нав амал кардан [Oxford dictionary p. 518], *respiration* - нафасгирий [Oxford dictionary p. 518], *reconnoiter* - аз нав пайвастшаванда [Oxford dictionary p. 519], *regiment* - полки эҳтиётӣ [Oxford dictionary p. 519].

4. Пешванди *inter-*. Пешванди *inter-* бо вожаҳо ҳамроҳ гардида, умумияти амалро ифода намуда, бо пешванди тоҷикии андар- ҳамрешаву ҳаммаъно мебошад. *Interprise* - монеаи зидди танкҳо [Oxford dictionary p. 432].

5. Пешванди pre-. Пешванди pre- ба мафхум ва маънии “пеш аз”, “то”, “қабл аз” далолат намуда, истилоҳоти ҳарбии мухталиф соҳтааст: to press gang - мачбур соҳтан [Oxford dictionary p. 366], prevar-аз ҷанг [Oxford dictionary p. 366], preemptive-зарбаи пешакӣ [Oxford dictionary p. 366], press tablish - барқарор соҳтан [Oxford dictionary p. 366], preesmplive - таъсири зарба [Oxford dictionary p. 366].

6. Пешванди post-. Пешванди post- амалеро ифода менамояд, ки баъдан ба вуқуъ омада бошад. Пешванди мазкур бо пешванди тоҷикии “пас” ҳамреша ва ҳаммаъно мебошад: post-war – баъди ҷанг [Oxford dictionary p. 498], post-comitatus – қушунҳои мусаллаҳ [Oxford dictionary p. 498], post guard-посбони қушун [Oxford dictionary p. 502], post exchange – почтаи саҳрои [Oxford dictionary p. 509], post capitain – камандири кишти [Oxford dictionary p. 499].

7. Пешванди ex-. Пешванди ex- ба мафхум ва маъниҳои “оғоз”, “ибтидо”, “берун” ва “собиқ” далолат менамояд. Бо пешванди мазкур истилоҳоти ҳарбии зерин соҳта шудааст: explosion - таркиш [Oxford dictionary p. 388], explosive - модаи тарканда [Oxford dictionary p. 388], excampment - лагер [Oxford dictionary p. 388], exchange fire - тирпарони кардан [Oxford dictionary p. 388].

8. Пешванди mis-. Пешванди мазкур ба вожаю истилоҳот тобиши маънои таҳқир ва пастзани дода, мафхуми хато ва ё нодурустро ифода менамояд. **Missilery – ракетасозӣ** [Oxford dictionary p. 456], **missileman – олами ракета** [Oxford dictionary p.456], **air-to ground missile – ракета** [Oxford dictionary p. 456], **antimissile – зидди ракета** [Oxford dictionary p.456].

Дар натиҷаи таҳлилу баррасиҳо дақиқу равшан гардид дар миёни пешвандҳои истилоҳсози фавқуззикр пешвандҳои post каммаҳсул буда, пешвандҳои ex, inter дар истилоҳсозии ҳарбӣ сермаҳсул мебошанд.

Истилоҳоти сохта бо ёрии пасвандҳо дар забони англисӣ. Лозим ба ёдоварист, ки дар вожа-истилоҳсозии ҳарбии забони англисӣ пасвандҳо дар муқоиса ба пешвандҳои истилоҳсоз нисбатан сермаҳсул мебошанд.

Дар истилоҳсозии ҳарбӣ дар забони англисӣ пасвандҳои зерин иштирок намудаанд: -ist, -ism, -er, -or, -ment, -ing, -ence, -ance, -ion, (-ation, ification), -ness, -ity, -ive, -ent, -ant, -ous, -ize, -ly.

1. Пасванди **-ist**. Пасванди **-ist** бо ҳиссаҳои муҳталифи нутқ омада, мафҳуми қасбу ҳунар, мансубият ба ягон ҷараёни илмӣ ва сиёсиро ифода менамояд. Пасванди мазкур аз забонҳои романӣ иқтибос шуда бошад ҳам, бо вожаю истилоҳоти англисӣ омада, истилоҳоти ҳарбӣ низ сохтааст, ки хеле ҷолиб аст: breech mechanism – қулғи милтиқ [Oxford dictionary p. 322].

2. Пасванди **-ism**. Ин пасванд ҳамчун пасванди иқтибосӣ бо ҳиссаҳои

3. Пасванди **-er**. Пасванди **-er** бештар бо исмҳо омада, одатан ба мафҳуми соҳиби амал меояд. Пасванди мазкур пасванди аслии забони англисӣ буда, аз исм, феъл ва дигар ҳиссаҳои нутқ вожаю истилоҳоти ҳарбӣ сохтааст. Вожаю истилоҳоти ҳарбии сохташуда мафҳум ва маъниҳои қасбу кор, мансубият ба маҳалли зист, ҳамчунин мафҳуми афзору асбоб ва дигар воситаҳои истеҳсолоти ҳарбиро ифода менамоянд. Гуногуни нутқ омада, истилоҳоти ҳарбии муҳталиф сохтааст: heroism – қаҳрамонӣ [Oxford dictionary p. 418].

4. Дар забони англисӣ пасванди мазкур дар муқоиса бо дигар пасвандҳои вожаю истилоҳсозии ҳарбӣ сермаҳсул мебошад. (шояд каммаҳсул бошад). sniber - снайпер [Oxford dictionary p. 560], carrier - ҳамлакунанда [Oxford dictionary p. 334], revolver - тапонча [Oxford dictionary p. 515], invader - истилогар [Oxford dictionary p. 425], hancer - савораи муҷаҳаз бо найза [Oxford dictionary p. 418].

5. Пасванди **-or**. Пасванди **-or** бо ҳиссаҳои нутқ (исм) ҳамроҳ шуда, соҳиби амалро ифода менамояд: inferior - лейтенанти хурд [Oxford dictionary p. 418], minor - ҷанг, ҳуҷум [Oxford dictionary p. 458], senior

army - мушовири ҹангӣ [Oxford dictionary p. 549], seinor enlisted - мушовири калон [Oxford dictionary p. 549], senior military - мушовири калони ҳарби [Oxford dictionary p. 549], Aviator - самолётҳои бомбаандоз [Oxford dictionary p. 314].

6. Пасванди -ment. Ин пасванд бештар бо феъл омада, истилоҳоти ҳарбие сохтааст, ки мафҳуми натиҷаи амалро ифода менамояд: embodiment - дар қисми ҳарбӣ [Oxford dictionary p. 384], peace agreement - созишномаи сулҳ [Oxford dictionary p. 487], leading detachment - отряди пешхӯчум [Oxford dictionary p. 444], cavalier detachment - отряди савора [Oxford dictionary p. 335].

7. Пасванди -ing. Ин пасванд исми феълӣ ва сифати феълӣ сохта дар ташаккули истилоҳоти сохта, саҳми назаррас дорад. Ин вожаю истилоҳоти сохта номи амал, натиҷа, раванд ва маҳсули амалу ҳолатро ифода менамояд: war marking - потенсиали ҳарбӣ [Oxford dictionary p. 615], strafing - дақиқи зарба [Oxford dictionary p. 535], cooking - зарба задан [Oxford dictionary p. 350], creeping - дар ҳузури лашкар [Oxford dictionary p. 351], enveloping - ҳамла, ҳуҷум [Oxford dictionary p. 384], Adviser training - мушовир барои омодаи ҹанг [Oxford dictionary p. 302].

8. Пасванди -ence ва -ance. Пасванди мазкур бо қалимаҳо ҳамроҳ шуда, истилоҳоти ҳарбие сохтааст, ки номи амал ва ҳолатро ифода намудааст. Мисол: intelligence - дастгоҳи низомӣ [ФАЗТ с.480], adherence to chain command - муроҷиат ба командаи ҳарбӣ [ФАЗТ с. 33], defence supply - таъминкуниӣ бо таҷхизот [ФАЗТ с. 229]. Пасванди -ance асосан аз забони фаронсавӣ ба забони англисӣ ҳамчун иқтибос ворид шуда, бештар исм сохтааст: piece of ordnance - муҳофизи ҹангӣ [Oxford dictionary p. 501], provide assistance - ёрӣ расондан [Oxford dictionary p. 505], aberrance - ҷисмҳои осмонӣ [Oxford dictionary p. 298], militaryance - кори ҳарбӣ [Oxford dictionary p. 456], appliance - мошини оташнишонӣ [Oxford dictionary p. 309], appearance - пайдо шудан [Oxford dictionary p. 309].

9. Пасванди **-ion**. Пасванди исмсози **-ion** (-ation, ification) амал ва ҳолатро ифода намуда, дар истилоҳсозии истилоҳоти ҳарбии забони англисӣ сермаҳсул (шояд каммаҳсул) бошад. Пасванди мазкур аз забони лотинӣ ҳамчун иқтибос ворид шуда, агар бо феъл бандаки **ify** дошта ояд, **-ion** ба **ification** табдил меёбад, ва агар бо феъли бо **-ate** анҷом ёфта ояд, он гоҳ ба **-ion** табдил меёбад, дар дигар ҳолатҳо бошад, ба **-ation** табдил меёбад: *legion* - қонун сипоҳ [Oxford dictionary p. 482], *collaboration* - ҳамкорӣ [Oxford dictionary p. 441], *explosion* - таркиш [Oxford dictionary p. 308], *to be out action* - аз саф баромадан [Oxford dictionary p.309].

10. Пасванди **-ness**. Ин пасванд муодили пасванди тоҷикии **-ӣ** буда, аз ҳиссаҳои мухталифи нутқ исм месозад. Ин пасванд таърихи қадима дошта, аз забони англисии қадим гирифта шудааст: *awareness* – тайёрии ҷангӣ [Oxford dictionary p. 315], *fixed difeness* – қобилияти ҷангӣ [Oxford dictionary p. 368], *closeness* - муқоиса [Oxford dictionary p. 356].

11. Пасванди **-ity**. Пасванди мазкур бо пасвандҳои исмсози тоҷикии **-ият** ва **-ӣ** айният дошта, бо пасванди дигари англисии **-ness** муродиф мебошад. Сарчашмаи ин пасванд бо пасванди фаронсавии **-ite** ва лотинии **-ites** рафта мерасад, ки дар ин масъала забоншиносӣ рус О.Д. Меликов фикру андешаҳои маҳсуси хешро иброз намудааст. Ин пасванд дар забони англисӣ истилоҳоти ҳарбии зиёде сохтааст, ки имрӯз ҳам доираи васеи истифода дорад: *security* - муҳофиз [Oxford dictionary p. 538].

12. Пасванди **-ive**. Пасванди **-ive** аз ҳиссаҳои гуногуни нутқ истилоҳоти ҳарбӣ сохтааст: *Administrative* – мушоҳида, *Defensive* – ҷанг набард,

13. Пасванди **-ent**, **-ant**. Ин пасванд исмсоз буда, аз забони лотинӣ ба забони англисӣ ворид шудааст. Истилоҳоти ҳарбии зерин бо ин пасванд сохта шудааст: *Administrative* – мушоҳида [Oxford dictionary p. 214], *Defensive* – ҷанг набард [Oxford dictionary p. 367].

14. Пасванди *-ous*. Пасванди *-ous* аз исмҳо вожа-истилоҳоти дорои аломату сифат сохтааст: *Simultaneous* – ҳамла, ҳучум [Oxford dictionary p. 547], *Factious* – сохтакорӣ [Oxford dictionary p. 391].
15. Пасванди *-ize*. Бо ин пасванд истилоҳоти ҳарбии зерин сохта шудааст: *demilitarize* – беяроқ кардан [Oxford dictionary p. 233], *magazine rifle* – милтиқи панҷтира [Oxford dictionary p. 458].
16. Пасванди *-ly*. Ин пасванд зарфсоз буда, якчанд истилоҳоти ҳарбӣ сохтааст: *Fully* - ба ҷанг тайёр [Oxford dictionary p. 402], *rally* – митинг [Oxford dictionary p. 665].

Дар натиҷаи таҳлилу баррасии роҳу усулҳои пешвандиву пасвандӣ дар истилоҳсозии ҳарбӣ бо хулоса омадем, ки пешванду пасвандҳо дар истилоҳсозӣ иштироки муҳталиф доранд. Тибқи мисолҳо маълум гардид, ки пасвандҳо дар истилоҳсозии ҳарбӣ фаъолтар ба мушоҳида мерасанд.

Истилоҳоти сохта бо ёрии ҳам пешванд ва ҳам пасвандҳо дар забони англисӣ. Дар забони англисӣ ба ғайр аз сохтани истилоҳоти ҳарбӣ бо пешвандҳо ва пасвандҳо боз истилоҳе низ вомехӯрад, ки дар якҷоягӣ бо пешванду пасвандҳо сохта шудаанд, яъне дар сохтани истилоҳоти ҳарбӣ ҳам пешванду ва ҳам пасванд якбора иштирок намудааст.

Ҳарчанд ки дар як вақт бо ёрии ҳам пешванду ҳам пасвандҳо сохта шудани вожаю истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ сермаҳсул набошад ҳам, вале баъзе аз истилоҳоти соҳаи мазкур бо чунин роҳу усул сохта шудаанд: *invasion* - забт, *bombardment* - бомбаборон, *conscription* - даъвати ҳарбӣ, *camouflage* - либоси ҳарбӣ, *commission* - гурӯҳи ҳарбӣ, *demobilization* - ҷавоб аз хизмат, *detachment* - даста, *entanglement* - симхор.

Ҳамин тариқ, истилоҳоти сохтаи ҳарбӣ дар заминай ба қалима-истилоҳоти сода ҳамроҳ намудани пешванду пасвандҳои истилоҳсоз ба миён омадданд. Дар байни ин пешванду пасвандҳо пешвандҳо **de, со** ва пасвандҳои **ment, ion** сермаҳсул мебошанд. Усули пешвандиву пасвандии истилоҳсозӣ яке аз роҳҳои пурмаҳсул дар забони англисӣ ба ҳисоб меравад.

Умумият ва тафовути роҳҳои сохташавии истилоҳоти сохтаи ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ. Дар натиҷаи таҳлилу баррасиҳо маълум ва равшан гардид, ки дар мавриди сохтани истилоҳоти сохтаи ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ хусусиятҳои умумӣ ва фарқунандад низ ба мушоҳида мерасад.

Умумиятҳо дар он зоҳир мешаванд, ки дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ истилоҳоти сохтаи ҳарбӣ ба воситаи ҳамроҳшавии пешванду пасвандҳои асоси калима сохта мешаванд. Пасвандҳо дар истилоҳсозии ҳарбӣ сермаҳсул мебошанд. Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ бештари бахшҳои калом, яъне ҳиссаҳои нутқ дар истилоҳсозӣ фаъол мебошанд. Ҳангоми сохтани истилоҳоти ҳарбӣ бо пасвандҳо иштироки як ё ду пасванд дар як вожа-истилоҳи ҳарбӣ ба мушоҳида мерасад: савор+a+гон, савор+a+ҳо, сипоҳ+ӣ+ён, ҷанг+ӣ+ён, марз+бон+ӣ, камон+гоҳ+ӣ. Дар забони тоҷикӣ бошад, пасванди -ӣ пас аз пасвандҳои -вар... омаданаш мумкин аст: камон+вар+ӣ, шино+вар+ӣ, ки истилоҳоти баёнгари мағҳуми василаи дарёнавардии ҳарбӣ ба шумор меравад. Дар забони тоҷикӣ васлшавии пасвандҳои тоҷикӣ бо калимаҳои иқтибосӣ кам ба назар мерасад. Умумияти дигар дар он зоҳир меёбад, ки дар забони англисӣ қисми зиёди пешвандҳо аз забони лотинӣ, пасвандҳои -ist, -ity, -ent, -ant аз забони лотинӣ, -ence ва -ance аз забони фаронсавӣ дохил шудаанд. Дар забони тоҷикӣ бошад, таъсири забони арабӣ бештар буда, пасвандҳои арабӣ тавассути калима-истилоҳсозии ҳарбӣ ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд.

Тафовут: истилоҳоти сохтаи ҳарбӣ ва шоҳаҳои муҳталифи он аз нигоҳи сохтор якрангу якнавоҳт нестанд. Масалан, вожа-истилоҳоти сохтаи англисие ҳаст, ки бо ду-се калимаи тоҷикӣ тарҷума карда мешавад ва барьакс як истилоҳи тоҷикие ҳаст, ки дар забони англисӣ бо якчанд вожа-истилоҳ тарҷума ва ё тафсир карда мешавад.

2.1.5. Шархи вожа – истилоҳоти муракқаб дар забони тоҷикӣ

Тавре маълум аст, ҳангоми таҳлилу баррасии ин тарзи вожа-истилоҳсозии ҳарбӣ муҳаққиқон ғайр аз қайд намудани қолабҳои калимасозӣ, яъне аз рӯйи мансубият унсурҳои дохилии онҳо ба ҳиссаҳои нутқ, баъзе масъалаҳои марбут ба мафҳуми вожа-истилоҳоти муракқабро низ мавриди омӯзиш қарор доданд. Аз рӯйи анъана вожа-истилоҳоти муракқабро ба ду гурӯҳи калон ҷудо намудаанд: копулятивҳо ва детерминативҳо. Муҳиммтарин меъёри фарқ намудани ин гурӯҳҳо аз он иборат аст, ки дар копулятивҳо калимаҳои содаи таркиби калимаи муракқаб дар муносибати байниҳамӣ мавқеи баробар доранд, вале дар детерминативҳо як ҷузъ ба ҷузъи дигар дар муносибати тобеият қарор дорад. Бо дарназардошти чунин фикру андеша онҳоро дар забоншиносии тоҷик калима-истилоҳоти пайваст ва тобеъ ном мебаранд.

Муракқабшавӣ ҳам яке аз роҳу усулҳои муҳиммии дастурии забонҳо ба шумор меравад. Воситаи мазкур дар забонҳои қадимаву ҳозираи эронӣ ва инчунин дар забонҳои дигари ҳиндуаврупой ба мушоҳида мерасад. Бо ду ва ё зиёда соҳтани калимаҳо яке аз роҳу воситаҳои серистеъмоли истилоҳсозии забони тоҷикӣ мебошад.

Истилоҳоти ҳарбии муракқаб дар низоми истилоҳи баҳшҳои муҳталифи ҳарбӣ, яъне таркиби нерӯҳои мусаллаҳи кулл, дараҷа, унвон ва рутбаҳои ҳарбӣ, мафҳуми размандагон, созу дастгоҳи ҷангӣ, василаи ҳифозати ҷанговарон ва амалиёти ҳарбӣ мавқеи хосса доранд.

Истилоҳоти муракқаб аз рӯйи қонуну қавоиди дастурии забон аз ду ва ё зиёда ҷузъ соҳта мешаванд. Ҳангоми истилоҳсозӣ қариб ҳамаи ҳиссаҳои нутқ ба ҳамдигар алоқаманд гардида, истилоҳи муракқаб месозанд. Гуфтан бамаврид аст, ки бо роҳи тобеъшавии ҷузъҳо соҳта шудаанд, ки яке аз ҷузъҳо асосӣ буда, дигараш ба он тобеъ мебошанд. Истилоҳоти муракқабро метавон ба гурӯҳҳои истилоҳоти баёнгари мафҳуми таркибии нерӯҳои мусаллаҳи кулл, мафҳуми дараҷаҳои низомӣ,

размандагон, мафхуми созу дастгохи чангӣ, мафхуми василаи дарёнавардӣ, мафхуми амалиёти низомӣ чудо намуд.

Истилоҳи лашкаршикан хоси истилоҳи ҳарбӣ буда, чунин тафсир ёфтааст. Лашкаршикан - шикастдиҳанда, ки бар қалби лашкари душман ҳамла оварда, ба ӯ зарбаи ҳалокатовар медиҳад [ФТЗТ, с. 718].

Сарҳадшикан - он ки аз марзу буми мамлакате бидуни иҷозат убур қунад [ФТЗТ, с. 220].

Истилоҳоти баёнгари мафхуми таркибии нерухои мусаллаҳи кулл, ки аз рӯйи иштироки ҷузъҳояшон ба ҳиссаҳои нутқ чунин гурӯҳбандӣ мешаванд: исм+асоси замони ҳозираи феъл: лашкаршикан - lashkarshikan, сипоҳшикан - sipahshikan, сарҳадшикан - sarhadshikan, номбардор - nambardar, размсоз - razmsaz, парҳошҷӯй - parkhashjuy, набардгузор - nabardguzar, ҳанҷаргузор - khanjarguzar, найзагузор - naizaguzar [ФМШ с. 13-112].

Тавре аз мисолҳои “Фарҳанги муҳтасари “Шоҳнома” дақиқу равшан гардид, дар маҷмуъ нерухои мусаллаҳ дар сарчашмаҳои классикӣ бо вожаю истилоҳоти лашкару сипоҳ ифода ёфтаанд, ки бо истилоҳи мазкур вожа-истилоҳоти фавқуззикр сохта шудааст.

Маълум аст, ки истилоҳи лашкару сипоҳ бо ҳам мутародифанд. Истилоҳоти зикршуда бо асоси замони ҳозира ҳамроҳ шуда, истилоҳи мураккаби лашкаршикан ва сипоҳшикан сохтааст, ки ҳадаф аз сипоҳи лашкаршикан ва ё лашкари сипоҳшикан гуфтан тасвири зӯрмандӣ ва иқтидори сипоҳӣ ва ё лашкар аст, ки метавонад дар муқобили лашкари душман муқовимат намояд [ФМШ с. 94].

Истилоҳи набардсавор - nabardsavar, гарданкаш - gardankash, найзагузор - naizaguzar, ҳанҷаргузор - khanjarguzar, низ дар сарчашмаҳои классикӣ ба мушоҳида мерасад. Истилоҳоти ҳанҷаргузору найзагузор нисбат ба шахсе гуфтааст, ки ҳанҷару найзаро аз бадани душман мегузаронад.

Ханчаргузор ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ ба чунин маънӣ омодааст. Ханчаргузор - шахсе, ки ханчар мекашад ва ба набард омодааст. [ФТЗТ, с. 424].

Найзавар - найзадор, ҷанговари найзадор, найзаандоз [ФТЗТ, с. 888].

Найзачанг - муҳориба ва ё набарди бузург ба воситаи найза [ФТЗТ, с. 888].

Найзадор - найзадаст, соҳиби дастгоҳи ҷангӣ, мусаллаҳ бо найза [ФТЗТ, с. 888].

Истилоҳоти баёнгари мағхуми дараҷаҳои низомиро аз рӯйи иштироки ҷузъҳояшон ба ҳиссаҳои нутқ чунин гурӯҳбандӣ намудан мумкин аст:

Сифат+исм: озодмард - azadmard, зарринкафш - zarrinkafsh, ҷарминкафш - jarminkafsh, навсолор - navsalar, бузурглашкар - buzurglashkar. Тавре маълум гардид, истилоҳоти зерин ифодагари үнвони ҳайати фармондехони ҳарбӣ мебошанд. Истилоҳоти мазкур дар таркиби сипаҳдори зарринкафш - sipahdare zarrinkafsh ё худ ҷарминкафш, навсолор - navsalar бозгӯи маънои дараҷаҳои низомӣ мебошанд [ФР, с.674].

Истилоҳи навсолор - navsalar ва борсолор - barsalar ба сифати ҷузъи муайянкунанда ҳамоно нишонаи вазифаи пешинаро ифода менамояд. Истилоҳи борсолор дар низоми ҷузву томҳои ҳарбӣ чунин тафсир ёфтааст: Борсолор - 1. соҳиби бор ва лавозимоти ҷангӣ, хуҷаини асбобу афзори ҷанг дар лашкаргоҳ; 2. он ки дар лашкаргоҳи подшоҳон чунин вазифаро бар уҳда дорад [ФТЗТ, с. 233]. Навсолор чун узви дастаи афсарон ба сарвари нерӯҳои мусаллаҳи қулл, яъне шоҳ тобеъ мебошад [ФШ, с. 811].

Аз нигоҳи бâъзе олимону донишмандон истилоҳи солор - salar ба маъни пешрави қофила - peshrave kafila, яъне сарлашкар - sarlashkar фаҳмида мешавад [ФР, с. 812].

Ҳам дар “Фарҳанги форсӣ-русӣ ва русӣ-форсии истилоҳоти ҳарбӣ” [Москва, 1972] ва ҳам дар “Фарҳанги форсӣ ва русӣ”-и Б.В. Миллер [Москва, 1960] истилоҳи солор ба маъни “главнокомандующий” оварда шудааст.

Истилоҳи навбатсолор - navbatsalar низ як дараҷаи низомӣ дар ҳайати нерӯҳои мусаллаҳ буда, иртиботро бо шоҳ ва дигар афсарону ҷанговарон барқарор менамуд [ФМШ с. 144].

Истилоҳи ҳарбии навбатсолор дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” ба мушоҳида намерасад.

Истилоҳи сарҳанг - sarhang ҳамчун калима-истилоҳи мураккаб ба сифати яке аз рутбаҳои ҳарбӣ дар нерӯҳои мусаллаҳ истифода шудааст. Вожа-истилоҳи сарҳанг аз ҷузъи сар ва ханг иборат буда, вожаи ҳанг ба маъни силоҳ низ омадааст, дар баъзе мавридиҳо ба маъни паҳлавон ва мубориз низ далолат намуда, дар маҷмуъ истилоҳоти “сарҳанг” ба ҳайси сардор ва пешрави лашкар маънидод карда шудааст [БҚ с.1355-1356].

Сарҳанг ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ ба чунин маъниҳо далолат мекунад. Сарҳанг сардори як қисми муайяни лашкар; фармондехи ҷанг, яъне қисми низомӣ, ки ба полк баробар аст [ФТЗТ, с. 220].

Дар баъзе сарҷашмаҳо вожа-истилоҳи сипаҳсолор - sipaҳsalar ҳамчун муодили русии калимаи “главнокомандующий” мавриди истифода қарор дода шудааст.

Сипоҳсолор - сардори қушун, фармондехи олии қувваҳои низомӣ, сарфармондехи қул [ФТЗТ, с. 248].

Сипаҳбуд - сипаҳсолор, сарлашкар, сарфармондехи лашкар; соҳиби лашкар, сulton, подшоҳ [ФТЗТ, с. 248].

Истилоҳи ҳарбии сипаҳбуд - sipahbud ва ё сипаҳбад - sipahbad ҳамчун калимаи мураккаб аз ду ҷузъ сипаҳ+бад (буд), яъне буд ба маъни соҳиб ва худованд омада, дар луғат ҳамчун муодили русии он корпсунӣ генерал истифода гардидааст [Рубинчик, 1984, с.20].

Истилоҳоти баёнгари мафҳуми размандагонро метавон аз рӯйи иштироки ҷузъҳо ба гурӯҳҳои зерин ҷудо намуд: исм+асоси замони ҳозираи феъл: диловар - dilavar, ҷанговар - jangavar, саркаш - sarkash, шерафкан - sherafkan, шербоз - shaerbaz, размҷӯй - razmjuy, ҷангҷӯй - jangjuy, размовар - razmovar.

Истилоҳи саркаш дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ҳамчун баёнгари мафҳуми размандагон ба маъни афсари тавоно, зӯр ва паҳлавон маънидод шудааст [ФЗТ с.206-207].

Забоншиноси маъруф Н.Маъсумӣ дар асари худ “Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат” такя ба осори классикон истилоҳи диловар, ҷанговар, шерафкан ва шербозро ҳамчун истилоҳи баёнгари мафҳуми размандагон ба мафҳуми ҷанговар ва паҳлавон нисбат додааст [Н.Маъсумӣ, с.143-144].

Исм+асоси замони гузаштаи феъл ва пасванди -а: камарбаста - kamarbasta, размдида - razmdida.

Истилоҳи размдида дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ба мушоҳид нарасид.

Камарбаста ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ ба маъни камар бастан ба кору пайкоре, набарде ё ҷанге [ФТЗТ, с. 585].

Вожа-истилоҳи камарбаста дар “Фарҳанги Рашидӣ” чунин шарҳу баён ёфтааст: 1.омода ва муҳайё ба коре; 2.навкар, ҳодим [ФР, с.1202].

Истилоҳи мазкур дар баъзе осори классикӣ ба маъни ҷанговар низ омадааст [Ализода, с.551, ч.3].

Истилоҳи мураккаби саворанизом ба чунин маъни омадааст. Саворанизом - аскари савора, ҷузъи томи савора [ФТЗТ, с. 190].

Савораҳуҷум - ҳуҷуми дастаҳои аспсавор дар ҷанг, аспсавор ҳуҷум ва ё набард кардан [ФТЗТ, с. 190].

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” калимаи камарбаста ҳамчун истилоҳи соҳаи размандагон чунин шарҳ дода шудааст: “... омода ба

чанг, марди чангӣ, афсар ва ё сарбозе, ки омодаи чанг аст” [ФЗТ с.533-534].

Исм+асоси замони ҳозираи феъл + пасвандҳо: паҳлавонзодагон - pahlavanzadagan, ҷавонзодагон – javanzadagan;

Исм+асоси замони ҳозираи феъл: лашқарафрӯз – lashkarafruz, лашқарангез – lashkarangez, найзадор – nayzadar, зиреҳдор – zirehdar, гурздор – gurzdar, тегзан – teghzan, шамшеркаш – shamsherkash.

Вожа-истилоҳи мураккаби лашқарафрӯз аз решай лашқар ва афрӯз (аз масдари афрӯхтан) таркиб ёфта, киноя аз барангезанда, башӯроваранда ва ташвиқгари лашқар дар аснои разму пайкор аст. Ҳамин тарик, истилоҳи лашқарафрӯз ба маъни “далер, шучъӣ, чанговари барҷастаи ибратшаванда” шарҳу баён ёфтааст [ФЗТ с.596].

Вожа-истилоҳи найзадор, зиреҳдор, гурздор, тегқаш, шамшеркаш ва камонкаш дар баъзе фарҳангномаҳо ба маъни “паҳлавон, паҳлавони, паҳлавонон” маънидод шудааст. [ФМШ, с.108].

Истилоҳи баёнгари мағҳуми созу дастгоҳи чангро аз рӯйи мансуб ба ҳиссаҳои нутқ ҷунин гурӯҳбандӣ менамоем:

Исм+исм: алмоспайкон – almaspaykan, тирпайкон – tirpaykan, пӯлодпайкон – puladpaykan; Истилоҳи ҳарбии алмоспайкон дар фарҳангномаҳо ба маъни тири пайконаш пӯлодии тез шарҳу тафсир дода шудааст [ФТЗТ, с. 56].

Исм - асоси замони ҳозираи феъл: тирандоз – tirandaz, камонандоз – kamanandaz, гурзандоз – gurzandaz, новакандоз – navakandaz.

Тирандоз – он ки дар тир андохтан ва ё дар тирандозӣ моҳиру мумтоз аст [ФТЗТ, с. 343]. Тирпаронӣ – тирандозӣ, тирзаниӣ, ба сӯе тир андохтан [ФТЗТ, с. 343].

Новакандоз – тирандозанда, тир паррондан аз камон, камонвари моҳир; Навокандозӣ – тирандозӣ аз камон, камонварӣ [ФТЗТ, с. 925].

Бояд қайд кард, ки истилоҳи ҳаданг, пайкон, пӯлод, алмос ҳам дар баъзе сарчашмаҳои классикӣ ҳамчун муродифи тир истифода шудааст.

Аз ин рӯ, истилоҳи “новакандоз” ба маъни “тирандоз” шарҳу баён ёфтааст.

Абдурашиди Татавӣ истилоҳи “новакандоз”-ро дар осори худ чунин шарҳ додааст: новак ба маъни тири кӯчак аст, ки дар ғилоғи оҳанин ё чӯбин, ки монанди нови борик бувад, гузоранд ва аз камон сардиҳанд, дуртар равад ва бад-ин хотир онро новак гӯянд. Бинобар ин, истилоҳи “новакандоз” ҳамчун муодили истилоҳи “тирандоз” дар лугатномаҳо маънидод шудааст [ФР, с. 1386].

Истилоҳоти баёнгари василаи ҳифозати ҷангварон аз рӯйи мансубият ба ҳиссаҳои нутқ:

Сифат+исм: сияҳҷавшан – siyahjavshan, зарринкулоҳ – zarrinkuloh, румикулоҳ – rumikuloh, симинсипар – siminsipar.

Исм+исм: баргустовон – bargustavan, камарҷавшан – kamarjavshan, тоскулоҳ – taskulah.

Истилоҳоти баёнгари мафҳуми василаи дарёнавардӣ. Истилоҳоти баҳши дарёнавардӣ яке аз манбаъҳои дигари истилоҳоти ҳарбӣ будааст, ки давлат дар зери ҳайати ҳарбиёни худ гурӯҳи дарёнавардонро нигоҳ медошт, ки дар таъмини алоқа ба дигар қишварҳо саҳм мегирифтанд. Истилоҳоти баҳши василаи дарёнавардиро низ метавон аз рӯйи мансубият ба ҳиссаҳои нутқ чунин чудо намуд.

Исм+асоси замони ҳозираи феъл: бодбон – badban, қишишумор – kishtishumar, рудбон – rudban, корсоз – karsaz, дарёшинос – daryashinas, қиширион – kishtiran.

Заврак ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ ба маъни қишиши хурд, қаиқ омадааст. Завраккаш он ҷангвари ҳарбие, ки дар баҳр ва ё дарё заврак мекашад, қиширион, қаиқрон, завракрон. Завракрон он ки заврак меронад [ФТЗТ, с. 502].

Дар байни баъзе истилоҳоти ифодагари мафҳуми васоити дарёнавардири баҳрпаймой қалимаҳои “заврак” ва “киштӣ” низ баёнгари мафҳуми дарёнавардӣ маҳсуб мешаванд.

Истилоҳоти мураккаби киштирон, киштисоз, дарёшинос, ва кишишумор низ бар сари худ мафҳуми истилоҳӣ дошта, ба мазмун ва мафҳуми истилоҳоти амалиёти дарёнавардӣ пайванд мебошанд.

Истилоҳоти баёнгари мафҳуми истеҳкомот ва иттилооти низомӣ. Дар миёни истилоҳоти неруҳои мусаллаҳ вожаю истилоҳоти тоҷикӣ низ истифода шудаанд, ки баёнгари истеҳкомот ва иттилооти низомӣ ба ҳисоб мераванд.

Тавре маълум аст, ҳадамоти иттилоотӣ ё ҷосусӣ дар таркиби қувваҳои мусаллаҳ мақоми хоссаро доро мебошанд.

Истилоҳоти ин баҳшро аз рӯйи мансубият ба ҳиссаҳои нутқ метавон чунин гурӯҳбандӣ намуд:

Исм+асоси замони ҳозираи феъл: дидбон – didban, дарбон – darban, марзбон – marzban.

Вожа-истилоҳоти дидбон, дарбон, нигаҳбон ва рӯзбон дар луғатномаву фарҳангҳои муҳталиф ба таври гуногун шарҳу баён ёфтаанд. Масалан, дар “Бурҳони қотеъ” чунин оварда шудааст: “Дидбон шахсро гӯянд, ки бар ҷойи баланд монанди сари кӯҳ ба болои кишти нишинад ва ҳар чи аз дур бинад, ҳабар диҳад” [БҚ. с.910].

Ҳамин мафҳумҳо дар “Фарҳангӣ забони тоҷикӣ” дар мавқеи нигаҳбони дару дарвозабон, ҳочиб, назораткунанда, нигоҳдоранда, нигоҳкунанда, посбон, дарбон, посбони шаҳсии подшоҳ ва ё ягон мансабдори калон” омадааст [ФЗТ с. 327, 852, 159].

Вожа-истилоҳи марз аз муродифоти намоёни калимаи замин буда, дар забони классикӣ ба маънои сарҳад маъмул аст. Истилоҳи ҳарбии марзбон дар фарҳанг чунин шарҳу тафсир ёфтааст. Марзбон сарпосбони марзу буми кишвар, сарҳадбон, сарҳаддор [ФТЗТ, с. 762].

Вожа-истилоҳи марзбон ба маънои ҳоким ва мири сарҳад ва ё нигоҳдоранда ва нигаҳбон омаддаст. Дар забони классикии мо марзбон ҳамон сарҳадбон ва ё ҳовии маънои “пограничник”-и русӣ мебошад [БҚ. с. 1981].

2.1.6. Шарҳи вожа-истилоҳи мураккаб дар забони англисӣ

Истилоҳоти мураккаб дар забони форсии тоҷикӣ маъмулан бо қолабҳои машҳури забонҳои эрони қадим ва ҳиндии бостон сохта мешавад. Лозим ба ёдоварист, ки низоми маъруфи таснифи вожа-истилоҳоти мураккаби забони ҳиндуаврупойӣ, ки дар айни ҳол қолабҳои вожасозии ин низом ба шумор меравад, аз таълифоти забоншиносӣ бузурги Ҳинди бостон сарчашма мегирад.

Дар забони англисӣ бошад, вожа-истилоҳоти мураккаб аз нигоҳи соҳтор чор навъ мешаванд: аз асосҳои сода, аз як асоси сода ва як асоси соҳта, вожаи мураккаб, ки як ҷузъаш ихтисор аст, вожаи мураккаб, ки як ҷузъаш вожаи мураккаб аст. Фикру андешаи забоншиносон дар ин масъала мухталиф аст. Масалан, З.А. Харитончик дар асари худ “Лексикология английского языка” чор намуди вожаҳои мураккабро аз нигоҳи соҳтор таҳлилу баррасӣ намудааст [Харитончик, 1992, с. 165].

Дигар муҳаққиқону забоншиносон низ аз қабили В.Г. Судиловская ва Н.В. Фомина дар таълифоти худ “Введение в лексикологию”; “Лексикология английского языка” чунин навъи таҳлили соҳториро пазируфтаанд [Судиловская, 2018, с.53; Фомина, 2018, с.27-29].

Дар забони англисӣ истилоҳоти ҳарбӣ ва бахшҳои мухталифи онро аз нигоҳи таҳлили соҳтории сарғӣ метавон баррасӣ намуд. Ҳангоми чунин таҳлил дақиқу равshan кардан лозим ва зарур аст, ки вожаю истилоҳоти мураккаб аз қадом ҷузъи ҳиссаҳои нутқ таркиб меёбанд.

Вожаҳо-истилоҳоти мураккабро аз рӯйи мансубият ба ҳиссаҳои нутқ метавон ба гурӯҳи исмҳо, сифатҳо, феълҳо ва сифати феълӣ ҷудо намуд. В. Адамс низ дар асари худ “An introduction to modern English word – formation – London: Logman [1973] чунин навъи гурӯҳбандиро ҳътироф намудааст [Adams, 1973: 1984. p. 61-102].

Тавре ишора намудем, иштироки ҳиссаҳои нутқ мухталиф буда, дар соҳтори истилоҳоти мураккаби забони англисӣ исмҳои мураккаб дар

қолаби исм+исм аз ҳама бештар ба мушоҳида мерасанд, ки ин сохтори истилоҳсозиро О.Д. Мешков пешниҳод намудааст [Мешков, 1985, с. 150-154]

Ҳамин тариқ, таҳлилҳо нишон дод, ки аксари вожаю истилоҳоти мураккаб бо ҳамин роҳ сохта шудаанд. Исмҳои мураккабро аз рӯйи мансубияташон ба ҳиссаҳои нутқ ба гурӯҳҳои зер чудо менамоянд.

2.1.7. Шарҳи ибора-истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ

Ба тарзи ибора сохтани истилоҳ маъмултарин ва сермаҳсултарин қолаби истилоҳсозие мебошад, ки дар луғатномаву фарҳангномаҳои мухталиф фаровон ба ҷашм мерасад. Ибораҳои истилоҳиро низ дар ин бахш ба манзури дақиқу равshan буданашон ба ибоарҳои истилоҳии баёнгари мафҳуми нерӯҳои мусаллаҳи қулл, истилоҳоти мафҳуми дараҷаҳои низомӣ, истилоҳоти мафҳуми размандагон, ибораҳои истилоҳии созу дастгоҳи ҷанг, ибораҳои истилоҳоти василаи ҳифозати ҷангварон, ибораҳои истилоҳоти васлиаи дарёнавардӣ, ибораҳои истилоҳии амалиёти низомӣ гурӯҳбандӣ намудем.

Ибораи истилоҳии баёнгари мафҳуми нерӯҳои мусаллаҳи қулл, тавре дар фаслҳои қаблӣ иттилоъ додем, истилоҳи “лашкар – lashkar” яке аз вожа-истилоҳи меҳварии соҳаи ҳарбӣ маҳсуб дониста мешавад. Дар сарчашаҳо истилоҳи лашкар ба маънии сипоҳ, сипаҳ, қушун, яъне маҷмуи сипоҳиёни мусаллаҳи ҷангвар омадааст [ФЗТ с.596]. Истилоҳи лашкар, ки ҷузъи асосӣ маҳсуб мешавад, бо ин қалима ибораҳои истилоҳии зиёде сохта шудааст: лашкари номҷӯй – lashkari namjuv, лашкари номбардор – lashkari nambardar, лашкари паҳлавон – lashkari pahlavan, лашкари тез – lashkari tez, лашкари ҷангҷӯй – lashkari jangjuy, лашкари қинаҳоҳ – lashkari kinakhah, лашкари қинавар – lashkari kinavar, лашкари қинаҷӯй – lashkari kinajuy, лашкари номвар – lashkari namvar, лашкари размсоз – lashkari razmsaz, лашкари сохта – lashkari sakhta [ФТЗТ, с. 718].

Дар сохтани истилоҳи иборавии ҳарбӣ ҷузъи сипоҳ низ дар баробари лашкар фаровон истифода шудааст: сипоҳи ҷаҳонгир – sipahi jahangir, сипоҳи далер – sipahi daler, сипоҳи ҷавон – sipahi javan, сипоҳи диловар – sipahi dilavar, сипоҳи гарон – sipahi garan, сипоҳи бузург – sipahi buzurg [ФТЗТ, с. 248].

Ҳамчунин вожа-истилоҳи “саворон – savaran” дар сохтани ибора-истилоҳоти ҳарбӣ фаъол будааст: саворони набард – savaran nabard, саворони ҷангӣ – savaran jangi, саворони гарданкаш – savarane gardankash, саворони разм – savarane razm, саворони бадҳоҳ – savarane badkhah. Ибора-истилоҳоти ҳарбии мазкур бештар сифат, маҳорату малака ва ҳунармандии ҷангварони савораро ифода намудаанд [ФТЗТ, с. 190].

Ибора-истилоҳоти баёнгари мағҳуми дараҷаи низомӣ. Бояд таъкид намуд, ки истилоҳоти ифодагари унвони ҳайати фармондехони низомӣ дар лугатномаву фарҳангномаҳо мавқеи хосса доранд. Дар ин қатор вожа-истилоҳи “шоҳ – shah” ва “подшоҳ – padshah”-ро метавон ном бурд, ки бо ҷузъи шоҳ ибораҳои истилоҳии зиёде сохта шудаанд.

Истилоҳи шоҳ мағҳуми рутбаи баланди ҳайати фармондехии қувваҳои мусаллаҳро дар бар мегирад. Бо ҷузъи шоҳ ибора-истилоҳоти зерин сохта шудааст: шоҳи ҷаҳон – shahe jahan, шоҳи гетӣ – shahe geti, шоҳи бузург – shahe buzurg, шоҳи далер – shahe daler, шоҳи озодмард – shahe ozodmard, шоҳони ғурӯд – shahane gurd. Дар ибора-истилоҳоти мазкур ҷузъи дуюми онҳо тавсифқунандаҳои ҷузъи якум мебошанд [ФТЗТ, с. 654].

Дар лугатҳо ҳамчунин ибора-истилоҳи шоҳи шоҳон – shahe shahan омадааст, ки ба маънии сарвари тамоми шоҳу шоҳзодагон далолат намуд, дар шакли shahan – shoh низ дида мешавад [ФЗТ с.576-578].

Истилоҳи шахриёр – shariyar аз нигоҳи маъноии луғавӣ моҳияти мансаб ва рутбаи нисбатан пойинтари лашкарӯ сипоҳро ифода менамояд. Истилоҳи шахриёр низ ба монанди истилоҳоти қаблӣ ба

чузъхои тавсифӣ омада ибораҳои истилоҳӣ сохтааст: шаҳриёри баланд – shariyar baland, шаҳриёри ҷаҳон – shariyar jahan, шаҳриёри далер – shariyar daler, шаҳриёри ҷаҳон – shariyar jahan. Бояд тазаккур дод, ки истилоҳи шаҳриёр дар алоқаи изофӣ танҳо хусусияти тавириро пайдо намекунад. Мавриҷое мешавад, ки чузъи тобеи он нисбатро баён менамояд. Масалан, ибора-истилоҳи шаҳриёри рама – shariyar rama худ фикру андешаҳои болоиро тасдиқ мекунад. Зоро дар ин мисол калимаи рама мавқеи аслии худ наомада, балки киноя ба ҳалқ ва лашкар аст.

Ибора-истилоҳи баёнгари мағҳуми размандагон. Ин баҳши ибора-истилоҳот номи ҳайати размандагони неруҳои мусаллаҳи қулро ифода менамояд: диловари ҷанг – dilavarane jang, паҳлавони лашкар – pahlavane lashkar, муборизи майдон – mubarize maydan, далерони бебок – dalerane bebak.

Ибора-истилоҳи баёнгари мағҳуми размандагон-ҷанговарон яке аз баҳшҳои захираи луғавиро ташкил дода, дар луғатномаву фарҳангномаҳо бештар корбаст шудааст. Масалан, калима-истилоҳи сарон – saran, ки он ҳам мағҳуми дараҷаи ҳарбири ифода менамояд, дар таркиби сарони диловарон - sarane dilavaran ба маъни ҷанговарон, паҳлавонон омадааст [ФЗТ, с. 891].

Ибора-истилоҳи зер низ аз ҳамин қабиланд: паҳлавони найзадор – pahlavane nayzadar, паҳлавони сипардор – pahlavane sipardar, паҳлавони камондор – pahlavane kamandar, паҳлавони гурздор – pahlavane gurzdar [ФМШ 420].

Ибора-истилоҳоти баёнгари мағҳуми созу дастгоҳи ҷанг. Пеш аз ҳама бояд бигӯем, ки калимаи соз ва дастгоҳ дар луғатномаҳои классикӣ ба маъни олати ҷанг маънидод карда шудааст [Вожаномаҳо с.1301]. Дар байнини истилоҳоти ҳарбӣ истилоҳоти иборавии баёнгари мағҳуми созу дастгоҳи ҷанг кам нестанд: камони заррин – kamane zarrin, камони каёнӣ – kamane kayani, тири ҳаданг – tire khadang, тири ҷавшангузар – tire javshanguzar, тири пайкан – tire paykan [ФТЗТ, с. 588-589].

Ибора-истилоҳи тири хаданг – tire khadang дастгоҳи ҷангиест, ки аз дарахти бисёр сахту дурушт, ки аз чӯби он найзаву табар ва зини асп созанд [БҚ. с. 719; ФЗТ 1031].

Ибора-истилоҳи найзai дароз – nayzae daraz ва найзai корзор – nayzae karzar аз гунаи он истилоҳоте мебошанд, ки ҳамчун дастгоҳи ҷангӣ истифода шудаанд. Найзai дароз – чӯби дарози сахт, ки дар нӯгаш пайкони оҳанӣ шинонда мешавад ва яке аз силоҳҳои ҷангӣ ба шумор меравад; олоти найзамонанде, ки барои партофтани тир ба масофаи дур истифода мебаранд [ФТЗТ, с. 887].

Истилоҳи дастгоҳи ҷангии гурз – gurz, ки ҳамчун афзори набард маънидод шудааст, ибора-истилоҳоти зиёде сохтааст; гурзи ғовсар – gurze gavsar, гурзи сандоншикан – gurze sandanshikan, гурзи гарон – gurze garan, гурзи сесадмани – gurze sesadmani.

Гурзи сандоншинан як навъ олоти ҷангии пешинаи дастадори саркулӯла, ки барҷастагиҳои меҷчамонанд дорад, қӯпол, амуди оҳанин [ФТЗТ, с. 349-350].

Истилоҳи шамшер – shamsher, ки як навъи дастгоҳи ҷангӣ аст, бо ҷузъҳои дигар ибора-истилоҳоти фаровон сохтааст: шамшери заррин – shamsher-e zarrin, шамшери тез – shamsher-e tez, шамшери ҳиндӣ – shamsheri hindi, шамшери обгун – shamsher-e abgyn. [ФТЗТ, с. 623].

Тег ба маънои шамшер, ҳанҷар шарҳу баён ёфтааст [ФТЗТ, с. 335].

Истилоҳи тег – tegh низ дар баробар исистилоҳи ҳанҷар – khanjar ва шамшер – shamsher ибора-истилоҳоти зиёде сохтааст, ки баёнгари мағхуми созу дастгоҳи ҷангӣ мебошанд: теги алмосгун – tegh-e almasgyn, теги борик – tegh-e barik, теги дароз – tegh-e daraz, теги гарон – tegh-e garan, теги ҳиндӣ – tegh-e hindi, теги набардӣ – tegh-e nabardi.

Ибора-истилоҳои баёнгари восилаи ҳифозати ҷангварон: ҷавшани тез – javshan-e tez, либоси ҷангӣ – libas-e jangi, либоси зиреҳӣ – libas-e zireh, ҷомаи оҳанӣ – jama-e ahani.

Истилоҳи “сипар – sipar” нисбат ба дигар калимаҳо серистеъмол буда, дар амалиёти низомӣ - ҳарбӣ бидуни корбурди ин аслиҳа пирӯзии сарбозону афсарон бисёр мушкил мебошад. Бо калимаи мазкур ибора-истилоҳи зер сохта шудааст: сипари заррин – *sipar-e zarrin*, сипари симин – *sipar-e simin*, сипари чинӣ – *sipar-e sini*.

Дар фарҳангҳо истилоҳи сипари симин ба маъни олоти ҷангии қадимае омадааст, ки барои ҳифзу ҳимояи сар ва бадан аз зарби шамшер ё тири душман нигаронида шудааст; монеа аз ҳучуми чизе ё барои боздоштани пеши чизе [ФТЗТ, с. 247].

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ибора-истилоҳи “либоси зирех - *libas-e zireh*” ба маъни чомаи ҷангӣ маънидод шудааст [ФЗТ, с.801].

2.1.8. Шарҳи ибора – истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ

Воситаҳои алоқаи байни калима бо роҳу воситаҳои муҳталиф сурат мегирад. Дар забони англисӣ низ ибора-истилоҳоте, ки ба сифати истилоҳоти илмии соҳавӣ корбурд мешаванд, аз лиҳози муносибати байни ҷузъҳояшон ҳусусиятҳои гуногун доранд. Чунин анвои алоқаро забоншиноси рус А.И Смирнитский дар асари худ “Сарфи забони англисӣ” ба таври дақиқу равshan таҳлил намуда, дар забони англисӣ 4 навъи алоқаи калимаву ибораҳоро дақиқу равshan намудааст [Смирнитский, 1957, с. 105-109]. Тибқи фикру андешаи забоншиноси рус А.И Смирнитский чунин навъи алоқаҳоро дар забони англисӣ дидан мумкин аст: 1. алоқа байни ҷузъҳои гуногун; 2. шаклҳои дастурӣ, яъне тавассути пешванду пасвандҳо ва бандакҳо; 3. ба воситаи ҷузъҳои ёрирасон (пешоянд ва пайвандакҳо); 4. аз нигоҳи оҳанги талаффуз.

Ибора-истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ бо роҳу воситаҳои муҳталиф сохта мешаванд.

Дар ибора-истилоҳоти ҳарбӣ вобаста ба иштироки ҷузъҳои ибораҳои гуногунро мушоҳида намудан мумкин аст: ибора-истилоҳоти

исмӣ, ибора-истилоҳоти сифатӣ, ибора-истилоҳоти шуморавӣ, ибора-истилоҳоти ҷонишинӣ, ибора-истилоҳоти феълӣ.

– ибора-истилоҳотӣ исмӣ: final defeat of the enemy – шикасти қатъии душман, military arsenal – тирӯ туғанги ҷангӣ, tombstone of the unknown solder – қабри аскари номаълум, no one and nothing is forgotten – ҳеч кас ва ҳеч чиз фаромуш намешавад.

– ибора-истилоҳоти сифатӣ: immortal regiment – полки абадмонда, the battle field – майдони ҳарбу зарб, hand – to hand combat – муҳорибаи тан ба тан, day of remembrance of fallen soldiers – поси хотираи шаҳидон, missing – soldiers – аскарони гумном, victory day – рузи ғалаба, awarder of the Glory order – дорандай ордени шараф, victim of war – қурбонии ҷанг, the were the first – онҳо аввалин буданд, undeclared war – ҷангӣ эълоншуда, his feat – корнамоии вай, commander – in chilf's order – фармони сарфармондех, captured – аскарони асиршуда

– ибора-истилоҳоти ҷонишинӣ: ҳамин афсар, яке аз сарбозон, ҳама афсарон.

– ибора-истилоҳоти феълӣ: ҷанг кардан, ҳарб кардан, саф оростан, пароканда шудан, хизмат кардан.

Дар натиҷаи таҳлилҳо муайян гардид, ки ибора-истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ доираи васеи истифода доранд. Дар миёни онҳо ибора-истилоҳоти навъи сифатӣ, аз ҳама бештар истифода мешавад.

Хулюсай боби дуюм

Ҳангоми таҳлили маъноии истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ ва англисӣ маълум гардид, ки истилоҳоти ҳарбиро дар забонҳои муқоисашаванда аз нигоҳи шакли дастуриашон ба гурӯҳҳои а) вожа-истилоҳоти сода, сохта, мураккаб ва б) ибора-истилоҳоти ҳарбӣ ҷудо менамоянд.

Таҳлили сохтории истилоҳоти ҳарбӣ нишон дод, ки роҳу усулҳои асосии истилоҳсозӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ба гунаи зайл мебошанд:

1. Роҳи сарфии вожа-истилоҳсозии ҳарбӣ (вандафзой).
2. Роҳи сарфию наҳвии вожасозӣ (соҳтани истилоҳот бо ҷузъҳои муҳталиф).
3. Роҳи наҳвии истилоҳсозӣ (соҳтани ибораҳо ва таркибҳо).

Истилоҳоти сода дар соҳаи истилоҳоти ҳарбӣ мавқеи хос дошта бошад ҳам, истифодаи онҳо дар забонҳои муқоисашаванда ба таври муҳталиф сурат гирифтааст. Истилоҳоти содаи соҳаи мазкур дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ аз қалимаҳои содаи аслии тоҷикӣ ва қалимаҳои иқтибосӣ, ташаккулу таҳаввул ёфта, дар миёни онҳо ҳиссаи истилоҳоти аслӣ хеле кам мебошанд.

Дар ҳудуди 100 адад истилоҳи интихобшудаи истилоҳоти ҳарбӣ истилоҳоти сода дар забони тоҷикӣ 26 дар сад дар забони англисӣ бошад 12 дар садро ташкил медиҳанд. Дар натиҷа маълум гардид, ки дар истилоҳоти содаи забони тоҷикӣ таносуби истилоҳоти аслӣ 4 дар сад ва содаи иқтибосӣ 25 дар сад буда дар забони англисӣ ин теъдод таносубан ба 3 дар сад ва 9 дар сад баробар будааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки истилоҳоти сода дар забонҳои мавриди таҳқиқ бо роҳу усулҳои вандафзой ташаккул ёфтаанд. Иштироки онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мутаносибан ба 9 дар сад ва 18 дар сад баробар аст. Ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ пешвандҳо дар истилоҳсозӣ каммаҳсул ба мушоҳида мерасанд.

Дар истилоҳсозии забони тоҷикӣ 1 дар сад ва истилоҳсозии забони англисӣ мутаносибан ба 3 дарсад баробар аст. Дар баробари пешвандҳо пасвандҳо низ дар истилоҳсозии истилоҳоти ҳарбӣ саҳми назаррас дошта, хеле сермаҳсултар мебошанд. Дар истилоҳсозии мураккаб ҷузъҳои муҳталиф саҳм дошта, исмҳо фаъол будаанд. Ҳиссаи истилоҳоти мураккаб дар забони тоҷикӣ ва англисӣ мутаносибан ба 8 ва 11 дар сад

баробар аст. Ҳам дар сохтори истилоҳоти мураккаби забони тоҷикӣ ва ҳам англисӣ баъзе ҷузъҳои ҷумла исмҳо саҳми бештар доранд.

Дар сохтори ибора-истилоҳоти ҳарбӣ мавқеи ибораҳои муҳталиф, аз ҷумла ибораҳои исмӣ мавқеи муҳимм доранд. Доираи корбурди ибора-истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мувоғиҷан ба 34 ва 29 дар садро ташкил медиҳанд.

Роҳу усулҳои муҳталифи истилоҳсозӣ дар соҳаи истилоҳоти ҳарбӣ корбаст шудаанд. Роҳу усулҳои асосии истилоҳсозии ҳарбӣ дар лугатномаву фарҳангномаҳо ба фикру андешаи мо ҳамон усули анъанавии истилоҳсозие будааст, ки гузаштагони мо истифода мекардаанд. Танҳо ҳамин нуқтаро низ бояд қайд намоем, ки дар ташаккули истилоҳоти ҳарбии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ усули иқтибосгирии истилоҳот бештар ба назар мерасад.

Дар истилоҳсозии ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ усулҳои муҳталиф истифода шудаанд:

1. Истифодаи босамар аз истилоҳоти ҷории забон барои ифодаи мағҳумҳои муҳталифи ҳарбӣ, ки ба таври алоҳида зикр намудем.
2. Маънии истилоҳӣ қасб намудаи қалимаҳои маъмулии забони тоҷикӣ ва англисӣ.
3. Сохтани истилоҳоти нав барои ифодаи мағҳумҳои ҳарбӣ бо истифода аз воситаҳои доҳили забонӣ ва унсурҳои иқтибосӣ.
4. Истилоҳоти иқтибосӣ барои ифодаи мағҳумҳои муҳталифи ҳарбӣ

Дар маҷмуъ, ҳамаи ин истилоҳот заминай асосии истилоҳоти ҳарбии забонҳои тоҷикӣ ва англисиро дар замони муосир ташкил медиҳанд, ки барои ба вуҷуд овардани забон ва истилоҳоти илмӣ мусоидат менамояд.

БОБИ III

ШАРХУ ТАВЗЕХИ ЭТИМОЛОГИИ ВОЖА-ИСТИЛОХОТИ ҲАРБӢ

ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ

3.1. Шарҳи этимологии вожа-истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ

Ҳар як илм ва ё соҳа ба сифати воситаи рушду такомули ҷомеаи башарӣ соҳаҳои гуногун дорад ва ҳар яке аз ин соҳаи илм дар навбати худ дорои низоми хоси худ мебошад, ки аз дигар соҳаҳои илм қисман ва ё ба қуллӣ тафовут дорад. Ба ибороти дигар, ҳар як соҳаи илм забони хоси баёни шарҳу тафсири ифодаи хоси худро дорад, аз ҷумла илми ҳарбӣ забони баёни матлабу мағҳумҳои ҳарбӣ дорад, ки ин забонҳо аз ҳамдигар комилан фарқ доранд. Пас, мағҳуми забони илм, ки дар забоншиносӣ падидай тозаворид мебошад, мағҳуми нисбӣ буда, маҷмуи забони соҳаҳои муҳталифро дар бар мегирад ва ба мақсади ифода намудани ҳамаи ин соҳаҳо истифода мегардад.

Дақиқу равшан аст, ки забони илм асосан дар заминаи қонуну қоидаҳои дастурии забони адабӣ ба вучуд меояд ва ҳусусиятҳои хоси худро дорад. Забон бо ҳусусиятҳои дақиқу равшай ва мӯҷазии баёну ифодаи худ аз забони адабӣ фарқ кунад ҳам, вале бо соҳавӣ будани истилоҳоти худ ҷойгоҳи хоси худро доро мебошад. Забони илм ва ё соҳаи алоҳида қонунмандиҳои ба худ хос ва фарқиятҳои дигаре ҳам дорад, ки ба забони адабӣ созгор нестанд, аз ҷумла забони илм ҳамчун забони ифодаи дақиқи илмӣ бар ҳилофи забони адабӣ доираи ниҳоят маҳдуди истифода дорад, ки танҳо алоқамандону дастандаркорони ҳамин соҳа метавонанд аз вай истифода намоянд.

Таркиби лугавии забони илмро бошад, дар баробари қалимаҳои маъмулии забони адабӣ, ҳамчунин истилоҳот, яъне маҷмуи қалимаву ибораҳое, ки мағҳумҳои илмиро ифода мекунанд, ташкил медиҳанд.

Барои таҳқим бахшидани забони миллӣ, пеш аз ҳама, пояҳои забонро мустаҳкам ва устувор намудан лозим ва зарур аст. Забони тоҷикӣ фақат ҳамон вақт забони илм мегардад, ки бо ин забон

истилоҳоти илмӣ ба вучуд оварда шавад. Маҷмуи истилоҳот ба монанди ҳуди забон ҳамеша дар ташаккул аст.

Пайдоиши истилоҳоти ҳарбӣ низ таърихӣ тулонӣ дошта, аз замони қадим сарчашма мегирад. Гуфтан мумкин аст, ки пайдоиши истилоҳоти ҳарбӣ ба нахустин осори классикони мо алоқамандии ногусастаний дорад. Ба ин маънӣ, ки осори классикий, лугатномаву фарҳангномаҳо ҳовии қалимаву истилоҳоти забони миллии мо буда, ба рушду такомули минбаъдаи забони мо мусоидат намудааст.

Ба андешаи мо пайдоиши истилоҳоти ҳарбӣ ба эҷоди достонҳои қаҳрамонӣ робитаи ногусастаний дорад, ки лугот ва истилоҳоти “Шоҳнома”- и безаволи Абулқосим Фирдавсӣ гувоҳи ин гуфтаҳост: сипоҳ – *sipah*, лашкар – *lashkar*, савор – *savar*, гурд – *gurd*, набард – *nabard*, разм – *razm*, ҷанг – *jang*, пешрав – *peshrav*, пешкор – *peshkar*, озодмард – *azadmard*, ҷаҳондор – *jahandar*, зарринқамон – *zarrinkaman*, паҳлавон – *pahlavan*, тирдон – *tirdan*, камондор – *kamandar*, размдида – *razmdida*, корзор – *karzar*, сипаҳсолор – *sipaҳsalar*, шермард – *shermard*, шоҳтуп – *shahtub*, размҷӯй – *razmjuy* [ФЗТ, 1969].

Доир ба аввалин осоре, ки дар пайдоиши истилоҳоти ҳарбӣ нақши муҳимм бозидааст, донишманди лаҳистонӣ Тадеуш Ковалский ва Парвиз Нотили Ҳонларӣ ибрози андеша намуда, “Шоҳнома”-ро махзани истилоҳоти ҳарбӣ донистаанд. Бинобар ин, бе ягон шакку шубҳа қайд намудан зарур аст, ки дар силсилаи лугати забони “Шоҳнома” истилоҳоти дорои мағҳуи ҳарбӣ мавқеи бузургро ишғол менамоянд.

Мақсади таҳқиқи ин масъала дақиқу равshan намудани мавқеъ ва ҷойгоҳи истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси лугатномаву фарҳангномаҳои тафсирии забони англисӣ ва тоҷикӣ ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи нашри “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969) ва “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” (2008) дар таърихи илму фарҳанги тоҷик як бедории фикрӣ ба миён омада, аввалин саъю талошҳоро баҳри

покизагии забони модарӣ, аз ҷумла барои покизагии забони мақомоти ҳарбӣ ва ба вучуд овардани забон ва истилоҳоти ҳарбӣ ба вучуд овард.

Бо дарназардошти муҳиммияти масъала истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ ва муқоисаи он бо забони англисӣ, ки тайи солҳои охир, махсусан дар замони истиқлол дар пояҳои назариявиву амалии дар боло зикршуда ташаккул ёфта, дар лугатномаву фарҳангномаҳои тафсирии забони тоҷикиву англисӣ гирд оварда шудаанд, мавриди таҳлилу баррасӣ ва шарҳу баёни мо қарор мегиранд.

Ҳаминро ҳам бояд ёдовар шуд, ки барои шарҳу баён ва тавсифи этиологияи истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ аз фарҳангҳои тафсирии мавҷуда “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (1969), “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” (2008), 1600 адад истилоҳоти ҳарбӣ интихоб гардида мавриди пажӯҳиш қарор дода шуд. Бештари истилоҳоти ҳарбӣ аз рӯйи решай баромади худ дақиқу муайян гардиданд.

Ҳангоми шарҳу баён ва тафсири этиологияи истилоҳоти ҳарбӣ аз сарчашмаҳои боэътиҳод [ФЗТ, 1969а; ФЗТ, 1969б; ФТЗТ, 2008а; ФТЗТ, 2008б; ФР, 1337; БҚ, 1330; Вожа, 1365; ФШ, 1971; ФФР, 1985; ФФР, 1986, ФФА, 1362] истифода карда шуд.

3.1.1 Шарҳи вожа-истилоҳоти аслии ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ

Ба фикру андешаи мо маҷмуи истилоҳоти соҳавӣ бахши асосии захираи лугавии ҳар як забонро ташкил медиҳанд. Истилоҳоти ҳарбӣ, ки бавосита аз қалимаҳои аслии забони тоҷикӣ сарчашма мегиранд, заминаи форсӣ ва ё ҳиндӯаvrupoy доранд. Тибқи нишондоди баъзе сарчашмаҳо ва достонҳои қаҳрамонӣ бештари истилоҳоти ҳарбӣ дар онҳо тоҷикӣ ба шумор мераванд: гурӯҳ – guruh, лашкар – lashkar, номбардор – nambardar, номвар – namvar, найза – nayza, тег – tegh, тир – tir, пиёдагон – piyadagan, шоҳи ҷаҳон – shah-e jahan, солор – salar, ҷанговар – jangavar, рӯзбон – ruzban [ФТЗТ, с. 2008].

Ба ҳамин монанд баъзе аз калимаву ибораҳои аслии тоҷикӣ ҳастанд, ки ба сифати истилоҳоти ҳарбӣ истифода мешаванд: лашкари размсоз – lashkar razmsaz, сипоҳи ҷаҳонгир – sipah Jahangir, савори ҷангӣ – savar-e jangi, шоҳи бузург – shah-e buzurg, ҷаҳонгир – jahangir, размзан – razmzan, лашкарафрӯз – lashkarafruz [ФМШ, ФЗТ].

Масалан истилоҳи ҳарбии “лашкарафрӯз – lashkar razmsaz” аз решай “лашкар” асоси замони ҳозираи “афрӯз”, (аз масдари афрӯхтан) таркиб ёфта, киноя аз барангезанд, ба шӯр оварданда, ташвиғари лашкар дар асно ва замони разму пайкор аст. Ин истилоҳ ба маъни “далер”, “шучоъ”, “ҷанговари барҷастаи ибратбахшанд” низ рӯйи кор омадааст [ФТЗТ, ФЗТ, 1969, с. 596].

Истилоҳи ҳарбии “лашкаршикан” аз решай “лашкар” ва асоси замони ҳозираи “шикан” таркиб ёфта, киноя аз “шикастдиҳандай лашкар” марди шучои лашкаршикоф, ки ба қалби лашкари душман ҳамла оварда, ба ӯ зарбаи ҳалокатовар медиҳад [ФТЗТ, 2008, с.718].

Истилоҳи ҳарбии “лашкар” ба маъни “тамоми қувваҳои мусаллаҳи давлат, сипоҳ, қушун, артиш” далолат меқунад.

Ё худ дар ибораи “лашкари ҳалқӣ”, ки ба ҳайси сипоҳ” дар замони ҷанг барои мадад расонидан ба қувваҳои мусаллаҳ аз ҳисоби одамони аз уҳдадории ҳарбӣ озод ташкил меёбад [ФТЗТ, 2008, с.718]. Дар забони фаронсавӣ истилоҳи ҳарбии “партизан” ҳамчун муодили истилоҳ-ибораи “лашкари ҳалқӣ” фаровон истифода мешавад, ки дар қувваҳои мусаллаҳи собиқ шуравӣ низ васеъ истифода мешавад [ФИХ, с.373; ЛРТ, 1949, с.891].

Дар баъзе луғатномаҳо лашкар ба маъни “сипаҳ”, “сипоҳ” низ омадааст [ФР, с.116]. Дар “Бурҳони қотеъ” калимаи “сипоҳ” ин гуна шарҳу баён ёфтааст: “Асбах” ин ҳамон лашкари анбуҳ, яъне сипоҳ бошад [БҚ, с.118], шакли арабии ин “аскар” мебошад.

Баъзе аз истилоҳоти ҳарбӣ аз шумори унсурҳои луғавие, ки дар зинаҳои нахустини рушду такомули забони тоҷикӣ мағҳуми

гайрихарбиро дар бар карда ба тадриҷ мафхуми ҳарбӣ ба бар кардаанд, такмил ёфтааст. Барои намуна калимаи “солор – *salar*” аслан аз ҷумлаи калимаҳои маъмулии замон будааст. Калимаи “солор - *salar*” ба маънии сардор, бузургии қавм ва ё пешво далолат мекунад [ФТЗТ, 259].

Вале калимаи “солор” дар пояти ҳамон мафхум ва мазмуни худ мақоми истилоҳӣ қасб намудааст. Аз ин ҷост, ки истилоҳи “солор” дар мавриди ифода намудани мафхуми унвони ҳайати фармондехони нерӯҳои мусаллаҳ бо истилоҳоти “сипаҳбад”, “сипаҳдор” ҳамрадиф мебошанд.

Ҳамон мавқеи корбурди истилоҳи “солор”-ро, ки дар боло зикр намудем, олимону донишмандон ибрози андеша намуда, калимаи “солор”-ро “пешрав, қофила, меҳтари қавм, собиқасолор” яъне сарлашкар шарҳ додаанд [ФТЗТ, с. 259].

Истилоҳи “манчаник” ба маънии “олоти фарохунмонанде, ки дар ҷангҳои қадим барои андохтани санг гулӯлаҳо ба тарафи душман ба кор мебурданд”, далолат менамояд [ФТЗТ, с.757].

Дар баъзе сарчаашмаҳои дигар чунин маънидод намуданд: “навъе аз фарохуни бузург, ки бар сари чӯбе қавӣ намоянд ва сангҳои калон бар он ниҳода бар девори қалъа зада деворро мешикананд ва ин гӯё муарраби “манчаник” будааст [Фиёс, с.775].

Баъзе сарчаашмаҳои дигар калимаи манчаникро аз юнони “мехоник” яъне ба маъни афзоре, ки бо он санг оташ ба сӯйи душман партоб намоянд, шаҳр додаанд [Вожа, с.311].

Муаллифи “Фарҳанги Амид” низ дар ҳошияи фарҳангномаи худ дар мавриди “манчаник” чунин менигород: “Олоте, ки дар ҷангҳои қадима барои партоб кардани санг ё гулӯлаҳои оташ ба кор бурдаанд. Дар арабӣ онро “манҷалиқ” дар тоҷикӣ “манчаник” мегӯянд [ФА, с.994].

Истилоҳи ҳарбии “дидбон” ба маънии шахсе гуфта мешавад, ки бар ҷойи болои монанди сари кӯҳ ва болои кишти нишинад ва ҳарҷӣ аз дур бинад, хабар диҳад [БҚ, с.90].

“Дидбон” ишора ба посбоне, ки дар бурчи қаллаву сарҳадҳо, болои киштиҳо ва дар ҷойҳои баланд истода, атрофро назора мекунад, яъне барои хабар додан аз ҳаракати душман ё хатари ҳучуми он [ФТЗТ, с.445].

Истилоҳи “дидбонгоҳ” ишора ба ҷое, ки аз онҳо дидбонӣ мекунанд [ФТЗТ, с.445]. Истилоҳи “дидбонӣ” ба якчанд маъниҳои ба ҳам наздику алоқаманд истифода мешавад: 1. амали дидбон; нигаҳбонӣ, посбонӣ, қаровуљӣ, назорат. 2. яке аз воситаҳои ҷамъоварии маълумоти маҳфӣ дар бораи душман, мавқеъ, амалиёти ҳарбӣ ва ҳусусияти мавзеъ [ФТЗТ, с.445].

Истилоҳи ҳарбии “дарбон” бо қалимаҳои “нигаҳбон”, рӯзбон” маънидод шуда дар мавқеи “нигаҳбони дару дарвозабон, назораткунанда, нигоҳдоранда, посбон, дарбон, посбони шахсии подшоҳ” омадани онро дар доираи назар гирифтанд [ФЗТ, с.852].

Истилоҳи “марзбон” ҳамчун ифодакунандаи истеҳкомоти низомӣ маънидод шудааст. Марзбон ба маънои сарпосбони сарҳад ва ё сарҳаддор, сарҳадбон далолат мекунад [ФТЗТ, с.762].

Калимаи “марздор” ҳамчун муодили истилоҳоти “марзбон” метавонад мавриди истифода қарор дода шавад.

Дар мағҳуми қалима-истилоҳи “марз” бо афзудани пасванди “бон”, ки маънии ҳифозатро ифода менамояд, тағйири маъно рух додааст.

Истилоҳи “марз” аз силсила муродифоти маъмули қалимаи “замин” аст ва дар забони классикӣ ба маънои сарҳад (сарҳади ин ё он кишвар) мустаъмал буда, маънии он аз нигоҳи фарҳангнигорон нигаҳдоранда ва ё нигаҳбони марз будааст [БҚ, с.1971].

Дар осори классикӣ ва баъзе луғатномаву фарҳангномаҳо қалима-истилоҳи ҳарбии “камин” мавриди истифода қарор гирифтааст.

Истилоҳи ҳарбии “камин” ба маънои пинҳонгоҳе, ки дар он ба қасди ҳучум ва ё дастгир кардани душман ё сайд паноҳ шуда мешинанд; камин гирифтанд, яъне паноҳ шуда истодан дар интизори дастгир

кардани чизе ё касе, шинак гирифтаанд. Дар радифи ин калима истилоҳоти дигари ҳарбӣ ба миён омаданд: камингах, камингоҳ, каминвар ва ф.

Дар баёни маъни истилоҳи камин мавқеи ҳамалотӣ гирифтан, шинакгирӣ ва афзудани пасванди тоҷикии - вар бо дигар калимаҳо тавонистааст, ки ин матлабро бо калимаи каминвар дақиқу равшан ифода намудааст [ФТЗТ, с. 757]. Дар асоси ин решаш башад бо ҳамроҳ кардани пасвандҳои муҳталиф истилоҳоти ҳарбии “камингоҳ” – ҷое, ки камин гирифта мешинанд; “каминвар” – он, ки дар камин нишастааст, камингир сохта шудааст, ки дар истилоҳоти ҳарбӣ фаровон истифода мешавад.

Истилоҳи ҳарбии камарбаста – kamarbasta дар лугатномаву фарҳангномаҳо ба маъни омода ва тайёр будан ба коре маънидод шудааст [ФТЗТ, с. 585].

Истилоҳи мазкур метавонад бо калимаҳои ифодагари номгӯйи ҷангварон ҳамрадиф башад. Дар баъзе фарҳангномаҳо ҷанбаи истилоҳии ин калима шарҳу баён ёфтааст ”... омода ба ҷанг, марди ҷангӣ [ФТЗТ, с. 533].

Ҳамин тариқ, қайд бояд намоем, ки истилоҳоти ҳарбӣ низ як ҷузъи таркибиву ҷудонопазири маҷмуи истилоҳоти илмӣ буда, бояд дар алоқамандӣ бо дигар соҳаҳои муҳталифи истилоҳоти ҳарбӣ мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор дода шаванд, ки ин барои милликунонии истилоҳоти соҳавӣ мусоидат менамояд.

Истилоҳи “талоя – taloya” лафзи арабӣ буда, ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ муҳофизони шабро дар назар дорад.

Истилоҳи ҳарбии “талоя” ба маъниҳои зерин шарҳу баён ёфтааст:

1. Гурӯҳи пешгард ва ё пешсафи лашкар; аскароне, ки вақти шаб лашкарро посбонӣ мекунанд [ФТЗТ, с301]. Талояҷӣ, яъне дар талоя будан, пешгарди лашкар будан, посбонии шабонаи лашкар [ФТЗТ, с. 301; с. 405].

Дар баъзе луғатномаҳо истилоҳи арабии “талоя” ҳамчун муродифи калимаи “посбон” шарҳу баён дода шудааст.

Истилоҳи ҳарбии “ҳамоил – Намоил” калимаи арабӣ буда, чунин маъниҳоро ифода намудааст. Ҳамоил - 1. овезон, банде, ки бо вай шамшерро аз гардан оvezанд. 2. шаддаи ҷавоҳирот, марҷон [ФТЗТ, с.490].

Ҳамоил калимаи арабӣ буда, ҳамчун ба маънои “тасмае”, ки аз китф мойил гузаронида ва ба он шамшер меовехтанд (Вота, с.1042).

Хулоса, қайд намудан лозим аст, ки дар забони тоҷикӣ истилоҳоти арабиро дар соҳаи ҳарбӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Истилоҳоти ҳарбии арабӣ дар забони тоҷикӣ қонун ва қоидai имлоии худро нигоҳ доштаанд. Тағйироти сарфии истилоҳоти ҳарбии арабӣ аз он иборат аст, ки дар баробари истифодаи шакли ҷамъи арабӣ бе монанди олот аз қоидаҳои ҷамъбандии тоҷикӣ низ истифода шудааст.

Дар фаровард бояд қайд намоем, ки истилоҳоти иқтибосии арабӣ қисми зиёди истилоҳоти ҳарбиро ташкил медиҳад, ки 42 дар сади истилоҳоти таҳқиқшавандаро дар бар мегиранд.

3.1.2. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии арабӣ дар забони тоҷикӣ

Калимаҳои иқтибосии арабӣ як баҳши муҳиммии захираи луғавии забони тоҷикиро ташкил медиҳанд, ки як қисми онҳо истилоҳоти илмӣ, яъне истилоҳоти ҳарбӣ мебошанд.

Тавре маълум аст, забони арабӣ бо амри таъриҳ воситаи муоширати аҳли мусалмонон гардид ва фарҳангӣ хилофати Араб зодаи ин забон аст. Бешубҳа яке аз омилҳои асосии иқтидори забони арабӣ мақоми байналмилалӣ қасб намудани он ба дини ислом ва ҷараёни исломигардонии аҳолии кишварҳои аҷам вобаста аст. Зоро дини ислом ба рушду инкишофи забони арабӣ муосидат менамуд ва забони арабӣ ба интишори ислом. Ба андешаи донишманди тоҷик Т.Бердиева яке аз омилҳои асосие, ки ба истилоҳоти иқтибосии арабӣ шароит фароҳам

овард, ташаккул ва рушду инкишофи фарҳанги арабизабони машриқзамин буд [Бердиева, 23-24]. Маълум аст, ки воридшавии истилоҳот ва қалимаҳои маъмулии забони арабӣ ба забони тоҷикӣ (форсӣ) аз замони истилоҳи араб шуруъ гардида, то имрӯз идома дорад. Забони арабӣ на танҳо дар лекиска, балки дар соҳтори дастурии забони адабии тоҷик низ мақоми бузург пайдо намуд. Бо вучуди ҳамаи ин забони арабӣ дар рушду такомули минбаъдаи забони тоҷикӣ мақоми хос дошта, тайи солиёни дароз он ҳамчун забони илм, дин коргузорӣ маҳсуб дониста шуда, боиси равнаку ривоҷ ва гоҳҳо боиси аз байн рафтани унсурҳои муҳталифи забони тоҷикӣ гардидааст.

Пас аз истиқлоли забони миллӣ моро лозим омад, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти фарҳангии ҷомеаро ба таври куллӣ рушду инкишоф дода, забон ва истилоҳоти миллиро ба танзим дарорем.

Бинобар ин, месазад, ки дар ин баҳш истилоҳоти ҳарбии иқтибосии арабиро мавриди омӯзиш қарор диҳем.

Истилоҳи ҳарбии “ҳарба – harba” дар лугатномаву сарчашмаҳо ба маънои асбоби ҷангӣ, аслиҳаи ҷангӣ, найзаи кутоҳ омадааст.

Ҳарба истилоҳи соҳаи ҳарбӣ буда ба маънои асбоби набарди ҷанг, силоҳ, шамшер, ҳанҷар, милтиқ низ далолат менамояд [ФТЗТ, 495].

Истилоҳи “ҳарб – harb” низ арабӣ буда, дар соҳаи истилоҳоти ҳарбӣ мавқеъ ва ҷойгоҳи асоси дорад. Ҳарб ба маънои ҷанг, набард, ҷанг, кушокушиӣ, задухӯрди лашакриён ё худ сипоҳиён шарҳу баён ёфтааст [ФТЗТ, с. 495].

Истилоҳи “ҳарб” дар “Фарҳанги форсӣ ба русӣ” низ қариб ба ҳамин маъни хеле ҷолиб шарҳу баён ёфтааст.

“Ҳарб ” - война; битва, сражение; схватка; масалан, дар ибораи “девони ҳарб” маъни “военный трибунал” шарҳу баён ёфтааст.

Истилоҳи ҳарбии “ҳарбгоҳ – harbgoҳ” ба маъни “театр военных действий; поле боя сражения” омадааст, ки хеле дақиқ аст. Ҳарба – harba ба маъни 1.оружие; вооружение. Калимаи “ҳарбӣ” ҳамчун истилоҳ

маъниҳои 1.”войн”, “военный”; “войинский”-ро ифода менамояд [ФФР, с. 498].

Истилоҳи “ҳарбгоҳ” ҳамчун истилоҳи соҳта дар соҳаи ҳарбӣ маъни “майдони ҷанг”, “арсаи набард”-ро ифода намуда аст [ФТЗТ, 495].

Истилоҳи ҳарбии “силоҳ”, “аслиҳа” ва “мусаллаҳ” дар натиҷаи иштиқоҷшавии калимаҳо ба миён омадаанд, ки аз як решаш таркиб ёфта маъниҳои ба ҳам наздиқро ифода менамоянд.

Калимаи “силоҳ” шакли ҷамъи калимаи аслиҳа ҳамчун истилоҳи ҳарбии ба маъниҳои зерин омадааст: 1.олати ҷанг, яроқ; ба даст силоҳ гирифтан, яъне ба ҷанг омода шудан; ҳалъи силоҳ – беяроқ кардан, яроқи ҷангии касеро аз дасташ гирифтан; ба зери силоҳ гирифтан - силоҳдор кардан; ба хизмати ҳарбӣ даъват кардан.

Калимаи “аслиҳа” шакли танҳои истилоҳи “силоҳ” маъноҳои 1.ҳама навъи силоҳ ё яроқи ҷангӣ (шамшеру туғангу тӯп ва ғ.); анҷому аслиҳа – ба воситаи яроқ – ро ифода менамояд.

Истилоҳи ҳарбии “мусаллаҳ”, ки аз ҳамин решаш баромада аст, ба маъни силоҳдор, аслиҳадор, яроқдор шарҳу баён ёфтааст. Дастан мусаллаҳ – бо силоҳи ҷангӣ мӯчаҳаз будан; мусаллаҳ кардан – аслиҳадор кардан, яроқдор намудан.

Истилоҳи “маллоҳ – mallah” ҳамчун истилоҳи баёнгари мағхумҳои василаи дарёнаварди маъниҳои 1.киштирон, кишибион; 2.обдон, оббоз ва шиноварро баён менамояд.

Дар баъзе лугатномаю фарҳангномаҳо истилоҳи ҳарбии арабии “маллоҳ – mallah” чунин шарҳ дода шудааст. Маллоҳ, яъне ронандай киштӣ ё худ кишибион, оббоз ва ё баҳрнавардро гӯянд [ФТЗТ, 3.751].

Ба ҳамин монанд истилоҳоти зиёди ҳарбии соҳаи дарёнавардӣ ба миён омадааст. Зоро давлат дар зери тасарруфи худ гурӯҳи дарёнавардонро нигоҳ медошт, ки дар таъмини алоқа бо дигар кишварҳо саҳм мегирифтанд.

1. Истилоҳи “чавоз” дар соҳаи ҳарбӣ чойгоҳи хос дорад. Калимаи “чавоз – javoz” ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ ба маъни иҷозат, руҳсат, изн. 2. иҷозатнома, қоғаз барои озодона сафар кардан, ба таъни гузарнома. 3. раҳоӣ, руҳсати раҳоӣ истифода менамоянд. [ФТЗТ, с.574].

Дар баъзе маводи ҷамъовардашуда истилоҳи “чавоз” ба маъни ҳукмномаи фармондехи воломақомро дар иҷрои умури дарёnavардӣ дар бар мегирад, фаҳмида мешавад [БҚ, с.1044].

Дар байни баъзе истилоҳоти ҳарбӣ силсилаи муродифоте ҷой доранд, ки дар миёни онҳо калима-истилоҳоти меҳвари мақоми истилоҳиро қасб намудааст. Барои намунаи истилоҳи арабии “заврак – zavrak”.

Истилоҳи ҳарбии “заврак” аз рӯйи баромад арабӣ буда, ба маъни киштии хурд, қаик далолат менамояд [ФТЗТ, с.502]. Заврақкаш – он ки завракро аз як ҷои дигар мекашад, киштирон, завракрон, қаикрон [ФТЗТ, с.504].

Чунин ба назар мерасад, ки истилоҳоти киштӣ, қаик, заврак баёнгари номи як мағҳуманд. Баъзе аз лугатнигорон ба ҳамин андеша “заврак”-ро киштии хурд ба қалам додаанд [Фарҳ. Шоҳ, с.101]. Аммо ба андешаи мо миёни киштӣ ва завра тафовути ноҷизе ҷой дорад, манзури мо аз истилоҳи “заврак” киштии бузург мебошад ва он ҷунон заврак, ки бояд киштиҳо аз дунболи он ба об бираванд [Вожа, с.1232].

Истилоҳи арабии “камин – kamin” ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ дар лугатномаву сарчашмаҳо ба таври каме муҳталиф шарҳу баён ёфта бошанд ҳам, вале маъниҳои ягонаро ифода менамоянд.

Истилоҳи ҳарбии **камин** арабӣ буда, ба маъни пинҳон шудан дар ҷое ба қасди душман ва ё шикор [БҚ, с.881]. Камин кардан маҷозан ба маъни пинҳон шудан ба қасди касе ё ҷизе омадааст.

Истилоҳи “камин” ба маъни пинҳонгоҳе, ки дар он ба қасди ҳуҷум ё дастгир кардани душман ё сайд пинҳон шуда мешинанд; **камин гирифтан** паноҳ шуда истифодан дар интизори дастгир кардани ҷизе ё

касе шинок гирифтан [ФТЗТ, с.587]. Дар асоси ин реша бошад бо ҳамроҳ кардани пасвандҳои мухталиф истилоҳоти ҳарбии “камингоҳ” – чое, ки камин гирифта мешинанд; “каминвар” – он ки дар камин нишастааст, камингир сохта шудааст, ки дар истилоҳоти ҳарбӣ фаровон истифода мешавад.

Истилоҳи “талоя – talaya” лафзи арабӣ буда, ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ муҳофизони шабро дар назар дорад. Истилоҳи ҳарбии “талоя” ба маъниҳои зерин шарҳу баён ёфтааст: 1. гурӯҳи пешгард ва ё пешсафи лашкар; аскароне, ки вақти шаб лашкарро посбонӣ мекунанд [ФТЗТ, с.301]. Талояҷӣ, яъне дар талоя будан, пешгарди лашкар будан, посбонии шабонаи лашкар [ФТЗТ, с.301; ФТЗТ, с.305].

Дар баъзе лугатномаҳо истилоҳи арабии “талоя” ҳамчун муродифи калимаи “посбон” шарҳу баён дода шудааст.

Истилоҳи ҳарбии “ҳамоил – hamail” калимаи арабӣ буда, чунин маъниҳоро ифода нумадааст. Ҳамоил - 1. оvezon, банде, ки бо вай шамшерро аз гардан оvezанд. 2. шаддаи ҷавоҳирот, марҷон [ФТЗТ, с.490]. Ҳамоил калимаи арабӣ буда ҳамчун ба маъни “тамос, ки аз китғ мойил гузаронида ба он шамшер меовехтанд” [Вожа, с.1042].

Хулоса қайд намудан лозим аст, ки дар забони тоҷикӣ истилоҳоти арабиро дар соҳаи ҳарбӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Истилоҳоти ҳарбии арабӣ дар забони тоҷикӣ қонун ва қоиди имлоии худро нигоҳ доштаанд. Тағйироти сарфии истилоҳоти ҳарбии арабӣ аз он иборат аст, ки дар баробари истифодаи шакли ҷамъи арабӣ ба монанди **олот** аз қоидаҳои ҷамъбандии тоҷикӣ низ истифода шудааст.

Дар фаровард бояд қайд намоем, ки истилоҳоти иқтибосии арабӣ қисми зиёди истилоҳоти ҳарбиро ташкил медиҳад 42 дар сади истилоҳоти таҳқиқшавандаро дар бар мегиранд.

3.1.3. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии русӣ дар забони тоҷикӣ

Воридшавии калимаҳои русӣ давра ва марҳилаҳои мухталифи ташаккули забонро дар бар гирифта, дар баҳши лексикаи илмӣ, техникӣ, тиббӣ, сиёсӣ, ҷуғрофӣ, ситорашиносӣ, ҳандасӣ, зистшиносӣ, ҳаётшиносӣ, варзишӣ, фалсафӣ, заминшиносӣ бештар ба мушоҳида мерасанд.

Тавре дар китоби таълимии забони адабии ҳозираи тоҷик ишора карда мешавад, калимаву ибораҳо ва истилоҳоти русӣ на танҳо мағҳумҳои дақиқу равшанро ифода намуда таркиби лугавии забонро ғановат ва пурмазмун гардонидаанд, балки барои ташаккул ва рушду инкишофи соҳаҳои мухталифи ҷамъиятӣ ва ҳамчунин барои бою ғани соҳтани захираи истилоҳоти соҳавии забони тоҷикӣ низ мусоидат намудаанд [ЗАҲТ, 1982, с. 16-43].

Калимаву истилоҳоти русӣ-байналмилалӣ, ки дар зери мағҳуми он истилоҳоти забонҳои байналмилалӣ ба воситаи забони русӣ ба забони миллии мо воридшавандаро дар назар доранд, фаҳмида мешавад.

Дар нимаи дуюми асри XVI ҳангоми аз нав авҷ гирифтани муносибатҳои тиҷоратӣ бо роҳҳои Поволже – Астрахан – Каспий ва дигар бандарҳои обии соҳилҳои ҷанубии баҳри Каспий соли 1664 шоҳ Аббоси II “(дар давраи шоҳигарии Алексей Михайлович) ба тоҷирони рус барои савдои озодашон дар ҳамаи шаҳрҳои Форс имконияти хубе фароҳам овард. Дар ҳамин давра буд, ки аввалин калима-истилоҳоти ҳарбии русӣ вориди забони форсӣ ва ба воситаи он ба забони тоҷикӣ дохил шудаанд. Ибтидои давраи дуюми иқтибосоти русӣ-байналмилалӣ ба охирҳои асрӣ XIX ва аввалҳои асри XX рост меояд.

Дар ин давра Россияи подшоҳӣ муносибатҳои иқтисодии худро аз як тараф, бо Эрон, аз ҷониби дигар, бо Аморати Бухоро густариш дод.

Соҳтани роҳҳо, ифтитоҳ намудани бонкҳои русӣ, созмон додани қисмҳои ҳарбӣ ҷараёни ворид шудани истилоҳоти русӣ-байналмилалиро тезонд. Ҳамин тарик, пас аз инқилоби Октябр воридшавии истилоҳоти

русӣ оғоз шуд. Ба захираи луғавии забони тоҷикӣ калимаву истилоҳоти зиёде доҳил шудааст: армия, [ЛРТ с.38], база [ЛРТ, с.43], бандит [ЛРТ, с.45], баталон [ЛРТ, с.48], батарея [ЛРТ, с.48], бункер [ЛРТ, с.81], взвод [ЛРТ, с.99], командир [ЛРТ, с.117], гвардия [ЛРТ, с.167], гарнизон [ЛРТ, с.166], дивизия [ЛРТ, с.216], ефрейтор [ЛРТ, с.251], жандарм [ЛРТ, с.253], маршал [ЛРТ, с.466]. Калимаҳои мазкур ба воситаи забонҳои дигари байналмилалий ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд. Масалан, истилоҳоти ҳарбии ветеран (аз заб. лот), дивизия (аз заб. фаронсавӣ), капитан (аз заб. фаронсавӣ), сержант (аз заб. фаронсавӣ), танк (аз заб. англисӣ), солдат (аз заб. олмонӣ), контрабандист (аз заб. испаниӣ), контрабанда (аз заб. итолянӣ) ба воситаи забони русӣ ба забони тоҷикӣ ва дигар забонҳои собиқ шуравӣ ворид гаштаанд.

Истилоҳоти ҳарбии зикршуда дар тамоми забонҳои ҳалқҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ ба маъни ягона истифода мешаванд.

Истилоҳи ҳарбии “ветеран” (лот) ба маънои сарбоз, аскар, афсаре, ки солҳои тулонӣ дар сафи Қувваҳои мусаллаҳ хизмат кардааст.

Ветеран – 1. ветеран, аскари солхӯрда (пуртакриба) [ФРТ, с. 96].

Истилоҳи “дивизия” аз забони фаронсавӣ ба забони англисӣ, баъдан ба забони русӣ ва пасон тавассути забони русӣ ба забонҳои соби шуравӣ, аз ҷумла ба забони тоҷикӣ ворид шудааст.

Калимаи “дивизия” ба ҳайси истилоҳи ҳарбӣ ба маънои қисми ҳарбие, ки аз якчанд полк ё бригада иборат аст, далолат менамояд [ФРТ, с. 214].

Истилоҳи ҳарбии “батарея”, “минамиётная батарея” аз забони русӣ ба забони тоҷикӣ ворид шуда, дар соҳаи созу дастгоҳҳои ҷангӣ фаровон истифода мешавад.

Истилоҳи ҳарбии “батарея” ба маънои як қисми қушунҳои ҳарбии нисбатан хурдро ифода менамояд. Аз рӯйи вазифаи хеш “батарея” ҳамчун қисми хурди низомӣ дар ҳайати “рота” кору фаъолият менамояд (ФРТ, с. 48).

Калимаи “рота” ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ дар қувваҳои мусаллаҳ дар дохили баталон фаъолият менамояд. Истилоҳи “рота” як қисми қушунҳои мусаллаҳ аст, ки як ҷузъи баталонро ташкил медиҳад (ФРТ, с. 977).

Истилоҳи ҳарбии “отделение”, ки дар собиқ Шуравӣ дар нерӯҳои мусаллаҳ фаровон истифода мегардид, то имрӯз дар бисёре аз забонҳо бо ҳамин ном мавриди истифода қарор дода мешавад. То замони истиқлол дар забони тоҷикӣ низ ин истилоҳ доираи васеи истифода дошт. Калиами русии “отделение” илова бар маъноҳои дигар дар соҳаи ҳарбӣ барои ифодаи мағҳуми шуъбаи хурди сафарбарии низомӣ, ки даъватшавандагон дар он ҷо ба қайд гирифта мешуданд. Дар Россияи пешазреволюционӣ қисм ва ё шуъбаи хурди идораи сафарбаршудагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳро меномидан. [ФРТ, с. 648].

Истилоҳи ҳарбии “дневальный”, ки дар ҳама гуна нерӯҳои мусаллаҳ фаровон истифода мешавад, дар соҳтори низомии мо низ бо ҳамин ном ёдовар мешавад [ФРТ, с. 218]

Дар баъзе сарчашмаҳо ва луғатномаҳо калимаи “рӯзбон” ба монанди посbon “нигахбон, марзбон” сохта шудааст, ки бар ивази муодили “дневальный”, метавонад қобили қабул бошад [ФТЗТ, с. 177].

Калимаи “пехота” ҳоси иситилоҳи қушунҳои пиёданизом буда, то дер боз дар соҳтори низомии мо истифода мегардид. Калимаи “пехота” ба маънои қушуни пиёданизом дар Россияи тореволюционӣ ва ҳамчунин дар замони муосир низ истифода мешавад. Ба маънои аскарони пиёданизом ё пиёдагард низ далолат мекунад [ФРТ, с. 725].

Дар замони истиқлол барои ифодаи баъзе шуъбаҳои ҷузъу томҳои нерӯҳои мусаллаҳи кулл аз калимаҳое, монанди пиёда ва савора (пиёданизом – пехота, сарбози пиёданизом – солдат пехотинетс, саворанизом – кавалерия) фаровон истифода мебаранд [ФФР, с. 65; с. 776]

Истилоҳи “пулемёт” ҳамчун баёнгари мафҳуми созу дастгоҳи ҷангӣ дар нерӯҳои мусаллаҳи кулл васеъ истифода мешавад. Истилоҳи “пулемёт” имрӯз низ бо ҳамин ном дар соҳаи афзори ҷангӣ истифода мешавад. Масалан, пулемёти дастӣ – ручной пулемёт, пулемётчӣ – пулемётчик, ротаи пулемётчиён – пулемётная рота [ФРТ, с. 909]

Баъзе аз истилоҳоти ҳарбие, ки мафҳуми дараҷаи низомиро ифода менамояд, аз ҷумла “рядовой”, “прапорщик”, “польковник”, “подпольковник” бо ҳамин номҳо дар низоми нерӯҳои мусаллаҳи кулл истифода мешаванд.

Истилоҳи “рядовой”-ро ба маъни “қаторӣ” имрӯз дар соҳтори низомӣ-ҳарбии мо қабул намудаанд. Масалан, “рядовой боец” ба маъни ҷангвари қаторӣ, “рядовой солдат” – сарбози қаторӣ. Истилоҳи “рядовой”-ро дар баъзе сарчашмаҳо ҳамчун “аскар” ва ё “солдат – сарбоз” истифода менамоянд [ФРТ, с. 983].

Истилоҳи ҳарбии “войско” то замони истиқлол дар нерӯҳои мусаллаҳи кулл фаровон истифода мегардид. Дар сарчашмаҳо, лугатномаҳо истилоҳи “войско” ба маъни “лашкар”. “қушун ва сипоҳ” шарҳу баён ёфтааст [ФРТ, с. 117]. Ба ҳамин монанд “войско саязи – қушуни алоқа”, легулярные войска – қушунҳои домӣ; наёмные войска – қушунҳои кироя. Дар сарчашмаҳои классикӣ “лашкар”, “сипоҳ” ва “қушун” ҳамчун муодили истилоҳи русии “войско” истифода шудааст, ки маъниро дақиқтар баён менамояд. Дар забони тоҷикӣ аз муодили арабии он “аскар” низ истифода мебаранд. Дар замони шуравӣ ва баъзан имрӯзҳо дар қатори қалимаи “қушун”, “лашкар” ва “войско” - и русӣ аз истилоҳи фаронсавии “армия” низ истифода мебаранд [ФРТ, с. 119].

Ба андешаи мо ҷунин базар мерасад, ки доираи маънӣ ва корбурди истилоҳи “лашкар” бар муқобили “войско” нисбатан дақиқу равшантар ба мушоҳида мерасад. Истилоҳи “полк” ҳамчун воҳиди низомӣ дар соҳтори нерӯҳои мусаллаҳи кулл ҷойгоҳи маҳсус дорад. Қалимаи “полк” ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ ба маъни корпуси ҳарбие, ки

дар он аскарони мухталиф чамъ омадаанд. Доираи амалиёти “полк” нисбат ба “взвод”, “рота”, “баталон” бузург ва фарохтар мебошад. Воҳиди низоми “полк” якчанд баталонро дар худ фаро мегирад ва сарвари онро “полковник” бар уҳда дорад [ФРТ, с. 786].

Истилоҳи “полковник” дар Фарҳанги русӣ – тоҷикӣ шарҳу баён дода шудааст: 1. полковник унвони оғитсерии нисбатан баланд дар Россияи пешазреволюционӣ ва то имрӯз ба маънои камандири “полк” далолат менамояд [ФРТ, с. 786]. Дар забони муосири тоҷик ва дар соҳтори низомии он истилоҳи “полковник” бо таври васеъ истифода мешавад. Дар фарҳанги форсӣ ба русӣ ва дар ҷузвутомҳои ҳайати фармондехони ҳарбӣ дар Ҷумҳурии исломии Эрон истилоҳи “сарҳанг” – васеъ истифода мешавад. Истилоҳи “сарҳанг” ба маънои 1. полковник; “сарҳангду” - подполковник; 2. передводител войска шарҳу баён ёфтааст. [ФФР, с. 43].

Бояд зикр намуд, ки дар соҳтори ҳарбии мо, маҳсусан истилоҳоти баёнгари мағҳуми дараҷаи низомӣ бештар истилоҳоти русӣ-байналмилалӣ истифода мешаванд: капитан (аз заб. фаронсавӣ), лейтенант (фр), сержант (фр), майор (лот), генерал (лот). Дар забони классикӣ бошад, баъзе аз ин истилоҳоти ҳарбӣ муодили хубу равон дошта, маъниро дақиқу равшан баён менамоянд. Масалан, истилоҳи русӣ-байналмилалии сержант – гурӯҳбон, майор – саргурд, полковник – сарҳанг, полковник – сарҳангду, генерал армия – сарлашкар.

Тавре аз мисолҳои овардашуда маълум гардид, ҳангоми воридшавии истилоҳоти ҳарбии иқтибосии русӣ-байналмилалӣ онҳо қонуну қавоиди савтӣ (фонетикӣ) ва дастурии забони тоҷикиро риоя намудаанд.

3.1.4. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии лотинӣ дар забони тоҷикӣ

Забони лотинӣ аз давраҳои қадим ҳамчун забони илмии байналмилалӣ маҳсуб мешавад. Аз ин рӯ, пойдевори истилоҳоти ҳарбӣ ва баҳшҳои муҳталифи он тавассути забони мазкур гузашта шудааст.

Забони лотинӣ дар соҳаҳои гуногуни илм аҳаммияти илмӣ, назариявӣ ва амалии хешро нигоҳ дошта, барои истифодаи доираи васеи терминҳо, ки мағҳумҳои нави илмиро ифода менамоянд, мусоидат намудааст.

Илова бар ин, истилоҳоти ҳарбии лотинӣ нисбат ба дигар забонҳо аҳаммияти бештари илмию амалӣ доштаанд. Метавон гуфт, ки дар бунёди истилоҳоти соҳаҳои муҳталиф, аз ҷумла истилоҳоти ҳарбӣ саҳми забон ва истилоҳоти илмии лотинӣ назаррас мебошад.

Истiloҳоти ҳарбии лотинӣ баёнгари мағҳумҳои муҳталиф мебошанд. Истiloҳи “майор” ҳамчун истiloҳи баёнгари мағҳуми ҳарбӣ мебошанд. Истiloҳи “майор” аз қалимаи лотинии “maiare” гирифта шуда, ба маънии қалон ва бузург фахмида мешавад. Майор унвон ва ё дараҷаи ҳарбӣ буда, дар қушунҳои Россияи пешазреволюционӣ, яъне то солҳои 1882 бошишгоҳи аввали рутбаи афсарон ба ҳисоб мерафт.

Дар қушунҳои шуравӣ – якумин дараҷаи низомии афсари қалон ба шумор меравад. Майор дараҷаи низомиест, ки ба воҳидҳои алоҳидаи қушунҳо сарварӣ мекард. Касе, ки дараҷаи низомии майорро соҳиб бошад, метавонист сарварии баталонро бар уҳда бигирад [ФИХ, с.295].

Истiloҳи “генерал” дар соҳаи ҳарбӣ яке аз унвонҳои баланди соҳтори низомӣ ба шумор меравад. Истiloҳи “генерал” аз қалимаи лотинии “generalis” гирифта шуда, ба маънои сардор, сарвари асосӣ, сарвари умумӣ, унвони ҳарбӣ фахмида мешавад. Яъне дараҷаи ҳарбие, ки якчанд зинаҳоро гузаштааст; ҳайати олии афсарон дар қушунҳо, қувваҳои ҳавоӣ ва баҳрӣ [ФИХ, с. 120].

Дар баробари истiloҳи ҳарбии “генерал” дараҷаҳои муҳталифи ҳарбӣ барои ҳайати афсарони низомӣ муқаррар карда шудааст: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

Истилоҳи “генарависсимус” дараҷаи олии зинаи ҳарбӣ маҳсуб мешавад. Калимаи “генарависсимус” аз вожаи лотинии “generalissimus” гирифта шуда, ба маъни дараҷаи олии низомӣ, рутбаи ҳарбии олӣ дар як қатор кушунҳои дигар давлатҳо чун қоида ба сардорон ва ё сарварони полкҳое, ки дар замони ҷанг иштирок карда буданд, дода мешуд. Ин дараҷаи ҳарбӣ дар бисёр давлатҳо ба сарварони қушунҳо тақдим шуда буд. Дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ дараҷаи ҳарбии Генералиссимуси Иттиҳоди Шуравӣ вучуд дошт [ФИХ, с. 120].

Дар забони муосири форсӣ истилоҳи “женерол” ҳамчун муодили “генерал” васеъ истифода мешавад. Дар баробари ин, ба ҷои генерали армия, генерали артиш, ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мо истифода бурда мешавад, истилоҳи “артишбуд”, “сипаҳбуд” ва ё “фармондори кулл” ҳамчун муодили он корбаст шудааст [ФФР, с. 105].

Истилоҳи “генерал” дар забони тоҷикӣ бо ҷунин маъниҳо омадааст: 1.унвони олии ҳарбӣ ва рутбаи шахсони роҳбариқунандаи қувваҳои мусаллаҳ; генерали армия – унвони олии генералӣ. 2.қисми аввали унвон ва рутбаҳои ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон; генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник [ФТЗТ, с. 317].

Истилоҳи “генералиссимус” ба маъни олитарин рутбаи ҳарбӣ, ки ба сардорони лашкар барои хизматҳои бисёр барҷастаи ҳарбӣ дода мешавад; шаҳсе, ки ин рутбаро дорад [ФТЗТ, с. 318].

Истилоҳи лотинии “генералитет” ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ ба маъни ҳайати фармондехии олии артиш, ҳайати қумандонҳои олии қувваҳои мусаллаҳ фаҳмида мешавад [ФТЗТ, с. 418].

Истилоҳи “генералиссимус” имрӯз дар ҷузвутомҳои артиши Эрон бо муодили дигари он “женералисм”, “генералитет” – умароъ, “генерал-лейтенант=сарлашкар”, “генерал-майор=сартип” ва “генерал-полковник=сипаҳбуд” корбаст карда мешавад [ФФР, с. 105].

Истилоҳи лотинии “патрон” аз калимаи лотинии “patronus” гирифта шуда, ба маъни 1. ҳифзкунанда, ҳимоятгар фаҳмида мешавад. Дар

Рими қадим шахсони доноро мегуфтанд, ки бисёр шаҳрвандон ба онҳо тобеият доштанд; 2. муҳофизи ҷону тан; 3. дар мамолики сармоягузорӣ сарвари муассисаву корхонаҳо ва ширкатҳоро меномиданд; 4. сарвари бевоситай шаҳс. Вале асли истилоҳи ҳарбии “патрон” фаронсавӣ буда, ба воситаи забони олмонӣ ба забони лотинӣ гузаштааст. Дар натиҷа истилоҳи “патрон” гуфта, ҳамон гулӯлаи оҳаниро мегӯянд, ки даруни он бо ҳар гуна маводи дорувории ҳарбӣ пур карда мешавад, ки дар аслиҳаҳои оташфишон фаровон истифода бурда мешавад [ФИХ, с. 378].

Ин истилоҳ тавонистааст, дар як вакт бори якчанд маъноиро дар соҳаҳои муҳталиф бар душ дошта бошад. Истилоҳи “патрон” дар дини Римиёни қадим ба маънои муҳофиз, ҳимоятгар, дар истилоҳи мавриди баҳси мавзуи мо, яъне ҳарбӣ гулӯлаи оҳанин аст. Дар соҳаи пойафзодӯзӣ бошад, ба маънои намунаи либоси тарроҳикардашуда, яъне ҳамчун қолаб - трафарет; дар соҳаи низоми барқӣ бошад, дарстгоҳеро меноманд, ки фурӯзонакҳои барқӣ ба он наасб карда мешаванд.

Тавре дар боло зикр намудем, истилоҳи “патрон” лотинӣ ҳам бошад, баромади фаронсавиву олмонӣ доштааст. Зоро истилоҳи “патронташ” дар забони олмонӣ ва баъдан лотинӣ ба маънои халта, қуттии гулӯлаҳои оҳанин омадааст, ки муодили он дар забони тоҷикӣ ба сифати “тирдон” корбаст мешавад [ФИХ, с. 377].

Истилоҳи ҳарбии “патрон” дар “Фарҳангги форсӣ-русӣ” ба маънии “фашанг” шарҳу баён ёфтааст. Масалан, “боевой патрон – фашангчи ҷангӣ”, “холостой патрон – фашангхи ҳолӣ”; “заряжать патронами – бо фашанг пур кардан [ФФР, с. 416].

Дар забони тоҷикӣ агар истилоҳи лотинии “патронташ” дар шакли қуттӣ ва ё тирдон омада бошад, истилоҳи мазкур дар забони форсӣ ва дар истилоҳи ҳарбии созу дастгоҳҳои ҷангии Эрон дар шакли “фашангдон” корбаст шудааст [ФФР, с. 417].

Истилоҳи ҳарбии “капсюла” аз калимаи лотинии “capsule” гирифта шуда, ба маъни сарпӯшаки оҳанӣ ва ё палостикие, ки дар гулӯлаҳои ҷангии артиллериӣ ба фашангҳо, норинҷакҳо ва дигар афзорҳои ҳарбӣ наасб карда мешавад [ФИХ, с. 219].

Истилоҳи ҳарбии “конскрипция” аз калимаи лотинии “conscriptio” гирифта шуда, ба маъни “сабт”, “қайд” далолат менамояд. Дар Фаронса ва як қатор кишварҳои аврупой бо ҷавоб додани ҳайати қатории қушунҳои пиёданизому саворанизом, низоми барқарорсозии ҷузвутомҳои нерӯҳои мусаллаҳ баргузор мегардид, ки онро “конскрипция” меномиданд [ФИХ, с. 25].

Калимаи “контр” дар бисёре аз кишварҳои ҷаҳон ҳамчун истилоҳи ҳарбии серистеъмол корбаст мешавад.

Истилоҳи “контр” аз калимаи лотинии “contra” гирифта шуда, ба маъни “муқобил” шарҳу баён ёфтааст. Бахши аввали калима-истилоҳоте, ки амалиёти муқобили ҳамдигарро ифода менамояд. Масалан, бо ҳамроҳ шудан бо калимаҳои фаронсавии “манёвр” ва “революция” истилоҳии ҳарбии “контрреволюция” ва “контрманёвр” сохтааст [ФИХ, с. 225].

Калимаи “дисциплина” истилоҳи ҳарбиест, ки ба мағҳуми батанзимдарории ҷузвутомҳои қушунҳо далолат менамояд. Истилоҳи ҳарбии “дисциплина” аз калимаи лотинии “disciplina” гирифта шуда, ба маъни 1. тартибу низоми ниҳоят соҳти барои коллектив, муассисаву корхонаҳо ва мақомоти ҳарбӣ муқарраркардашуда далолат менамояд. Истилоҳи “дисциплина” ба маъни илми алоҳида низ мешавад [ФИХ, с. 175].

Истилоҳи ҳарбии “операция” аз калимаи лотинии “operatio” гирифта шуда, мағҳум ва маъни “амалиёт” ва ё “ҳаракат”-ро ифода менамояд. Дар илми ҳарбӣ 1. маҷмуи мақсаду вазифаҳои ба ҳам алоқамандро мегӯянд, ки барои омода шудан ба ягон амалиёти низомӣ дар ҷузву томҳои нерӯҳои мусаллаҳи мухталиф нигаронида шудааст; 2.

Амалиёте, ки барои ичрои ягон вазифаҳои низомӣ сафарбар шудааст [ФИХ, с. 357].

Истилоҳоти лотинии операсия низ дар навбати худ дар якчанд соҳа бори маъниҳои гуногунро бар дӯш дорад. Масалан, истилоҳи мазкур дар илмҳои ҳарбӣ, тиб ва молия маъниҳои муҳталифро ифода намудаанд.

Истилоҳи лотинии “позиция” аз калимаи лотинии “position” гирифта шуда, ба маъноҳои 1.вазъият, мавқеъ, нуқтаи назар низ фаҳмида мешавад. “Позиция”, яъне як мавқеъ ва ё вазъияти дақиқро муайян менамояд. [ФИХ, с. 397].

Калима-истилоҳоти ҳарбие, ки дар бахши истилоҳоти лотинӣ оварда шуд, аз қабили патрон, патронташ, капсюла, конскрипсия, контр, дисциплина, мундир, операция, позиция дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” ба мушоҳида нарасид.

Истилоҳи “мундир” дар соҳаи ҳарбӣ доираи васеи истифода дорад. “Мундир” аз калимаи лотинии “Mundus” гирифта шуда маъни либос, либоси тантанавӣ, либоси ҳарбии расмиро ифода менамояд, ки онро ҳайати афсарон дар рӯзҳои ид ба бар мекунанд [ФИХ, с. 334]

Дар сарчашмаҳои форсӣ калимаи “Мундир” ба маъни либоси расмии низомӣ омадааст, ки онро дар рӯзҳои маҳсус ва ё рӯзҳои идона афсарон ва ҳайати ҳарбӣ ба бар мекунанд [ФФР, с. 281].

Ҳамчунин истилоҳоти ҳарбии лотиние будааст, ки аз ҷузъҳои юнониву лотинӣ таркиб ёфтаанд: аэро (ю) + навигация (лот), аэро (ю) + план (лот).

Таҳлилҳо нишон доданд, ки забони лотинӣ дар ташаккули истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ саҳми назаррас доштааст. Тавре маълум аст, забони лотинӣ низ яке аз забонҳои қадими ҳиндуаврупой буда, осори илмии он давра маҳз бо ҳамин хат ва забон таълиф гардидааст.

3.1.5. Шарҳи вожа-истилоҳоти юононии ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ

Забони юононӣ аз давраҳои қадим ҳамчун забони илмии байналмилаӣ ба ҳисоб меравад.

Аз ин рӯ, бунёд ва заминаи истилоҳоти бахшҳои муҳталифи илм, аз ҷумла илми ҳарбӣ ба воситаи забони мазкур гузашта шуд. Забони юононӣ дар баробари дигар забонҳои байналмилаӣ дар илму фарҳанги ҷаҳонӣ аҳаммияти худро нигоҳ дошта, барои истифодаи доираи васеи истилоҳоти соҳаҳои гуногун, мағҳумҳои нави илмиро ифода мекунанд, мавриди истифода қарор дода мешуданд. Илова бар ин истилоҳоти ҳарбии юононӣ нисбат ба дигар забонҳо аҳаммияти бештари илмию амалӣ доранд, зоро аксари онҳо мақоми байналмилаӣ доранд.

Дар баробари дигар соҳаҳо илми ҳарбӣ низ аз истилоҳоти юононӣ бештар ғизо гирифтааст. Истiloҳоти илмии муосир бошад, аз ҷумла истiloҳоти ҳарбӣ дар заминаи маводи забони юононӣ ташаккул ёфтааст.

Дар мавриди истiloҳоти ҳарбии юононӣ Н.А. Басков “Современное состоящие терминологии в языках народов СССР”, Л.Гринберг “Терминологический словарь на латинском, греческом, французском и русском языке”, В.С Кулебакин “Работы по построению научно-технической терминологии в СССР и советская терминологическая школа” дар таълифоти худ ибрози ақида намудаанд [ФИХ, с. 397].

Дар ин бахш истiloҳоти ҳарбии юонониро мавриди омӯзиш қарор медиҳем.

Истiloҳоти “полигон” аз қалимаи юононии “polygonos” гирифта шуда, майдони бузургеро мегӯянд, ки дар он қисмҳо ва ё воҳидҳои низомӣ, ҷузу томҳои нерӯҳои мусаллаҳ, яроқу аслиҳаи худ меозмоянӣ, майдони корзорест, ки воҳидҳои низомӣ, аслиҳаҳои наздикпарвоз, дурпарвоз, машинаҳои зиреҳпӯши худро дар сурати омодабош қарор медиҳанд; ҳангоми бо бонги хатар омодабош намулани қувваҳои ҳарбӣ ҳайати нерӯҳои мусаллаҳ дар он ҷо ҷамъ шуда, аз омода будани хеш ба сарфармондехи қувваҳои мусаллаҳ ҳисбот медиҳанд [ФИХ, с. 397].

Дар лугатномаву фарҳангномаҳои дигар чунин омадааст: **полигон** истилоҳи ҳарбӣ буда, ба маъни машқгоҳи аслиҳаҳои ҷангии афсарону сарбозон, мавзеи озмоишгоҳи тирпарронӣ, майдони тирандозӣ далолат менамояд [ФРТ, с. 785].

Дар “Фарҳанги форсӣ ба русӣ” бошад, истилоҳи “полигон” чунин шарҳу баён ёфтааст: полигон – майдони тир, майдони ҷанг; учебный (испитательный) полигон – майдони омӯзиши тирандозӣ; артиллерийский палигон – майдони омӯзиши тири тӯ phона; ракетний полигон – майдони омӯзиши тири партоби мушак; танковой полигон – майдони омӯзиши тонк [ФФР, с. 469].

Истилоҳи “тонкодром” аз калимаи юнонии “dromos” ба маъни ҷой барои аслиҳаҳои техникӣ, машинҳои зиреҳпӯши зиддитонкӣ, ташхис дода шудааст; майдон барои тонкрониву дигар техникуву лавозимоти ҳарбӣ [ФИХ, с.499].

Калимаи “ракетодром” низ решай баромади юнонӣ дошта, дар илми ҳарбӣ доираи васеи истифода дорад. Истилоҳи “ракетодром” аз калимаи юнонии “dromos” гирифта шуда, ҷойи дав ба маъни давидан шарҳу баён ёфтааст; масоҳат ва ё майдони маҳсусгардонидашуда, ки барои санчиш ва омӯзиши воситаҳои техникии вазнини ҳавоӣ дода шудааст. Муодили дигари юнонии калимаи мазкур “космодром” мебошад [ФИХ, с.263, 425].

Калимаву истилоҳоти ҳарбӣ баёнгари мағҳумҳои муҳталиф, аз ҷумла баёнгари мағҳуми дараҷаи низомӣ, размандагон, василаҳои техникӣ, дастгоҳи ҷангӣ, амалиёти низомӣ ва василаи ҳифозати ҷангварон низ мебошанд.

Масалан, калимаи юнонии “тактика” ба ҳайси истилоҳи ҳарбӣ дар ҷузву томҳои нерӯҳои мусаллаҳи кулл васеъ истифода бурда мешавад. Тактика ҳамчун истилоҳ дар фарҳангҳо чунин шарҳу тафсир ёфтааст. Тактика – 1. санъати баланди ҷанг. 2. маҷмуи восита ва роҳҳо барои

расидан ба мақсаде, хатти ҳаракати муайянни асоснок; тактика доштан роху равиши муайян ё хатти ҳаракати аниқ доштан [ФТЗТ, с. 296].

Истилохи “тактика” аз қалимаи юононии “taktika” гирифта шуда ба маънои санъати баланди саф оростани лашкар барои омодабош будан фаҳмида мешавад. Тактика 1. ҳайати асосии санъати баланди ҳарбӣ; 2. санъати баланди тайёрӣ ба усули пеш будани муҳориба аз нигоҳи назариявиву амалӣ; 3.тарзу усули пеш бурдани ҷанг дар муҳорибаҳои маҳсус; 4.роху усулҳои муборизаи ҷамъиятиву сиёсӣ дар майдони ҷанг [ФИХ, с. 497]

Калимаи “тактик” бошад аз вожаи “taktik” гирифта шуда, маънои донандай тарзу усулҳои муборизаи майдони ҷангро ифода менамояд; тактик-яъне мутахассиси донандай роху усулҳои майдони ҷанг [ФИХ, с. 497]

Дар “Фарҳангӣ русӣ-форсӣ” қалимаи “тактик” ҳамчун истилохи ҳарбӣ чунин шарҳу баён ёфтааст: тактика – токтик; токтик – равиш, усули рамз; наступательная тактика – тааррузӣ; тактический – токтикий [ФРФ, с. 699].

Истилохи тактика “дар баъзе сарчашмаҳо каме дигаргун шарҳу баён додашуудааст. Тактика – 1. Санъати бурдани ҷанг ва ё набард. 2. Маҷмуи восита ва роҳҳо барои расидан ба мақсаде, хатти ҳаракати муайянни асоснок; **тактика доштан** роху равиши муайян ё хатти ҳаракати аниқ доштан. Истилохи **тактикий** мансуб ба тактика; вазифаи тактикий [ФЗТ, с. 611]

Истилохи “зона” аз қалимаи юононии zana гирифташуда, маънои минтақаро ифода менамояд. Калимаи зона ҳамчун истилохи ҳарбӣ ба маънои минтақаи ҷанг, минтақаи майдони ҳарб истифода мешавад.

Дар лугатномаҳои дигар ба чунин маънӣ омадааст. Зона – 1. Минтақа; зона мира – минтақаи сулҳ, безъядерная зона – минтақаи гайриҳастай; зона действия – минтақаи фаъолияти низомӣ; зональный – минтақавӣ [ФРФ, с. 191]

Истилоҳи “аэродром” аз қалимаи юонии “aēr-aīm” грифта шуда, ба маъни фазо, ҳаво ва “dromos”-роҳ далолат менамояд. Аэродром майдони ҳавоие, ки дар он ҷо воситаҳои техникий, воситаҳои радиотехникии ҷангии низомӣ, ки парвозу фурӯд омадани онҳоро ба танзим медарорад [ФИХ, с. 67.]

Истилоҳи “аэродром ҳамчун ҳоси соҳаи ҳарбӣ буда, илова бар ин, чунин маънидод шудааст: аэродром – майдони нишаст ва парвози ҳавопаймо ва ҷарҳо, фурӯдгоҳи муваққатӣ [ФТЗТ, с. 106]

Истилоҳи аэронавигация аз қалимаи юонии “airanavigasiyun” гирифта шуда, маъни зерро ифода менамояд: 1. илмest дар бораи воситаҳои асбобҳои маҳсуси ҷангӣ, ки дар майдони набард истифода менамоянд. Яъне илмest, ки ҳаритаҳои маҳсуси ҷангӣ, садошунавҳои маҳсусро мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Ба ибораи дигар, истилоҳи ҳарбии “аэронавигация” ба маъни муайн намудани роҳи парвози ҳавопаймоҳо далолат менамояд [ФТЗТ, с. 106].

Дар фарҳанги истилоҳоти ҳориҷӣ ба маъни “роҳнамои ҳавоӣ” омадааст, ки нисбатан дақиқтар мебошад [ФИХ, с. 67]

Дар натиҷаи таҳқиқ маълум гардид, ки истилоҳоти ҳарбии юонӣ аз давраҳои гуногун ва бо роҳу воситаҳои мухталиф ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд:

1. Истилоҳоти юоние, ки аз давраи қадим дохил гардидаанд: аэротция [ФИХ, с. 95], басилей [ФИХ, с. 75], бутилени [ФИХ, с. 95], бутираты [ФИХ, с. 98].
2. Истилоҳоти ҳарбии юоние, ки аз асарҳои миёна ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд: колория [ФИХ, с. 201] инвалид [ФИХ, с. 195] дебет [ФИХ, с. 165].

Таъкид намудан зарур ат, ки истилоҳоти ҳарбии юонӣ, ки ба захираи луғавии забони тоҷикӣ дохил гардидаанд, дар забони мо қайҳо ҳазм шуда рафтаанд ва аз нигоҳи сохториву овозӣ ба қонуну қоидаҳои забони тоҷикӣ мувоғиқ шудаанд. Як ғурӯҳ истилоҳоти иқтибосии ҳарбӣ,

ки дар асрҳои пеш вориди забони мо шуда буданд, имрӯз дар истеъмол нестанд ва ба гурӯҳи калима-истилоҳоти куҳна гузаштаанд.

Дар истилоҳоти ҳарбии юнонӣ калимаҳое низ вучуд доранд, ки аз ҷузъҳои юнонигу лотинӣ, англисиву юнонӣ ва юнонигу юнонӣ таркиб ёфтаанд: аэро (ю) + навигация (лот), аэро (ю) + план (лот), аэро (ю) + динамика (ю), аэро (ю) + дром (ю), аэро (ю) + навтика (ю), аэро (ю) + стот (ю), танко (анг.) + дром (ю).

Ҳамин тариқ, аз рӯйи таснифи мо истилоҳоти юнонӣ аксари соҳаҳои муҳталифи ҳабиро ташкил медиҳанд. Мувофиқи нишондоди маводи ҷамъовардашуда, дар соҳаҳои муҳталифи ҳарбӣ истилоҳоти юнонӣ фаровон истифода мешаванд. Ҳусусиятҳои муҳиммии истилоҳоти ҳарбии юнонӣ дар он аст, ки мағҳум ва маъниро дақиқу равshan баён менамоянд. Сабаби истифодаи фаровони истилоҳоти ҳарбии юнонӣ пешрафти илм бо ин забонҳо буд. Ворисони забони юнонӣ аз қадим дорои илму фарҳанги волое буда, истилоҳоти илмии зиёде сохтаанд.

3.1.6. Шарҳи вожа-истилоҳоти фаронсавии ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ

Маврид ба зикр аст, ки воридшавии истилоҳоти фаронсавии ҳарбӣ ба забони тоҷикӣ низ яке аз роҳҳои асосии бой гардиданӣ таркиби луғавии забон ба ҳисоб меравад. Таҳлили истилоҳоти ҳарбии воридшуда ба забони тоҷикӣ нишон дод, ки таносуби вожа-истилоҳоти иқтибосӣ аз рӯйи мансубияти забонҳо муҳталиф мебошанд. Дар қатори истилоҳоти ҳарбии арабӣ, русӣ-байналмилалӣ, юнонӣ, лотинӣ, англисӣ, истилоҳоти фаронсавӣ низ ба забони тоҷикӣ ворид гашта, дар ташаккули истилоҳоти соҳаҳои муҳталиф ҷойгоҳи хоса доранд. Ҳодисаи воридшавии истилоҳот аз як забон ба забони дигар ҳодисаи маъмулии забонӣ буда, дар низоми ҳамаи забонҳо дидо мешавад.

Тавре ташаккули марҳилаи забонҳо нишон медиҳад, дар таърихи забоншиносӣ забоне нест, ки дар таркиби луғавии он калима-истилоҳоти

иқтибосӣ ворид нагардида бошад. Воридшавии истилоҳоти ҳарбии фаронсавӣ ба забони тоҷикӣ, пеш аз ҳама дар натиҷаи муносибатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ба миён омадааст.

Ҷараёни воридшавии истилоҳоти фаронсавии ҳарбӣ ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ бо роҳу воситаҳои мухталиф ба амал омадаанд. Яке аз чунин роҳу воситаҳо ин дар натиҷаи иқтибосшавии тарафайни истилоҳоти ҳарбии ин забонҳо ва роҳи дигар ин муносибатҳои ҳамаҷонибаи мухталиф доштани ҳалқу миллатҳо бо ҳамдигар мебошад. Бояд иқрор шуд, ки дар қадом ҳолате набошад, ин падида, яъне воридшавии вожа-истилоҳот дар натиҷаи муносибатҳои илмию фарҳангии ҳалқҳо дар давраҳои ташаккул ва такомули забон сурат мегирад. Ҳолати аввали зикршуда ба андешаву афкори нави иҷтимоиву сиёсӣ, ки мусалламан дар қолаби истилоҳоти илмиву соҳавӣ баён мешаванд, вобастагии қавӣ дорад. Зоро ин падидаҳои тозаи маънавӣ, ки дар забон ва истилоҳот пайдо мешавад, тағйирот ва дигаргуние дар истилоҳоти соҳавии он падид меоварад.

Ин фикру андешаҳои нави забонӣ, агар парвардаи зеҳни миллат бошад, равшан аст, ки сабаби обрӯву иқтидори миллат ва ғановати забони он мегардад. Вале агар ин таҳаввулоти истилоҳоти соҳавӣ ҳосили афкору андезаи ғаразноки бегонагон бошад, на танҳо боиси нобудии забон мегардад, балки метавонад то ҳадде пояҳои забони миллӣ ва истилоҳоти илмии онро ҳароб созад. Дар натиҷа, агар забони иқтибоскунандай истилоҳоти соҳавӣ заминаҳои устувори забонӣ надошта бошад, аз эҳтимол дур нест, ки дар асари ин таҳаввулот то муддате таъсири забон ва истилоҳоти илмии бегонаро таҳаммул намояд. Вале агар забони иқтибоскунанда пояҳои устувори забониву истилоҳотӣ дошта бошад, мумкин аст аз чунин барҳӯрдҳо фоидае ба даст оварда, аз ин задухӯрди забонӣ қавитару ғанитар берун ояд. Яъне воридшавии истилоҳоти иқтибосӣ аз як тараф боиси ганишавии забон гардад, аз тарафи дигар метавонад забонро аз байн бибарад.

Дар ҳолати аввале, ки дар боло қайд намудем, забон хусусиятҳои хоси худро нигоҳ дошта, ташаккули худро дар ин замина идома дода, мувофиқи қонуну қавоиди хоси худ рушду такомул меёбад, то ки заиф нагардад ва тавонад ба воситаи қабул кардани истилоҳоти соҳавӣ аз забонҳои дигар, таркиби лугавии худро мукаммал гардонад.

Дар соҳаи истилоҳоти ҳарбии тоҷикӣ калима-истилоҳоти баромадашон аз забони фаронсавӣ низ ба мушоҳида мерасад. Омилҳои муайяни таърихӣ боис гардидаанд, ки истилоҳоти ҳарбии фаронсавӣ ба таркиби лугавии забони тоҷикӣ дар давраҳои муҳталифи рушду инкишофи забон ворид гарданд.

Ҳамин тариқ, давраи аввали воридшавии истилоҳоти фаронсавии ҳарбӣ аз асрҳои XI-XII ба забонҳои аврупойӣ ва аз забонҳои аврупойӣ ба забони русӣ ва сипас, ба забони тоҷикӣ оғоз гардид. Фаронса ҳамчун кишвари пешрафтаву намоён барои аъёну ашрофи феодалии дигар давлатҳои Аврупои гарбӣ ҳамчун намуна ба ҳисоб мерафт.

Бо ҳамин роҳу воситаҳо, сабабу омилҳои муҳталиф ҷандин истилоҳоти фаронсавии ҳарбие маҷуданд, ки дар ҳамон давру замон иқтиbos шуда, номгӯи истилоҳоти ҳарбии забони тоҷикиро пурраву мукаммал гардонидаанд.

Барои асоснок намудани фикру андешаҳои худ аз лугатномаву фарҳангномаҳои этиологӣ якчанд истилоҳоти ҳарбиро маврид омӯзиш қарор медиҳем.

Истилоҳи “десант” аз калимаи фаронсавии “desente” гирифта шуда, ба маънои фурориши, фуромадан, сардиҳӣ, баромадан далолат мекунад. Дар замони давлатдории фаронсавиҳо десантҳо гуфта воҳидҳои маҳсуси низомии ба ҷанг омодабошеро меҳисобиданд, ки барои фаровардани қушунҳо ва аслиҳаҳои ҷангӣ дар сарзамини душман истифода мегардиданд.

Истилохи ҳарбии “десантӣ” мансуб ба десант; қушунҳои десантӣ, неруҳои ҳавобурд; десантҷӣ – аскари қушунҳои десантӣ, сарбози неруҳои ҳавобурд [ФТЗТ, с. 442].

Истилохи “дивизия” низ решай фаронсавӣ дошта, аз калимаи “divizion” ба маънои тақсим ва ё чудо намудан аст. Асли ин калима лотинӣ будааст, яъне аз калимаи лотинии “divizio” гирифта шуда, ба маънои чудо намудан далолат менамояд.

Дар қушунҳои ҳарбии Фаронса якчанд воҳидҳои низомии аз полк таркибёфтаро меномиданд, ки бурду бохти кишвару давлат ба он вобастагӣ дошт. Масалан, дар қушунҳои пиёданизом ва саворнизом дивизияро аз воҳидҳои муҳталифи артиллери, пулеметӣ, танкӣ ташкил медоданд, ки доираи амалиёти онҳо хеле васеъ буд. Дар қушунҳои ҳавоӣ бошад, дивизия якчанд воҳидҳои низомии полкро дар бар мегирифт. Дар флоти ҳарбӣ-баҳрӣ бошад, воҳидҳои нисбатан бузургеро фаро мегирифт, ки барои амалиёти зериобӣ сафарбар мегардидаанд.

Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” чунин шарҳу тафсир ёфтааст. Дивизия - қисми ҳарбие, ки аз чанд полк ё бригадаҳои маҳсус иборат мебошад; дивизияи тирандозӣ, дивизияи зиреҳпӯш, дивизияи зиддиҳавоӣ [ФТЗТ, с. 442].

Истилохи “дивизион” низ аслан лотинӣ буда, ба забони фаронсавӣ ворид гардидааст. Истилохи “дивизион” аз калимаи фаронсавии *divizion* ба маънои чудо намудан аст. Дивизион ин воҳидҳои маҳсуси мушакҳои ҳавоие мебошад, ки кору фаъолият ва амалиёти ҳарбии онҳо дар доираи полкҳо сурат мегирад. Ё худ воҳидҳои маҳсуси низомиеро меномиданд, ки дар қушунҳои ҳарбӣ-баҳрӣ ва воҳидҳои низомии аслиҳабар кору амалиёт анҷом медоданд.

Дар забони тоҷикӣ тибқи баъзе сарчашмаҳо истилохи ҳарбии “дивизион” чунин шарҳу тавзех дода шудааст.

Дивизион – воҳиди ҳарбӣ дар қисмҳои тӯпандозӣ, савора ва зиреҳпӯш [ФТЗТ, с. 442].

Истилохи “баталон” аслан решаи фаронсавӣ дошта, дар ҷузӯ томҳои Фаронса воҳидҳои низомии мухталифро мегуфтанд, ки аз воҳидҳои пиёданизом, саворанизом, танкӣ, муҳандисӣ ва дигар воҳидҳои низомӣ таркиб ёфта буд. Баталон одатан воҳиди нисбатан бузурги низомие буд, ки дар худ яқчанд рота ва воҳидҳои маҳсуси дигареро фаро мегирифт.

Дар забони тоҷикӣ тарзи навишти истилохи баталон каме фарқ дошта, дар ҷунин шакл омадааст: баталион.

Истилохи ҳарбии баталион дар забони тоҷикӣ ҷунин маъниҳоро ифода намудааст. Баталион – қисми низомӣ, ки аз се-чор рота (кал. фр.) ва вузводҳои гуногун иборат буда, ба ҳайати полк дохил мешавад [ФТЗТ, с. 152].

Истилохи ҳарбии “артиллерия” аз қалимаи фаронсавии artillerie гирифта шуда, ба маънои қушунҳои ҳарбӣ омадааст. Дар қушунҳои пеш аз революционии фаронсавиҳо артиллерия гуфта, маҷмуи аслиҳаҳои ҷангиро дар назар доштанд, ки аслиҳаҳои мухталифи оташвишониро дар бар мегирифт.

Дар забони тоҷикӣ истилохи ҳарбии артиллерия ҷунин шарҳу тафсир ёфтааст. Артиллерия – 1. маҷмуи силоҳҳои қалони оташвишони ҷангӣ (аз қабили тӯп). 2. навъи артиш, ки аслиҳаи асосии он тӯпҳо мебошанд [ФТЗТ, с. 80].

Истилохи “капитан” баёнгари мағҳуми дараҷа ва унвонҳои (рутбаҳо) низомӣ буда, дар таркиби неруҳои мусаллаҳи қулли бештари қишварҳо истифода мешавад. Истилохи капитан аз қалимаи фаронсавии kapitaine гирифта шуда, ба маънои рутбаи ҳарбӣ ва ё мақоми низомӣ далолат меқунад. Дар қушунҳои пешазреволюционии русҳо капитан ба маънои афсари қалони қушунҳои пиёданизом омадааст. Дар Қувваҳои мусаллаҳи шуравӣ бошад, капитан ҷунин маъниҳоро ифода менамуд; а) дараҷаи ҳурди ҳайати афсарон дар армияи Шуравӣ ва Қувваҳои

мусаллахи ҳарбӣ-ҳавоӣ; б) дараҷаи хурди ҳайати афсарон дар Қувваҳои мусаллахи флоти баҳрӣ, ки киштиҳои қалонро роҳбарӣ менамуд.

Истилоҳи “капитан” ҳамчун дараҷаи низомӣ дар забони тоҷикӣ чунин шарҳ дода шудааст. Капитан – 1. яке аз рутбаҳои афсарӣ дар артиш. 2. сардори киштиронон, ноҳудои киштӣ [ФТЗТ, с. 594].

Истилоҳи “лейтенант” низ баёнгари мағҳуми дараҷаҳои низомӣ мебошад.

Истилоҳи лейтенант аз қалимаи фаронсавии *leitenant* гирифта шудааст. Дар флоти баҳрӣ-обии русҳо дараҷаи низомиеро мегуфтанд, ки ҳамчун унвони дуюми афсарӣ мичман кору фаъолият менамуд. Дар армияи Шуравӣ ва Қувваҳои мусаллахи ҳарбӣ-ҳавоии Иттиҳоди Шуравӣ дараҷаи ҳарбии афсари хурдро дар назар доштанд.

Дар забони тоҷикӣ истилоҳи лейтенант чунин шарҳ дода шудааст. Лейтенант - унвони афсари хурд дар қувваҳои мусаллаҳ; лейтенанти қалон дараҷаи сеюми унвони афсарӣ; лейтенанти хурд дараҷаи аввали унвони афсарӣ [ФТЗТ, с. 719].

Истилоҳи ҳарбии “сержант” аз қалимаи фаронсавии “sergent” гирифта шудааст. Дар артиши баъзе аз давлатҳои аврупой ин қалима-истилоҳ ба маъни дараҷаи “унтер-офицер” истифода шудааст.

Дар шакли аслии қалима-истилоҳ онро унтер офицер мегӯянд.

Истилоҳи унтер офицер-бошад, аз қалимаи олмонии “unterattirer” гирифта шуда, ба маъни унвон ва ё дараҷаи хурди ҳайати фармондехӣ далолат менамояд.

Истилоҳи сержант дар забони тоҷикӣ чунин маънидод карда шудааст. Сержант – унвони ҳайати хурди фармондехӣ дар артиш ва милитсия [ФТЗТ, с. 233].

Истилоҳи “комиссириат” решай фаронсавӣ дошта, номи муассисаи ҳарбиро мегӯянд. Истилоҳи комиссириат ҳамчун истилоҳи соҳаи ҳарбӣ ба маъни нуқтаи сафарбаркуни сарбозон низ омадааст.

Комиссариат идорае, ки дар он комисsar роҳбарӣ менамояд: комиссариати ҳарбӣ мақоми маҳаллии идора кардани корҳои ҳарбӣ [ФТЗТ, с. 620].

Истилоҳи ҳарбии “панама” баёнгари василаи сару либоси ҳарбиён буда, дар таркиби нерӯҳои мусаллаҳи кулл фаровон истифода мешавад.

Истилоҳи “панама” аз решай фаронсавии “panoma” гирифта шуда, ба маъни кулоҳи сарбозон омадааст. Истилоҳи панама дар сарчашмаҳо ва лугатномаҳои тоҷикӣ ба мушоҳида нарасид.

Истилоҳи марш низ ҳамчун истилоҳӣ ҳарбӣ дар ҷузву томҳои низомӣ васеъ истифода мешавад.

Истилоҳи ҳарбии марш аслан фаронсавӣ буда, роҳу усули меъёрии қадамзании сарбозону афсанро мегӯянд.

Истилоҳи марш ба маъни ҳаракати батанзимдаровардашудаи Қушунҳои ҳарбии пиёданизому саворанизом ва воситаҳои техникаи ҳарбӣ низ меояд.

Дар сарчашма ва лугатномаҳои тоҷикӣ чунин шарҳу тафсир дода шудааст.

Марш – фармон барои ба роҳ даромадани сафи аскарони пиёданизому саворанизом [ФТЗТ, с. 766].

Истилоҳи фланг аз қалимаи фаронсавии “flang” гирифта шуда, қатори рост ва ё чапи Қушунҳои ҳарбии ҷангиро мегӯянд.

Истилоҳи ҳарбии фланг дар фарҳангҳои забони тоҷикӣ ба мушоҳида нарасид.

Истилоҳи ҳарбии эшелон аз қалимаи фаронсавии echelon гирифта шуда, ба маъни қисм ва ё воҳиди низомие фаҳмида мешавад, ки паспаси ҳамдигар ба хуҷум мегузоранд. Ба ибораи дигар ҳайати қалони қатораҳои василаҳои техникиро мегӯянд.

Истилоҳи ҳарбии эшелон дар лугатномаву фарҳангномаҳои тоҷикӣ ба мушоҳида нарасид.

Дар раванди таҳлил маълум гардид, ки истилоҳоти ҳарбии фаронсавӣ дар ғанӣ гардонидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ соҳаи назаррас дошта, таносубан 0,6%-ро ташкил медиҳанд.

3.1.7. Шарҳи вожа-истилоҳоти олмонии ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ

Забони олмонӣ низ дар дар қатори дигар забонҳо ба оилаи забонҳои германӣ дохил мешавад. Забони олмонӣ дар ташаккул ва таҳаввул додани забонҳои дигари байналмилалӣ саҳми назаррас дорад. Тавре сарчашмаҳои таърихиву забони гувоҳӣ медиҳанд, як миқдор истилоҳоти илмӣ-техникии олмонӣ ба забонҳои байналмилалӣ ворид шудаанд.

Бинобар ин, таҳлилу баррасии илмии масоили истилоҳоти ҳарбӣ, вижагиҳои луғавию маънӣ ва таснифоти онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз муҳиммтарин масъалаи забоншиносии муосир маҳсуб дониста мешавад. Вале дар ин бахши вожа-истилоҳоти ҳарбӣ то ба имрӯз таҳқиқоти назаррасе ба мушоҳида намерасад.

Бо дарназардошти ҳамин нукта, саъӣ намудем, то вожа-истилоҳоти ҳарбии олмониро аз ҷанбаҳои гуногуни илмиву маъноиву истилоҳофаринӣ баррасӣ намоем.

Дар бахши мазкур тасмим гирифтем, ки вижагиҳои луғавию маъноии вожа-истилоҳоти ҳарбии олмониро дар забони тоҷикӣ таҳқиқ намоем.

Барои тасдиқи фикру андешаҳои хеш ҳамчун намуна якчанд истилоҳоти олмонии ҳарбиро мавриди омӯзиш қарор медиҳем.

Истилоҳи “рюкзак” ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ дар солҳои аввали Ҷанги якуми ҷаҳон дар сафи ҷузву томҳои немисҳо ба вучуд омадааст. Ин истилоҳ решай олмонӣ дошта, аз қалимаи олмонии “rucksack” гирифта шуда, ба маъни борхалтаи таҳтапушт далолат менамояд.

Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” ин истилоҳ ба мушоҳида нарасид. Аммо дар сарчашмаҳои классикӣ, аз ҷумла дар “Фарҳанги форсӣ ба русӣ” истилоҳи “рюкзак” чунин шарҳ дода шудааст. Рюкзак

борхалтае, ки дар пушт лавозимоти аввалияи сарбозону афсанонро нигоҳ медорад, яъне колопушт (коло-бор) [ФТЗТ, с. 791].

Истилохи “генералитет” аз калимаи олмонии generalitat гирифта шуда, ҳайати олии роҳбариқунандаи Қувваҳои мусаллаҳи кишварҳои гуногунро мегӯянд; маҷмуи ашхосе, ки дорои чунин унвон ва ё дараҷаи ҳарбӣ мебошанд.

Дар забони тоҷикӣ истилохи ҳарбии генералитет чунин шарҳ дода шудааст.

Генералитет – ҳайати фармондехии олии артиш, ҳайати қумандонҳои олии қувваҳои мусаллаҳ [ФТЗТ, с. 317].

Истилохи ракета, ракетый ва патронташ истилоҳоти олмонии ҳарбие мебошанд, ки баёнгари мағҳумҳои созу дастгоҳҳои ҷангӣ ба шумор мераванд.

Истилохи ҳарбии ракета аз калимаҳои олмонии raketa гирифта шуда, ба маънои мушаки оташфишон далолат менамояд. Ракета мағҳуми мушаки ҷангии реактивиро низ ифода менамояд. Дар амалиёти ҷангӣ ӯро ҳамчун аслиҳаи бузурги мушакӣ истифода менамоянд. Вожа-истилоҳи ракета ба ҳайси дастгоҳи кайҳонии парвозкунанда, ки бо муҳаррики реактивӣ дар ҳаво истифода карда мешавад.

Истилохи ҳарбии ракетный мансуб ба ракета шарҳу тафсир дода шудааст. Ракетный ҳамчун дастгоҳи барандаи мушакҳои идорашаванда дар амалиёти ҳавопаймой истифода мегардид [ФИХ, с. 425].

Вожа-истилоҳи ракета дар луғати русӣ-тоҷикӣ чунин шарҳу тафсир дода шудааст. Ракета - 1. Мушак, ракета; зажигательная ракета - мушаки машъалӣ; 2. Ракета; баллистическая, ракета - ракетаи баллистикӣ, космическая ракета - ракетаи кайҳонӣ; боевые ракеты - ракетаҳои ҷангӣ; крылатые ракеты - ракетаҳои болдор; ракета-зонд=ракетаи иқтишофӣ; ракета-носитель= ракетаи ҳомил; ракета класса “земля -воздух” ракетаи навъи “замин-ҳаво”; ракета класса “вода-воздух”=ракетаи навъи “об -

ҳаво”, ракеты среднего радиуса действия - ракетай миёнапарвоз [ЛРТ, с. 940].

Дар “Фарҳанги русӣ ба форсӣ” вожа-истилоҳоти **ракетаро** чунин тафсир додаанд. Ракета - мушак, глобальная ракета – мушаки кайҳонпаймо; зенитная управляемая ракета – мушаки ҳидоятшавандай зидди ҳавоӣ; межконтинентальная ракета – мушаки қорапаймо; ракета ближнего действия – мушаки бурди наздик; ракета средней дальности – мушаки миёнабурд; ракета дальнего действия – мушаки дурбурд; ракета класса “воздух - земля – мушаки “ҳаво ба замин”; ракета “земля – воздух” – мушаки “замин ва ҳаво”; ракета – носитель – мушаки ҳомил; ракета – перехватчик – мушаки пешгирии ҳадаф [ФРФ, с. 576].

Истилоҳоти ҳарбии “ракета” ва “ракетный” дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” ба мушоҳида нарасид.

Истилоҳи **патронташ** аз калимаи олмонии “patrontasche” гирифта шуда, ба маъни халтаи тир ё тирдон далолат менамояд.

Истилоҳи патронташ дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ва “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” дидо нашуд, ин истилоҳ дар “Фарҳанги русӣ-форсӣ” чунин омадааст. Патронташ – фашангдон [ФРФ, с. 413].

Истилоҳи **солдат** аз калимаи олмонии soldat, аз италянӣ **soldato** гирифта шуда, маъни киро карданро ифода менамояд. Дар артиши миллии олмониҳо дараҷаи ҳайати қатории хизматчиёни ҳарбиро мегӯянд. Калима-истилоҳи **солдат** ба маъни васеъ – мағҳуми ҷанговар, ҳарбӣ, шахси ҳарбиро ифода менамояд.

Истилоҳи **солдат** дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” ба мушоҳида нарасид. Вале дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз муодили истилоҳи **солдат** – **сарбоз** истифода менамоянд.

Сарбоз – аскар, аскари қатории пиёда; сарбозхона – ҷойи исти умумии сарбозҳо казарма [ФТЗТ, с. 209].

Истилохи “**комендатура**” аз калимаи олмонии **commendatur** гирифта шуда, маънои мақомоти идораи каменданти ҳарбии гарнizonро ифода менамояд, мақомоти идорӣ дар қалъа ва ё дар бандарҳо.

Истилохи ҳарбии **комендатура** дар забони тоҷикӣ ба чунин маънӣ корбаст шудааст. Конмендатура – идорае, ки дар таҳти назорати комендант мебошад, комендантхона [ФТЗТ, с. 619].

Истилохи “**плац**” ба маънои майдоне, ки барои қадамзании сарбозону афсарон ташхис дода шудааст. Майдони ҳарбие, ки дар он ҷо будубоши қушунҳо аз назари санчишӣ гузаронида мешавад.

Калима-истилохи **плац** (платс) дар фарҳангномаҳои тоҷикӣ ба мушоҳида нарасид.

Истилохи ҳарбии **офицер** ҳамчун шахси низомӣ дар ҷузӯи томҳои бисёре аз кишварҳои ҷаҳон истифода мешавад. Истилохи офицер аз калимаи олмонии **offizier** гирифта шуда, шаҳсоро мегӯянд, ки дар ҳайати фармондехии қувваҳои мусаллаҳ кору фаъолият менамояд.

Истилохи **офицер** дар забони тоҷикӣ ба мушоҳида намерасад. Ба ҷойи истилохи олмонии офицер дар забони тоҷикӣ аз истилохи афсар истифода менамояянд. Афсар – соҳибмансаби қувваҳои мусаллаҳ, ки рутбаи аз лейтинанти хурд то палковник дорад, оғитсер [ФТЗТ, с. 94].

Дар “Фарҳангӣ русӣ-форсӣ” истилохи офицер чунин шарҳу тавзех дода шудааст: Офицер – афсар, младший офицер – афсари ҷузъ, старший офицер – афсари аршад, офицер – запаса – афсари эҳтиёт, офицерское звание – дараҷаи афсарӣ, офицерский состав – қадри афсарон, офицерский клуб – бошгоҳи афсарон, офицерское училище – донишкадаи афсарӣ [ФРФ, с. 406].

Истилохи **фронт** аз калимаи олмонии **front** гирифта шуда, ба маъноии пешонӣ далолат мекунанд. **Фронт** ин иттиҳодияи таълимии олии қувваҳои мусаллаҳ дар амлиёти байниматерикий мебошад, ки ба муқобили душман ҳамлаи бузург мекунад. Истилохи **фронт** дар фарҳангномаҳои тоҷикӣ ба мушоҳида нарасид.

Истилохи фронт дар “Фарҳанги русӣ-форсӣ” чунин маънидод шудааст: Фронт – ҷабҳа, линия фронта – ҳатти ҷабҳа, положение на фронте – вазъи ҷабҳа, занимать фронт – ҳатти ҷабҳаро ишғол кардан, удерживать фронт – ҳатти ҷабҳаро дар дasti худ нигоҳ доштан, отправлять на фронт – ба ҷабҳа фиристодан, фронтовик – низомӣ, фронтовые подразделения – воҳидҳои ҷангӣ, фронтовые друзья – дӯстони ҳамразм [ФРФ, с. 764].

Истилохи **штаб** дар ҷузвутомҳои ҳарбӣ доираи васеи истифода дорад. Истилохи **штаб** аз калимаи олмонии **stab** гирифта шуда, ҳамчун мақомоти идорӣ тафсир дода шудааст. Мақоми идорие, ки дар қувваҳои мусаллаҳ фаъолият менамояд. Масалан, **генеральный штаб** - мақоми олии идораи қувваҳои мусаллаҳ.

Истилохи **штаб – офицер** низ решай олмонӣ дошта, дар баъзе аз артишҳо, аз ҷумла дар артиши русҳо номи умумии ҳайати бузурги афсанро мегӯянд, (дар артиши русҳо майор, подполковник ва полковник).

Истилохи **штабс – капитан** низ аз калимаи олмонии **stabs kapitane** гирифта шуда, маънои дараҷаи низомиро ифода менамояд. Дар баъзе аз артишҳои кишварҳои аврупойӣ аз ҷумла, дар дар артиши русҳо ҳамчун унвони афсарӣ дар қушунҳои пиёданизом, саворанизом артиллерия ва дар воҳидҳои ҳарбии муҳандисӣ истифода мешаванд. [ФИХ, с. 580].

Истилохи ҳарбии **штурм** аз калимаи олмонии **sturm** гирифта шуда, ба маънои ҳуҷуми мусаллаҳонаи воҳидҳои низомии кулл ба мавзеъҳои ниҳоят мустаҳками душман далолат менамояд.

Истилохи **штурм** дар фарҳангномаҳои тоҷикӣ дида нашуд.

Тавре дар боло зикр намудем, баъзе аз ин истилоҳот дар фарҳангномаҳои тоҷикӣ дида нашавад ҳам, дар сарчашма ва осори классикии мо ба назар мерасанд.

Ҳамин тарик, таҳлилҳо нишон дод, ки дар захираи лугавии забони тоҷикӣ истилоти ҳарбии олмонӣ низ то андозае мавриди истифода қарор

дода шудаанд. Баъзе аз ин истилоҳот то ҳанӯз дар таркиби неруҳои мусаллаҳи мо васеъ истифода мешаванд.

3.1.8. Шарҳи вожа-истилоҳоти англисии ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ

Чараён ва ё раванди аз як забон ба забони дигар ворид шудани истилоҳоти илмии соҳавӣ ва ба ин васила ғанӣ гардидани захираи луғавии забони иқтибоскунанда раванди воқеӣ буда, заминаҳои муҳталифи иҷтимоӣ-сиёсӣ ва илмиву фарҳангӣ низ дорад. Аммо ин ҷараён бояд ҳадду ҳудуд дошта бошад ва ҳамон вақт бояд ба амал ояд, ки имконияти дохилизабонӣ барои пурра ва комилан ифода кардани ин ё он мағҳуми нав очизӣ қашад. Танҳо дар ҳамон вақт истилоҳоти иқтибосиро чун яке аз роҳҳои бой гардидани таркиби луғавии забон ба қалам додан муамкин аст. Дар акси ҳол истилоҳоти иқтибосӣ на танҳо ҳусни забонро коҳиш медиҳанд, балки то андозае заминаи ба вуҷуд омадани нотавонии забон низ шуда метавонанд.

Ҳамин тариқ, дар давоми ташак्�кули таърихи давраҳои забони тоҷикӣ дар баробари истилоҳоти забонҳои дигар аз забони англисӣ низ аз рӯйи эҳтиёҷ доштан истилоҳоти ҳарбӣ ворид гаштаанд.

Истилоҳоти ҳарбие, ки аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд, баёнгари мағҳуми таркибии неруҳои мусаллаҳи кулл, мағҳуми дараҷа ва унвонҳои ҳарбӣ, мағҳуми размандагон созу дастгоҳҳои ҷангӣ, василаи ҳифозати ҷангварону сарбозону афсарон, василаҳои дарёнавардӣ ва дигар амалиёти низомӣ мебошанд. Истилоҳоти англисии ҳарбие, ки ба забони тоҷикӣ ворид гаштаанд: танк, танкер, танкетка, снайпер, снайпера, снайперскоп, комендор, комнадор, рейд, рейдер, баратрия, блокада, блок-аппарат, блокировать, блокшив, эскалляция, **бункер**, мичман.

Якчанд истилоҳоти фавқувззикрро, ки мағҳуми ҳарбиро ифода менамоянд, дар асоси фарҳангҳои этиологӣ шарҳу баён менамоем.

Истилохи ҳарбии **бункер** аз калимаи англисии **bunker** гирифта шуда, ба маъни макони ҳифозати сӯзишворӣ далолат менамояд. Бункер чой ва ё маконе, ки дар киштиҳои бузург сӯзишвориҳои муҳталифро нигоҳдорӣ менамоянд. Ин амал одатан дар киштиҳои бузурги зериобӣ сурат мегирад [ФИХ, с. 139].

Дар лугатномаҳои тоҷикӣ истилохи мазкур ба мушоҳида нарасид. Дар забони форсӣ истилохи **бункер** чунин шарҳу тавзех дода шудааст. **Бункер-махзан** (сӯзишворӣ, аслиҳа, лавозимоти ҷангӣ, қароргоҳи зеризаминӣ, паногоҳ, чойи гурезагоҳ) [ФРФ, с. 48].

Истилохи ҳарбии **мичман** аз калимаи англисии **midshipmen** гирифта шуда, дараҷа ва ё унвони низомиеро ифода менамояд, ки дар флоти баҳрии русҳо ва дар як қатор флоти баҳрии кишварҳои хориҷӣ дараҷаи аввали низомӣ маҳсуб дониста мешавад. Дар флоти ҳарбӣ-баҳрии собиқ Иттиҳоди Шуравӣ дараҷаи ҳарбиеро мегуфтанд, ки хизмати ҳарбиро анҷом дода, ихтиёри ба хизмати доимии ҳарбӣ мераванд, яъне ёрдамчии афсар [ФИХ, с. 325].

Истилохи **миғман** дар фарҳангномаҳои забони тоҷикӣ ба мушоҳида нарасид.

Истилохи ҳарбии **блокада** аз решай англисии **blockade** гирифта шуда, як низоми меъёрии ҳарбиро дар ҷузъу томҳои низомӣ мегӯянд. Ин гуна низоми меъёрии ҳарбӣ ҳангоми ҷангу задухӯрдҳо ва ё муноқишаҳои байналмилалӣ ба мақсади чудо намудани қувваҳои душман, давлат аз қувва ва алоқаи берунӣ истифода карда мешавад [ФИХ, с. 86].

Истилохи мазкур дар забони тоҷикӣ шарҳу тавзех дода шудааст. Блокада – муҳосира, муҳосираи иқтисодӣ, сиёсӣ ва ғ [ФТЗТ, с. 41].

Истилохи блок – аппарат решай англисӣ дошта, дастгоҳero мегӯянд, ки роҳи ҳама гуна василаҳои ахборотиву ташвиқотиро монеагузорӣ намояд. Ин дастгоҳи дастие будааст, ки ҳадамоти ҷосусии як давлатро ҳангоми амалиёти ҳарбӣ зери назорат мегирад [ФИХ, с. 86].

Истилохи ҳарбии **блокировка** низ аз забони англисӣ гирифта шуда, роҳу усулҳоеро мегӯянд, ки ҷараёни воситаҳои техникиӣ ва технологияҳои муосирро зери назорати худ қарор медиҳад.

Истилохи **блок - шив** низ решай англисӣ дошта, (блок – шив – **blockship**) маъни як навъи қиширо ифода менамояд, ки ҳама гуна амалиёти ҳарбии ӯ қатъ ва ё барҳам дода шудааст.

Истилохи ҳарбии **танкер** аз забони англисӣ гирифта шуда, ба маъни кишии боркаши маҳсусгаронидашуда омадааст. Дар ҷузу томҳои Англияи пешазреволюционӣ қишиҳои бузурги маҳсусеро мегуфтанд, ки вазифаи он қашонидан ва ё ҳамлу нақли моеъот аз як ҷо ба ҷойи лозими дигар мебошад [ФТЗТ, с. 309].

Истилохи ҳарбии **танк** чунин шарҳу тавзех дода шудааст. Танк мошини тасмачарҳи ҳудгарди зиреҳпӯш, ки ҳомили яроқҳо ва аслиҳаҳои қавӣ мебошад [ФТЗТ, с. 308].

Дар забони тоҷикӣ дар асоси калимаи англисии **танк** бо ҳамроҳ кардани баъзе ҷузъҳо чунин истилоҳот сохта шудаанд: **танкзан** – бо танк задан, мошини зиреҳпӯше, ки бо он танкро мезананд, аслиҳаи танкзаний [ФТЗТ, с. 308]. Истилохи **танкрон** тибқи лугатҳои тоҷикӣ ба маъни ронандай танк омадааст [ФТЗТ, с. 308]. Истилохи **танкшикан** низ ба ҳайси муодили танкзан дар фарҳангҳо истифода шудааст. **Танкшикан** – минаи танкшикан, мошини зиреҳпӯши танкзан, минаи танкшикане, ки бо он танкро зада нобуд мекунанд [ФТЗТ, с. 308]. Истилохи ҳарбии **танкҷӣ** бошад, ба маъни шахсе, ки танк меронад, ронандай танк, он ки бо танк сарукор дорад [ФТЗТ, с. 255].

Мувофиқи нишондоди маводи таҳлилшуда қисми зиёди истилоҳоти ҳарбии англисӣ айнан ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд.

Илова бар ин дар даврони пас аз истиқлол дар заминаҳои муносибатҳои байниҳамдиарӣ, алалхусус, муносибатҳои ҳарбӣ боиси ворид гаштани истилоҳоти ҳарбии англисӣ ба забони тоҷикӣ гардид.

Истилоҳоти ҳарбии англисии ба забони тоҷикӣ воридгардида, мағҳумҳои муҳталифи ҳарбиро ифода намуда, ба қонуну қавоиди овозӣ ва дастурии забони тоҷикӣ мувофиқ шудаанд.

Истилоҳоти ҳарбии англисӣ дар забони тоҷикӣ 0,7 дар садро ташкил медиҳад.

3.2. Шарҳи этиологии вожа-истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ

Истилоҳоти ҳарбӣ дар тамоми забонҳо дида мешаванд. Дар натиҷаи рушду такомули техника ҳамарӯза калимаву истилоҳоти нав ба миён меоянд. Ҳар андешаи нави маънавӣ ва ҳар падидай тозаи моддӣ, ки дар ҷомеа пайдо мешавад, тағйироти куллие дар лугат ва истилоҳоти забон падид меовараад.

Бо дарназардошти ҳамин раванди ташаккул қайд намудан лозим аст, ки як қисми муайянни истилоҳоти ҳарбии забони англисиро калимаву ибораҳое ташкил доданд, ки аз нигоҳи баромад ба забони англисӣ тааллуқ доранд.

Тавре болотар қайд намудем, ин андешаву афкори маънавӣ, ки дар қолаби лугат ва истилоҳоти соҳавӣ баён мешавад, дар баъзе забонҳо парвардаи зеҳни миллии ҳамон ҳалқиятҳо мебошанд ва ин боиси ғановатмандии забони он мегардад. Ҳангоми таҳқиқ аз лугатномаву фарҳангномаҳои гуногуни англисӣ-русӣ, русӣ-англисӣ ва тоҷикии А. Мамадназаров [2015], Иматшоева М, А.Мамадназаров, М. Муродов [2015], Е.И. Курянов [1993], Ш. Хайруллоев [2003], М.Ф. Слинкин [1987] Я.И. Қалонтаров [1987], О. С. Ахманова [1990] А.М. Таубе, А.В Литвинов, А.Д. Миллер [1975], Н.Ю. Пӯлотов, [2006] фаровон истифода намудем.

3.2.1. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии аслӣ дар забони англисӣ

Истилоҳи ҳарбии “танк” аз калимаи англисии “tank” гирифта шуда, мосинаи комилан зиреҳпӯши бо тасмаҳои оҳанин қувваи пуриқтидор,

ки ҳама гуна монеаро пахш карда ҳаракат мекунад, маънидод шудааст [ФИХ, с. 498], [ФАТ, с. 1011].

Дар сарчашмаҳои дигар омадааст: танк мөшини зиреҳпӯши тасмачархи худгарди ҳомили яроқҳои қавӣ [ФТЗТ, 308 ФАТ, с. 89]

Истилоҳи “танкер” решай англисӣ дошта, маънии қисми саҳни пеши киштӣ, зарфи бузурги фулузиро ифода менамояд. Дар замони асрҳои миёна дар Англия як намуди киштиро мегуфтанд, ки бо зарфи бузурги худ борҳоеро, ки шакли моеъро доштанд аз як чо ба ҷойи дигар интиқол медоданд, яъне зарфҳои фулузие, ки маводи моеъгирро дар ғунҷоиши ниҳоят қалон ҷой медоданд [ФИХ, с. 496; ФАТ, с. 890; ФАР, с. 709].

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” истилоҳи “танкер”-ро чунин шарҳ додаанд: танкер – киштии боркаши маҳсус барои қашонидан ва ё ҳаллу нақли моеот [ФЗТ, с. 309]

Дар “Фарҳанги русӣ-тоҷикӣ” истилоҳи “танкер”-ро киштии моеъкашон маънидод намудаанд [ФРТ, с. 108, ФАТ, с. 1081], [ФАР, с. 801].

Дар баъзе сарчашмаҳои дигар истилоҳи “танк”-ро дар баробари мөшини зиреҳпӯши тасмачархи худгарди ҳомили яроқҳои қавӣ ва маънии зарфи нигоҳдоранда ва қашонандай маводи моеъгӣ шарҳ додаанд [ФРТ, с. 1081].

Истилоҳи англисии “танкетка” низ марбут ба мөшинҳои зиреҳпӯши тасмачархи худгард буда, ба маънои танкчаи хурд ва тезгард омадааст [ФИХ, с. 499, ФАР, с. 1211, ФРТ, с. 1089].

Истилоҳи ҳарбии англисии “снайпер” ба маънои тирандозӣ моҳир нишонзани моҳир ва ё ҳадафгир омадааст [ФАТ, с. 1009]. Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” низ дар ҳамон шакл маънидод шудааст: снайпер аз қалимаи англисӣ буда, маънои тирандоз, тирандози моҳир, нишонзани беҳтарин ва ҳадафгирро ифода намудааст [ФТЗТ, с. 255].

Истилоҳоти ҳарбии англисии “снайпер” дар “Фарҳанги русӣ-тоҷикӣ” чунин шарҳ дода шудааст: снайпер – мерган; снайперская винтовка – милтиқи мерганиӣ [ФРТ, с. 1033].

Дар сарчашмаҳо ва дигар лугатномаҳо истилоҳи “снайпер” дар шакли “тирандози мумтоз”, “тирандози забардаст” маънидод шудааст, ки дақиқтар ба назар мерасад [ФРФ, с. 647].

Дар “Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ-русӣ”-и Н.Ю. Пӯлотова истилоҳи снайпер ба маъни “тирандоз” омадааст.

Тавре дар “Фарҳанги истилоҳоти хориҷӣ” омадааст, истилоҳи ҳарбии снайпер аз калимаи англисӣ гирифта шуда, ба маъни тирандози моҳире, ки санъати тирандозиро хеле хуб медонад, фаҳмида мешавад [ФИХ, с. 478].

Истилоҳи “снайперскоп” низ яке аз он калимаҳои баёнгари созу дастгоҳҳои ҷангӣ ба шумор меравад. Истилоҳи снайперскоп асли баромади англисӣ дорад.

Калимаи снайперскоп аз ду ҷузъ иборат мебошад. Истилоҳи снайперскоп аз калимаи англисӣ ва юнонӣ сохта шудааст.

Калимаи англисӣ “скоп” аз решай “skopeo” гирифта шуда, ба маъни “мебинам”, “назар мекунам”, “назорат мекунам” омадааст. Калимаи “скоп” дар калимаҳои мураккаб як ҷузъи асосиро ташкил медиҳад. Масалан, микроскоп, эндоскопия.

Бо дарназардоши фикру андешаҳои болоӣ истилоҳоти ҳарбии “снайперскоп” ба маъни асбобу афзори аслиҳаи ҷангие, ки дар вазъияти шабона барои ҳадағирии тирандозӣ пешбинӣ шудааст, фаҳмида мешавад [ФИХ, с.473].

Дар “Фарҳанги истилоҳоти ҳарбӣ” (Ҳайруллоев, 2003) низ калима-истилоҳоти “снайперскоп” чунин шарҳ дорад, яъне асбоб ва ё аслиҳаи ҷангие, ки барои тирандозии шабона ташхис дода шудааст. [Ҳайруллоев, 2003 с. 232].

Истилоҳоти ҳарбии “комендор” аслан англисӣ буда, аз решай англisisii “commender” гирифта шуда, дар соҳтори низомӣ ва баҳрии русҳо ва ҳамчунин дар баязе соҳторҳои ҳарбии кишварҳои хориҷӣ ба маъни матрос – баҳрнавард далолат менамояд [ФИХ, с.273].

Дар баязе сарчашмаҳои дигар ва лугатномаву фарҳангномаҳо истилоҳи ҳарбии англisisii “комендор” маъни “комендо” тӯпчии киштиро ифода менамояд [ФЗТ, с.403].

Калимаи “командос” низ истилоҳи ҳарбӣ буда, дар ҳайати нерӯҳои англисҳо ба таври васеъ истифода мешаванд.

Истилоҳи ҳарбии “командос” аз калимаи англisisii “commandos” гирифта шуда, ба маъни воҳидҳо ё қисми низомие далолат мекунад, ки дар нерӯҳои мусаллаҳи кулли Британияи Кабир дар замони Ҷанги Бузурги Ватаниӣ мавриди истифода қарор гирифта буданд [ФИХ, с. 245]. Ин воҳидҳои низомӣ гурӯҳҳои десантие буданд, ки бар зидди вайронкориҳои агентҳои кишварҳои хориҷӣ мубориза мебурданд.

Истилоҳи “рейд” англисӣ буда, ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ ба маъни ҳуҷуми аскарони пиёданизому саворанизом ва ҳамчунин воҳидҳои тонкии қисмҳои ҳарбӣ фаҳмида мешавад. Ба ибораи дигар, ба маъни ҳамлаи ногаҳонӣ аз ақиби душман далолат менамояд [ФИХ, с. 435].

Калимаи “рейдер” истилоҳи ҳарбӣ буда, ба гурӯҳи мағхумҳои баёнгари техника ва аслиҳаҳои ҷангӣ доҳил мешавад. “Рейдер” - киштии ҳарбие, ки амалиёти ҷангии мустақилонаро ичро менамояд. Ин амалиётҳои ҷангӣ аз ҷониби рейдер дар баҳрҳо ва уқнусҳои бузург бо мақсади аз байн бурдани нақлиёт ва воситаҳои ҳарбии душман мавриди истифода қарор дода мешавад. Рейдер - киштии бузурги ҳарбӣ [ФАТ, с. 493, ФИХ, с. 435].

Ҳаминро низ бояд зикр намоем, ки калима-истилоҳоти ҳарбии аслии англisisii снайперекоп, танкетка, комендор, командос, рейд, рейдер дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” ба мушоҳида нарасид.

Натицаҳои таҳлил нишон доданд, ки истилоҳоти ҳарбии аслӣ дар забони англисӣ 5 дар сади истилоҳоти таҳқиқшударо дар бар мегирад.

3.2.2. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии лотинӣ дар забони англисӣ

Қобили тазаккур аст, ки забони лотинӣ дар ташаккули истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ нақши муҳимм дорад. Зоро забони лотинӣ ҳамчун забони байналмилаӣ дар байни дигар забонҳо мақоми хосеро касб карда буд.

Аз таъриху фарҳанги забони лотинӣ бармеояд, ки дар тули таърих соҳибони ин забон ба англисҳо муносибати хуб, яъне некбинона дошта, англисҳо низ ба онҳо эҳтироми беандоза доштанд.

Воридшавии истилоҳоти ҳарбии лотинӣ низ ба ин забон бо роҳу воситаҳои тиҷоратӣ, ҳарбӣ ва динӣ сурат гирифтааст. Дар натиҷаи робитаҳои муҳталифи тиҷоративу фарҳангӣ англисҳо тавонистанд аз истилоҳоти муҳталифи лотинӣ фаровон истифода намоянд. Дар баробари ҳамаи ин, римиҳо низ бо паҳн ва тарғибу ташвиқ намудани урфу одатҳои худ барои воридшавии калимаҳои лотинӣ ба забони англисӣ мусоидат намуданд [Арнолд, 1952 с.214].

Якчанд истилоҳоти ҳарбии лотиниро дар асоси лугатномаву фарҳангномаҳои мавҷуда мавриди баррасӣ қарор додем.

Тавре болотар қайд намудем, истилоҳоти ҳарбии лотинӣ ба забони англисӣ бо роҳу воситаҳои гуногун дохил шудааст. Дар натиҷаи рушду инкишофи технологияи нави ҳарбӣ, дастгоҳҳои пешрафтаи низомӣ дар соҳтори нерӯҳои мусаллаҳи кулли қишварҳои мутараққӣ калимаву истилоҳоти нав ба миён омад. Бинобар ин, дар забони англисӣ зарурати ворид соҳтани истилоҳоти нави ҳарбӣ ба вучуд омад. Яке аз роҳу воситаҳои дохилшавии истилоҳоти ҳарбии лотинӣ ба забони англисӣ низ ҳамин маҳсуб мешавад.

Истилоҳи “радиус” дар соҳтори низомӣ ҷойгоҳи хосса дорад. Калимаи “радиус” аз решай лотини “radius” гирифта шуда, ба маънои 1.

симчаҳои чарх, нур, равшаний, далолат менамояд; 2. бузургии фарогирандаи ягон нуқта ва масоҳати зарурӣ, ки ҳарбиён онро дақиқу равшан менамуданд. Инро дар илми ҳарбӣ ифодакунандай маркази ягон хат низ мегуфтанд [ФИХ, с. 425]. Дар “Фарҳангӣ истилоҳоти ҳарбӣ” низ калима-истилоҳоти “радиус” чунин шарху баён дода шудааст: хатти росте, ки маркази доираро муайян менамояд [Хайруллоев, с. 167].

Калима-истилоҳи ҳарбии “радиус” дар “Фарҳангӣ тафсирии забони тоҷикӣ” чунин маънидод шудааст: радиус – хатти росте, ки маркази доира ё қураго бо ҳар ду нуктаи интиҳои он мепайвандад, ки бо ҳамин маъни дар илми риёзӣ корбаст карда мешавад [ФТЗТ, с. 143].

Истилоҳи ҳарбии “орбиталий” аз решай лотинӣ бо ҳамроҳ кардани пасванди +ӣ соҳта шудааст., ки аз калимаи лотинии “орбита” гирифта шуда, маънои роҳро ифода менамояд. Орбита – 1. роҳе, ки дар он як дастгоҳи маҳсуси кайҳонӣ ҳаракат менамояд ва ҳарбиён тавассути он бисёре аз амалиёти худро анҷом медиҳанд: 2. доираи ҳаракати муайян, ки ягон маълумотеро ба даст меорад [ФИХ, с. 357].

Истилоҳи ҳарбии лотинии орбитальний 1. ба доираи ҳаракати орбита даҳл дорад; 2. барои ҳаракат аз доираи орбита нигаронида шудааст [ФИХ, с. 357]. Масалан, орбитальное оружия - яроқи мадорӣ.

Истилоҳи “казус” дар соҳаи ҳарбӣ васеъ истифода мешавад. Истилоҳи “казус” аз калимаи лотинии «casus» гирифта шуда, маънои муҳталифи ҳарбиро ифода менамояд: 1. ҳодиса; воқеа, ҳодисаи гайримуқаррарӣ; 2. ҳодисаву воқеаи ҷангии ногаҳоние, ки нишонаҳои берунӣ дорад; 3. ҳодисаи сарпеч [ФИХ, с. 211].

Истилоҳи ҳарбии “казус белли” аз калимаҳои лотинии «casus + belli» гирифта шуда, ба маънои баҳонаи расмии эълон намудани ҷанг то оғози амалиёти ҳарбӣ, ҷангӣ фаҳмида мешавад [ФАР, с. 614].

Ин истилоҳ дар аксар вақт ҳангоми шуруи амалиёти ҷангӣ ва ё ҳангоми қатъ намудани ҷанг ё оташбас истифода карда мешавад [ФАР, с. 412].

Тавре мебинем, ин истилоҳоти ҳарбии лотинӣ ба забони англисӣ дар натиҷаи муносибатҳои тиҷоративу ҳарбии римихову англисҳо дар марҳилаи аввал ворид шудаанд.

Бархе аз ин истилоҳоти ҳарбии лотинӣ ба воситаи забони фаронсавӣ ворид шудаанд. Олимону донишмандон чунин андеша доранд, ки бештари истилоҳоти соҳаҳои муҳталифи забони фаронсавӣ дар асл воҳидҳои луғавии лотинӣ мебошанд. Аз иин рӯ, метвон чунин ибрози андеша намуд, ки аксари истилоҳоти ҳарбие, ки аз забони фаронсавӣ ба забони англисӣ ворид шудаанд, бевосита аз лотинӣ баромадаанд.

Калима-истилоҳи ҳарбии “пистолет” аслан решай лотинӣ дошта тавассути забони фаронсавӣ дохил гардидааст. Истилоҳи лотинии “пистолет” аз решай лотинии “pistoleto” гирифта шуда, ба маъни аслиҳаи дастии оташфишон далолат мекунад [ФИХ, с.389].

Дар “Фарҳангианглисӣ-тоҷикӣ-русӣ” истилоҳи “пистолет” чунин шарҳу баён ёфтааст. Пистолет – таппонча, туғангча [ФАТР, с. 344].

Истилоҳи “пистолет” баёнгари мағҳуми аслиҳаи ҷанги буда, ба маъни туғангчаи дастӣ низ фаҳмида мешавад, ки тирдонаш дар дохили худи туғангча ҷойгир қуононида шудааст.

Дар “Фарҳанги форсӣ ба русӣ” истилоҳи “пистолет” чунин шарҳу баён ёфтааст: пистолет – 1. ҳафттири, таппончаи дастӣ [ФФР, с. 437].

Истилоҳи ҳарбии “мобилизация” аз калимаи лотинии «mobiliziz» гирифта шуда, маъни сафарбаркунӣ ва сафарбарномоиро ифода менамояд. Дар фарҳангҳо ва луғатномаҳои дигар чунин шарҳ дода шудааст: мобилизация - сафарбар кардани сарбозону ҳайати қатории қушунҳо [ФАТР, с. 437].

Дар “Фарҳанги русӣ-форсӣ” калимаи мобилизация чунин шарҳ дода шудааст: 1. басич; военная мобилизация – басичи низомӣ; мобилизованный – басичшуда; мобилизующая сила – нерӯҳои басичкунанда [ФФР, с. 275].

Истилоҳоти ҳарбии лотинии “майор” - дараҷаи низомии мақомоти ҳарбии идоракунандаи воҳиди бузурги низомӣ [ФИХ, с.290-296], “генерал” – сарвар, сардори лашкар уновони олии ҳарбӣ, ки якчанд зинаҳоро гузаштааст; генералитет – ҳамчун истилоҳи ҳарбӣ ба маъни ҳайати фармондехони кулл [ФИХ, с.418], контр – амали ҷангии зиддияқдигар [ФИХ, с. 255], мундир ба маъни либоси расмии ҳарбӣ [ФИХ, с.334] дар соҳаи истилоҳоти ҳарбӣ ҳамчун баёнгари мағхумҳои таркиби неруҳои мусаллаҳи кулл, мағхуми дараҷаи низомӣ, мағхуми размандагон, созу дастгоҳи ҷанг, василаи ҳифозати ҷанговарон, василаи дарёнавардии ҳарбӣ ва амалиёти ҷангӣ дар забони англисӣ васеъ истифода шудаанд. Ҳамин тарик, истилоҳоти ҳарбии лотинӣ тавонистаанд дар ташаккул ва рушду такомули минбаъдаи забони англисӣ ва низоми истилоҳоти ин забон нақши арзанда дошта бошанд.

3.2.3. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии юнонӣ дар забони англисӣ

Қайд намудан зарур аст, ки забони юнонӣ дар якчоягӣ бо забонҳои македонии қадим ба гурӯҳи алоҳидаи юнонии забони ҳиндуаврупой дохил мешавад. Заминаи асосии соҳаҳои муҳталифи илм, аз ҷумла истилоҳоти ҳарбиро қалимаву ибораҳои юнонӣ ташкил медиҳанд. Истилоҳоти юнониро дар тамоми соҳаҳои илм мушоҳида кардан мумкин аст. Баъзе муносибатҳои тиҷоратӣ, илмӣ, фарҳангӣ ва адабӣ дар давраи эҳё ва омӯзиши забони юнонӣ ва расму оинҳои онҳо дар Англия мусоидат намудаанд, ки ба ин васила шумораи истилоҳоти юнонӣ дар ин забон бештар гарداد.

Забони юнонӣ ҳам дар баробари забонҳои мақоми байналмилалидошта, чун яке аз забонҳои бостонӣ дар ташаккул ва таҳаввули таркиби лугавии забони англисӣ таъсири худро гузаштааст.

Истилоҳоти ҳарбии юнонӣ бо роҳу воситаҳои муҳталиф ворид шудаанд. Маводи ҷамъовардашуда нишон дод, ки аксари истилоҳоти

ҳарбии юоной ба забони англисӣ ҳам ба тариқи бевоиста ва ҳам ба воситаи забони лотинӣ ворид гардидааст.

Якчанд истилоҳоти ҳарбии юониро тибқи луғатномаву фарҳангномаҳои этимологӣ дар забони англисӣ мавриди омӯзиш қарор додем.

Истилоҳи юонии “динамит” аз калимаи юонии «*dynamis*» гирифта шуда, ба маъни қувва далолат менамояд. Динамит - маводи таркандае, ки дар як тирдон ҷо карда барои аз байн бурдани объектҳои бузург истифода бурда мешавад. Динамит аз маводи таркандае дуруст карда мешавад, ки асоси онро нитроглитсерин ташкил медиҳад [ФИХ, с.168].

Дар “Фарҳанги русӣ-форсӣ” истилоҳи динамит дар қолаби диномит оварда шудааст [ФФР, с.49]. Дар сарчашмаҳои дигар, масалан, дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” истилоҳи ҳарбии “динамит” дар шакли маводи тарканда шарху баён ёфтааст [ФТЗТ, с. 517].

Истилоҳи юонии “бутан” аз решай юонии “*butyan*” гирифта шуда, ба маъни равған далолат менамояд. Бутан – пайвастагии органикие мебошад, ки аз як қатор газҳои бебӯй ва беранг таркиб ёфтааст. Маводи бутан аз газҳои муҳталиф иборат буда, дар соҳтори ҳарбӣ барои омода намудани маводи тарканда истифода бурда мешавад. Маводи марговар буда, дар ҷангҳои байни кишварҳо истифода бурда мешавад [ФИХ, с. 94].

Истилоҳи “азотобактерин” бештар дар ҷангҳои ҳастай дар доҳили маводи химиявӣ истифода бурда мешавад. Истилоҳи азотобактерин аз решай юоной буда, ҷиҳатҳои мусбати истифода низ дорад.

Истилоҳи ҳарбии “символ” аз калимаи юонии “*sumbalan*” гирифта шуда, ба маъни нишоне, ки гурӯҳи низомиро аз ҳам ҷудо менамояд. Дар фарҳанг ва илми ҳарбии римиёни қадим ҳамчун нишонаҳои фарқунандаи шартӣ байни низомиён истифода мегардид [ФИХ, с. 465].

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” истилоҳи юнонии “символ” ба мушоҳида намерасад, вале дар сарчашмаҳо ва лугатномаҳои форсӣ истилоҳи “символ” ба маъни мазҳар омадааст [ФФР, с. 628].

Истилоҳи “эмблема” ҳамчун мағҳуми баёнгари баъзе нишонаҳое, ки дар либос ва дигар лавозимоти ҳарбии сарбозону афсарон наеб мегардид, истифода мешавад. Истилоҳи “эмблема” аз решай юнонии “emblema” гирифта шуда, ба маъни аз ҳам фарқ кардан омадааст. Нишоне, ки гурӯҳҳои ҳарбӣ ва воҳидҳои низомиро аз рӯйи он фарқ мекунанд [ФАТЗ, с. 561].

Истилоҳоти ҳарбии юноние низ ба мушоҳида мерасанд, ки аз ду ҷузъи юнонӣ таркиб ёфтаанд. Дар ин сурат алоқаи байни ҷузъҳо тибқи қонуни қоиди дастурии забони англисӣ ба миён меояд: cosmodram – майдони киштиҳои қайҳонӣ [ФТЗТ, с. 629], airdinamika – ҳаракати ҳаво ва газҳо [ФТЗТ, с. 106], airadrom – майдони нишасти ҳавопаймо [ФТЗТ, с. 106], airastat – дастгоҳи парвози газкаш [ФТЗТ, с. 106], airanavtika дастгоҳҳои дар ҳаво ҳаракаткунанда [ФРТ, с. 443].

Истилоҳоти ҳарбии юноние, ки аз ҷузъҳои юнониву лотинӣ таркиб ёфтаанд:

Airanarigatsiya – раҳнамои ҳаритайӣ, радиёӣ [ФЗТ, с. 441], airaplan – ҳавопаймо [ФТАР, с. 602].

Истилоҳоти ҳарбие, ки аз ҷузъҳои англisisиву юнонӣ таркиб ёфтаанд: snaipers кар – дастгоҳи шаббинанда [ФТАР, с. 442], tankadram – бошишгоҳи зиддитанкӣ [ФТАР, с. 604],

Дар истилоҳоти ҳарбӣ мағҳумҳои баёнгари созу дастгоҳҳои ҷангӣ низ кам нестанд. Истилоҳи ҳарбии юнонии “автомат” ҳамчун аслиҳаи ҷангии худкор “дар соҳаи низомӣ васеъ истифода мешавад. Ислоҳи “автомат” аз қалимаи юнони “avtomatos” гирифта шуда, ба маъни воситаи аслиҳаи худкори оҳание, ки ҳамчун яроқи оташфишон дар созу дастгоҳҳои низомӣ ҷойгоҳи хосса дорад [ФАТР, с. 282].

Дар баъзе сарчашмаҳо ва луғатномаву фахангномаҳои мавҷуда истилоҳи автомат чунин шарҳу баён ёфтааст. “Автомат” – 1. дастгоҳи худкор. 2. навъе аз силоҳи дастии худкор [ФТЗТ, с. 35]. Истилоҳи “автоматӣ” мансуб ба автомат; ба таври худкор.

3.2.4. Шарҳи вожа-ислоҳоти фаронсавӣ дар забони англисӣ

Дар таркиби луғавии забонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла дар таркиби истилоҳоти ҳарбӣ аз забони фаронсавӣ низ қалимаву ибораҳои зиёде ворид гардидааст, ки баёнгари мағҳумҳои соҳаҳои муҳталифи ҳарбӣ, аз қабили истилоҳоти баёнгари мағҳуми нерӯҳои мусаллаҳи кулл, мағҳуми дараҷаи низомӣ, мағҳуми размандагон, созу дастгоҳҳои ҷангӣ, ҳифозати ҷанговарон ва гунаҳои амалиёти низомӣ мебошанд.

Истилоҳоти ҳарбии фаронсавӣ аз ҷиҳати миқдор нисбат ба дигар забонҳо зиёд мебошанд, ки ин албатта сабабҳо ва омилҳои таърихии худро дорад. Аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум аст, ки фаронсавиҳо як муддат дар кишвари англисҳо ҳукмронӣ намуданд ва маҳз дар давраи ҳукмронии фаронсавиҳо воридшавии истилоҳоти ҳарбии фаронсавӣ оғоз гардид. Дар сарзамини англисҳо як марҳилаи тулонӣ забони фаронсавӣ ҳукмрон буд. Баъди хотима ёфтани ҳукмронии фаронсавиҳо воридшавии қалимаву ибораҳои фаронсавӣ ба забони англисӣ ҳанӯз идома дошт. Аз як тараф, воридшавии истилоҳоти фаронсавӣ ба ташаккул ва таҳаввули забони англисӣ мусоидат менамуд.

Ворид гардидани қалимаву ибораҳои фаронсавӣ ва забони англисӣ монанди дигар забонҳои дунё, пеш аз ҳама дар натиҷаи муносибатҳои тиҷоратӣ, фарҳангӣ ба миён меомад. Иқтибосшавии чунин истилоҳот бо роҳу воситаҳои муҳталиф сурат мегирифт. Дар қадом ҳолате набошад, воридшавии истилоҳот дар ҳар забон ҳусусиятҳои худро дошта, боиси мукаммалшавии таркиби луғавии забон мегардад.

Дар таркиби луғавии забони англисӣ қалимаҳои баромадашон аз забони фаронсавӣ низ хеле зиёд ба мушоҳида мерасанд. Воридшавии

калимаву ибораҳои фаронсавӣ ба забони англисӣ дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ сурат гирифтаанд. Дар маҷмуъ воридшавии қалимаҳои фаронсавӣ ба забони англисӣ аз аввали асрҳои XI-XII шуруъ мешавад. Дар ин бахши рисола якчанд истилоҳоти ҳарбии баромадашон фаронсавиро мавриди таҳлил қарор медиҳем.

Истилоҳи ҳарбии “каска” яке аз афзори ҳарбӣ буда, дар илми низомӣ васеъ истифода мешавад. Истилоҳи “каска” аз қалимаи фаронсавии “casgue” гирифта шуда, ба маъни пешонӣ, кулоҳ далолат менамояд. Асли баромади ин истилоҳ аз забони испанӣ буда, ба фаронсавӣ ва сипас ба англисӣ ворид гардидааст. Каска кулоҳи оҳаниест, ки дар соҳтори ҳарбӣ асосан гурӯҳҳои зиреҳпӯш, ки бо аслиҳаи вазнини тасмачарҳ муҷаҳҳаз мебошанд, ба сар мегузоранд [ФАТР, с. 460].

Каска – тоскулоҳ, хӯд, кулоҳҳуд [ФЗТ, с. 342].

Истилоҳи “пост” аз забони фаронсавӣ баромадааст. Пост – poste, объекте, ки гурӯҳи ҳарбиён уҳдадор шудаанд, онро муҳофизат намоянд, мавзее, ки ин ҳифозат иҷро карда мешавад [ФИХ, с. 404].

Истилоҳи ҳарбии фаронсавии “атака”. Ин истилоҳ аз рӯйи баромад фаронсавӣ буда, маъни ҳаракати иқтидорнок ба муқобили қувваҳои муқобил мебошад. Истилоҳи “атака” аз қалимаи фаронсавии “attagye!” гирифта шуда, ба маъни хуҷуми барқосо далолат мекунад [ФИХ, с. 61]. Атака – хуҷуми барқосое, ки барои торумор намудани қувваи душман нигаронида шудааст [ФЗТ, с. 771].

Истилоҳи ҳарбии “авангард” аз қалимаи “avantgarde” решаша гирифта, як қисми ҳарбие мебошад, ки дар пешсафи лашқар намегузорад ба лашқар ҳамла оранд. Авангард - аввал муҳофизони сафи пеш [ФИХ, с. 9].

Қалимаи “парашют” дар соҳтори ҳарбии кишварҳои муҳталиф, дар ҷузву томҳои онҳо васеъ истифода мешавад. “Парашют” истилоҳи ҳарбӣ буда, ҳамчун баёнгари василаи ҳифозати ҷангварон дар мақомоти

ҳарбӣ чойгоҳи маҳсус дорад. Истилоҳи “парашют” аз қалимаи фаронсавии “parachute” гирифта шуда, маънои пешгирий кардани афтиданро ифода менамояд.

Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” қалимаи “парашют” дар шакли “парашут” ба маънои асбоби ҷатрмонанди дар ҳаво кушодашаванда, ки ба воситаи он аз ҳавопаймо мечҳанд, далолат меқунанд [ФТЗТ, с. 70].

Дар баъзе сарчашмаҳо ва ё луғатномаву фарҳангномаҳо истилоҳи “парашют” ҷунин шарҳ дода шудааст. Парашют – ҷатр, парашут; параштист-ҷатрбоз; парашютист – десантник = сарбози ҷатрбоз; парашютное подразделение - воҳиди ҷатрбоз [ФРФ, с. 414].

Дар қатори ҷунин истилоҳот метавон қалимаву истилоҳоти зерро номбар намуд, ки ифодакунандаи мағхумҳои истилоҳоти ҳарбианд: бомбарда – аслиҳаи артиллерӣ [ФИХ, с. 87], армия – лашкар [ФИХ, с. 54], патронаж – тирдон [ФТЗТ, с. 507], карабин – туғанги қӯтоҳ [ФРФ, с. 217], комиссар – қалонтар [ФРФ, с. 334].

Дар фаҳангномаҳои дигар қалимаи истилоҳи ҳарбии карабин – ба маънои милтики қӯтоҳ [ФТЗТ, с. 595]. Комиссар ба маънои шахси роҳбарикунандаи ҳарбӣ, шахси роҳбарикунанда ба идорае бо ҳуқуқҳои маҳсуси ҳарб; комиссари ҳарбӣ – роҳбари сиёсӣ дар воҳидҳо ё қисмҳои ҳарбӣ [ФТЗТ, с. 620].

3.2.5. Шарҳи вожа-истилоҳоти ҳарбии олмонӣ дар забони англисӣ

Забони олмонӣ яке аз қадимтарин забонҳои дунё маҳсуб дониста шуда, аз нигоҳи захираи луғавӣ дар баробари дигар забонҳои байналмилалӣ қарор дошта, қуррату тавоноие дорад, ки ҳар гуна мағхуму маъниро дақиқу расотар баён намоянд.

Дар натиҷаи пешрафти босуръати техника ва технологияи нав дар ҳама соҳаҳои ҷомеа зарурати корбурди қалимаву истилоҳоти нав бо мағхуми тозаи худ аҳаммияти бештар пайдо меқунад. Бо ҳамин

сабабҳои муайян истилоҳоти ҳарбии олмонӣ ба роҳу воситаҳои мухталиф ба забони англисӣ ворид гаштааст.

Истилоҳи олмонии “штаб” ҳамчун истилоҳи ҳарбии ҷузву томҳои нерӯҳои мусаллаҳ корбаст мешаванд. Истилоҳи “штаб” аз решай олмонии “stab” сарчашма гирифта, маънои мақоми идоракунандаи ҳарбиро ифода менамояд. Дар қушунҳои пиёданизом ва саворанизоми олмониҳо дар замони Ҷангӣ якими ҷаҳон созмон дода шуда буд. Штаб – мақоми идории лашкари бузург 1. Штаби генералий – мақомоти олии идории қувваҳои мусаллаҳи як давлат; 2. Дар маҷмӯъ мақомоти олии идоракунандаи лашкар.

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” чунин истилоҳ ба мушоҳида намерасад, вале дар “Фарҳанги русӣ ба форсӣ” истилоҳи “штаб” чунин шарҳу баён дода шудааст. Штаб – ситод; штаби генералий – ситоди кулл, штаби асосии қушунҳои пиёданизом – ситоди кулли асосии нерӯҳои заминӣ [ФРФ, с. 793].

Истилоҳи ҳарбии олмонии “штаб-офицер” низ дар ҷузву томҳои нерӯҳои мусаллаҳ серистеъмол мебошад.

Истилоҳи ҳарбии “штаб-офицер” аз ду ҷузъи олмонӣ таркиб ёфтааст – *stabs+ottirier*. “Штаб-офицер” – қароргоҳи афсарони бузурге, ки ҳар кадомашон унвон ва рутбаҳои ҳарбӣ доранд; дар як қатор қушунҳо, аз ҷумла дар қушунҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ номи умумии афсарони бузургро мегӯянд (масалан, майор, подполковник, полковник...) [ФИҲ, с. 579 ФАТР, с. 432].

Истилоҳи “штабс-капитан” низ аз ду ҷузъи олмонӣ таркиб ёфтааст. Штабс - капитан аз калимаҳои олмонии “*stabs - қароргоҳи афсарони баландпоя* ва “*kapitan* – унвони баланди ҳарбӣ дар қушунҳои пиёданизоми нерӯҳои мусаллаҳи кулл таркиб ёфтааст [ФИҲ, с. 58; с. 218]. Штабс-капитан ба маънои унвон ва ё рутбаи ҳарбие, ки дар қушунҳои пиёданизом, артиллерия ва воҳидҳои низомии муҳандисӣ истифода мешавад, фахмида мешавад.

Истилохи ҳарбии олмонии “рюкзак” дар забони англисӣ таърихи тулонӣ дошта, васеъ истифода мешавад. Истилохи “рюкзак” аз калимаи олмонии “Rucksack” гирифта шуда, борхалтаи маҳсуси ҳарбиёнро ифода менамояд [ФТАР, с. 312].

Дар забони форсии миёна истилохи “рюкзак” дар шакли “колопуштӣ” омадааст, ки дақиқтар аст, зоро “коло” - ба маъни ашёи лозимӣ омадааст [ФРФ, с. 607].

Калимаи “плац” ҳамчун истилохи ҳарбӣ дар воҳидҳои низомӣ васеъ истифода мешавад. Истилохи “плац” аз калимаи олмонии “Platz” гирифта шуда, ба маъни майдони машқи воҳидҳои низомӣ далолат мекунад [ФАТР, с. 890].

Истилохи ҳарбии “офицер” дар яке аз бахшҳои таркиби нерӯҳои мусаллаҳи қулл, яъне дар соҳаи дараҷа ва унвонҳои ҳарбӣ доираи васеи истифода дорад. Истилохи “офицер” аз калимаи олмонии “offizier” гирифта шуда, ба маъни ҳайати фармондехон омадааст. Офицер - ҳайати фармондех ва ё сардори як воҳиди низомӣ дар таркиби нерӯҳои мусаллаҳи қулл ба ҳисоб меравад [ФИХ, с. 364].

Ҳамин тарик, истилоҳоти ҳарбии олмонии зиёде, аз қабили “генералитет – ҳайати фармондехии олии артиш, ракета – мушакҳои ҳавоӣ”, “патронаш – тирдон”, “солдат – сарбоз”, фронт – сафи пеш, штурм – хучуми мусаллаҳона, плац – майдони машқи воҳидҳои ҳарбӣ дар забони англисӣ мариди истифода қарор гирифтаанд.

Хуносай боби сеюм

Тавре ки дақиқу равшан гардид, ки истилоҳоти илмӣ ва соҳавии ҳар як забон яке аз воситаҳои тавонои ташаккули ҳар як забони миллӣ буда, зазираи лугавии онро на факат бо роҳу воситаи ворид гардидани истилоҳои иқтибосӣ, балки ба василаҳои муҳталифи истилоҳсозиву истилоҳофаринӣ низ пурраву мукаммал месозанд.

Таърихи пайдоиши истилоҳоти ҳарбӣ дар забони англисӣ ба аввали асрҳои XVII рост меояд. Давраҳои рушду такомули истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ бошад, аз охирҳои асри XIX ва аввали асри XX оғоз мешавад. Дар баробари рушду инкишофи техникаву аслиҳаҳои нави ҳозиразамон дар низоми истилоҳоти ҳарбӣ низ пешравиҳо ба назар мерасад.

Пайдоиши калима-истилоҳоти ҳарбии тоҷикӣ аз нахустосори классикии мо сарчашма мегирад. Истилоҳоти ҳарбии забони тоҷикӣ, ки аз вожа-истилоҳоти аслии ин забон маншаъ мегирад, дар забони муосири тоҷик камтар истифода мешаванд. Дар натиҷаи таҳқиқи маводи ҷамъовардашуда маълум гардид, ки истилоҳоти навъи классикӣ ҳамагӣ 9 дар сади маводи ҷамъовардашударо ташкил медиҳанд. Дар маҷмуъ қисми зиёди истилоҳоти ҳарбӣ аз забони тоҷикӣ буда, аз рӯйи таносуб 48 дар сади маводи ҷамъовардашуда, истилоҳоти ҳарбии лотинӣ 44 дар сад, юнонӣ 28 дар сад, фаронсавӣ 16 дар сад, олмонӣ 7 дар сад, аз дигар забонҳои гуногун 1,8 дар садро ташкил додаанд. Калима-истилоҳоти ҳарбии забонҳои лотинӣ, юнонӣ, фаронсавӣ ва олмонӣ ба забонҳои тоҷикӣ тавассути забони русӣ ба таври бавосита ворид гаштаанд.

Вожа-истилоҳоти забони англисӣ дар асоси истилоҳоти забони англисии бостон сарчашма мегирад. Истилоҳоти ҳарбии забони англисӣ, ки аз вожа-истилоҳоти ин забон ба миён омадааст, нисбатан кам ба назар мерасанд. Маводи таҳқиқ нишон дод, ки ин гуна истилоҳот 9 дар садро ташкил медиҳанд. Микдори зиёди истилоҳоти ҳарбиро дар забони англисӣ истилоҳоти лотинӣ ташкил дода, 47 дар сад, юнонӣ аз рӯйи таносуб 24 дар сад, фаронсавӣ 22 дар сад ва олмонӣ 12 дар садро ташкил медиҳанд. Вожа-истилоҳоти забонҳои лотинӣ ва юнонӣ ба забони англисӣ ба таври мустақиман ва ё асосан тавассути забони фаронсавӣ ворид гаштаанд.

Ҳангоми воридшавии истилоҳоти ҳарбӣ ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ қонуну қавоиди овозӣ ва дастурии забонҳои таҳқиқшаванд ҳудааст.

Бахши дигари истилоҳоти иқтибосӣ ба ин забонҳо бо роҳи қалкашавӣ сурат гирифтааст. Ин ҷараён аз забони англисӣ ба русӣ ва аз забони русӣ ба тоҷикӣ сурат гирифтааст.

Дар натиҷаи таҳлили маводи ҷамъовардашуда маълум гардид, ки истилоҳоти ҳарбие, ки ба забони англисӣ ворид шудаанд, асосан аз забонҳои байналмилалӣ мебошанд. Истилоҳоти ҳарбии воридшуда аз ҳама бештар аз забонҳои фаронсавӣ, олмонӣ, лотинӣ, юнонӣ ва русӣ байналмилалӣ ба забони англисӣ ворид шудаанд. Дар маҷмуъ истилоҳоти ҳарбии забони англисиро қалимаву истилоҳоти лотинию юнонӣ ва фаросавӣ ташкил медиҳанд.

Хулоса

Истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ ҳанӯз дар асри VIII – IX бо таълифи осори нахустини илмиву адабӣ ва ҳарбӣ ба ин забон сарчашма мегирад.

Ҳарчанд истифодаву корбасти вожагону истилоҳот дар нахустосори илмии мо ҳанӯз иқтидори комил надошт, аз таҳқиқ ва омӯзиши маводи ҷамъовардашуда бармеояд, ки забони тоҷикӣ дар асрҳои IX – XI дар баёни матолибу масоили аввалин илмҳо ҳандаса, риёзӣ, нуҷум, ситорашиносӣ, табииёт, тибб ва ҳарбӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил шудааст.

Аз ҳамин аввалин таълифот ташаккули истилоҳоти ҳарбии тоҷикӣ оғоз гардида, доираи таъсир ва рушду такомули минбаъдаи он то ба имрӯз идома дорад. Дар забони англисӣ бошад, ин раванд аз асри XV бо соҳтани аввалин дастгоҳҳои ҷангӣ, бо ба вучуд омадани аввалин таркиби нурӯҳои мусаллаҳ, додани унвонҳо ва дараҷаҳои ҳарбӣ, амалиёти низомиву василаҳои ҷангӣ оғоз гардид.

Бинобар ин, хулосаву натиҷагирии мо аз таълифи рисола ва таҳқиқ дар ин замина ба шарҳҳои зер хоҳад буд:

1. Муайян гардид, ки бо вучуди таълифоти алоҳидаи марбут ба лугатнигории истилоҳоти ҳарбӣ дар шароити муосир таҳқиқи муқоисавии истилоҳоти ҳарбӣ дар забони тоҷикӣ ва англисӣ аз масъалаҳои муҳиммтарини забон ва истилоҳоти ҳарбӣ маҳсуб дониста мешавад.

2. Муқаррар карда шуд, ки дар ташаккули истилоҳоти ҳарбии забони тоҷикӣ забонҳои форсии миёна, сүғдӣ, хоразмӣ саҳмгузор бошанд, дар рушду инкишофи забони англисӣ бошад, забонҳои лотинӣ, юнонӣ, фаронсавӣ ва олмонӣ нақши муҳимм доранд.

3. Истилоҳоти илмӣ, мағҳуми истилоҳӣ ва вожаю истилоҳоти ҳарбӣ дар маҷмуъ мағҳумҳои ба ҳам алоқаманд буда, ба мағҳуми нерӯҳои

мусаллаҳ унвон ва дараҷаҳои низомӣ, василаҳои техниқӣ ва амалиёти ҷангӣ муносибати бевосита дорад.

4. Аз таҳлилу баррасии истилоҳоти ҳарбии тоҷикӣ маълум гардид, ки ин забон дар асрҳои IX-XI дар баёни мағҳумҳои соҳаҳои мухталифи илм ба муваффақиятҳои бузург ноил гардидааст. Яъне ҷараёни ташаккул ва рушду такомули истилоҳоти ҳарбӣ бо таълифи нахустосор ва луғутномаву фарҳангномаҳои гуногун оғоз шуда, доираи истифода ва ташаккули минбаъдаи он то ба замони имрӯз идома дорад.

5. Истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз вожа-истилоҳоти ҳам аслӣ ва ҳам истилоҳоти иқтибосии лотинӣ, юнонӣ, фаронсавӣ (забони англисӣ), арабӣ, русӣ, лотинӣ, юнонӣ (ба забони тоҷикӣ) ташаккул ёфта, дар он ҷо вожа-истилоҳоти аслии тоҷикиву англисӣ кам ба мушоҳида мерасад.

6. Бештари истилоҳоти ҳарбии забони тоҷикӣ ва англисие, ки дар луғатномаҳои тафсирӣ мавриди пажӯҳиш қарор дода шуд, аз ҷиҳати соҳтору таркиб ба меъёрҳои имрӯзаи ин забонҳо мувофиқат мекунад. Аксари истилоҳоти зикршуда хушоҳанг ва маънии дақиқ дошта, ба табъу завқи солим созгоранд. Илова бар ин, дар соҳтмони дастурии истилоҳоти ҳарбии забонҳои тоҷикиву англисӣ ҳама гуна усулҳои асосии истилоҳсозиву истилоҳнигории тоҷикиву англисӣ иштирок мекунанд.

7. Истилоҳоти соҳта, мураккаб, ибора-истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои муқоисашаванда бо роҳу воситаҳои мухталиф ташаккул ёфта, саҳми онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ гуногунанд.

8. Пешванду пасвандҳо аз унусурҳои асосӣ ва хеле фаъоли истилоҳсозӣ маҳсуб гардида, дар соҳтмон сарфии истилоҳоти ҳарбӣ -am, -ar, -com, -con, -in, -des, -res, -sur, -un, -re ва der-, ment-, ion-, ter-, per-, ing-, ent-, ant-, пешванд ва..... пасванд дар забонҳои тоҷикиву англисӣ истифода шудаанд, ки баъзе аз ин пешванду пасвандҳо сермаҳсул, бархе каммаҳсул ва қисме аз онҳо тамоман каммаҳсуланд.

Пешвандҳо сарфи назар аз он, ки дар истилоҳсози нисбатан каммаҳсуланд, вале баъзе аз пешвандҳо сермаҳсул мебошанд. Дар забони англисӣ *inter-, re* ва *in*, дар забони тоҷикӣ бошад, пешванди бе- ва ҳам-пешвандҳои серистеъмол мебошанд.

Пасвандҳо аз пешвандҳо дар истилоҳсозӣ сермаҳсултар буда, дар забони тоҷикӣ пасвандҳои -ӣ, -а, он-, ҳо-, вар-, чун- ва дар забони англисӣ пасвандҳои -ion-, ing-, ity-, ism, -or серистеъмол мебошанд.

9. Усули сарфиву наҳвӣ яке аз маъмултарин усули истилоҳсозии ҳарбӣ маҳсуб меёбад. Бо усули наҳвӣ танҳо ибораҳо сохта шуда, дар соҳтори онҳо ибораҳои исмӣ ҷойгоҳи маҳсус доранд.

10. Дар рафти таҳқиқ ба чунин хулоса омадем, ки истилоҳоти иқтибосӣ, дар натиҷаи муносибатҳои илмиву фарҳангӣ, забонӣ рух медиҳанд, яке аз роҳу воситаҳои асосии ғаниӣ гардидани таркиби луғавии забони илмии тоҷикӣ ва англисӣ ба ҳисоб мераванд.

Дар забони англисӣ истилоҳоти иқтибосии ҳарбии лотинӣ, юнонӣ, олмонӣ, фаронсавӣ, голландӣ, итолиёй, испанӣ ба воситаи забони фаронсавӣ, ба забони тоҷикӣ бошад, истилоҳоти лотинӣ, юнонӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, арабӣ, тавассути забони русӣ ворид гардидаанд.

11. Дурустиву дақиқии истилоҳоти аслии забонҳои тоҷикиву англисӣ ба хубӣ нишон медиҳад, ки забони тоҷикӣ ва англисӣ ба сифати забони зинда, бо истифодаи босамар аз имконоти дохилизабонӣ аз ҳисоби истилоҳоти иқтибосии забонҳои лотинӣ, юнонӣ, фаронсавӣ, русӣ ғаниӣ гардида, дар соҳаҳои илм, аз ҷумла, ҳарбӣ барои ифодаи мағҳуму матлабҳои дақиқу равшан имкониятҳои васеъ доштааст.

12. Дар забони тоҷикӣ бошад, истилоҳоти ҳарбии классикии тоҷикӣ нисбатан фаровон истифода шуда, 43 дар сади маводи таҳқиқро ташкил медиҳанд. Дар баробари ин, истилоҳоти ҳарбии арабӣ 5 дар сад, русӣ-байналмилалӣ 12 дар садро ташкил додаанд. Ҳангоми воридшавии истилоҳоти ҳарбӣ ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ ҳодисҳои тағйироти савтӣ ба мушоҳида мерасад.

13. Як микдори муайяни истилоҳоти ҳарбии забони англисиро калимаҳои аслии англисӣ ташкил медиҳанд, ки аслашон аз калимаҳои англисии давраи бостон ва миёна сарчашма гирифта, дар дигар забонҳо дида намешавад. Истилоҳоти ҳарбии забони англисӣ, ки аз калимаҳои аслии забони англисӣ пайдо шудаанд, нисбатан каманд. Аз рӯйи маводи таҳқиқ ин гуна истилоҳот 8 дар сади мисолҳоро ташкил медиҳанд.

14. Таҳлили низоми маънӣ дар соҳаи истилоҳоти ҳарбӣ, омӯзиши васеи қонуну қоидаҳои дастурии забон ва хусусиятҳои рушду такомули истилоҳоти ҳарбӣ барои ба танзим даровардан ва муттаҳид соҳтани истилоҳоти ҳарбӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аҳаммияти илмиву назариявӣ дорад.

15. Муқаррар карда шуд, ки дар рушду такомули истилоҳоти ҳарбии тоҷикиву англисӣ ҳамчунин нақши забонҳои арабӣ, русӣ, лотинӣ, юнонӣ, фаронсавӣ ва олмонӣ назаррас буда, ҳангоми таҳлилу баррасии маводи таҳқиқ решай баромади баъзе аз ин истилоҳот бо далелҳои аниқ дақиқу муайян карда шуд.

АДАБИЁТ

1. Абдулхусайн Нӯшин “Вожаномак”. Кобул, 1365.
2. Азимов А. Очеркҳо аз таърихи матбуоти даврии тоҷик (солҳои 1920–30)/ А.Азимов. – Душанбе: Адиб, 1998. – 92с.
3. Айнӣ С. Қуллиёт. Иборат аз понздаҳ ҷилд. Таҳти назар, бо кӯшиш ва муқаддимаи К. С. Айнӣ. Таҳиякунандай матн. Мураттиби вожанома ва мухаррири масъул М. Умаров. [«Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро»] Душанбе: Матбуот, 2005. – 271с.
4. Айнӣ, С. Намунаи адабиёти тоҷик / С. Айнӣ. – М., 1926. – 626с.
5. Акуленко, В.В. Вопросы интернационализации словарного состава языка / В.В. Акуленко. – Харьков., 1972. с – 28–30с.
6. Ализода И. Сухане чанд оид ба “Луғати Шоҳнома” – и Фирдавсӣ. Ахб. АФ РСС Тоҷикистон, шуъбаи фанҳои ҷамъиятӣ, барориш 12. Сталинобод, 1952. С.442.
7. Амонова, Ф.Р. Именное аффиксальное образование в современном персидском и таджикском языках / Ф.Р. Амонова. Учеб. пособие. –Душанбе, 1982. – 58с.
8. Амосова, Н.Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка / Н.Н. Амосова. – М., Изд–во «Литература иностранных языков», 1956. – 235с.
9. Арзуманов, С., Сангинов, А. Таджикский язык. / С. Арзуманов, А. Сангинов, – Душанбе, Маориф, 1988. – 416с.
10. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Учеб. для ин–тов и фак. иностр. яз. – 3–е изд.. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 295 с.
11. Арнольд И.В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования. – Л.: Просвещение, 1966. – 192с.

12. Арнольд, И.В. Лексикология английского языка / И.В. Арнольд. –М., 1959. – 435с.
13. Асадова, М.Р. Географические термины в таджикском и английском языках: дис. канд. филол. наук. – Душанбе, 2018. – 163с.
14. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М., 2004. – 571с.
15. Байзоев А.М. Забони «Донишнома» – и Абуалӣ ибни Сино (истилоҳот ва калимасозӣ). дисс. барои ... номз. илм. филол/10.02.22 – Душанбе, 1992. – 203 с.
16. Байзоев, А. М. Забони «Донишнома»–и Абуалӣ ибни Сино (Истилоҳот ва калимасозӣ). – Дисс. ном. илм. фил. – Душанбе, 1992. – 293с.
17. Балли, Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. – М., 1961.– 220с.
18. Баскаков, Н.А. Состав лексики каракалпакского языка и структура слов. В кн.: Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Лексика / Н.А. Баскаков. – М., 1962.–20с.
19. Бельчиков, Ю.А. О развитии русской лексики в советскую эпоху. – Русский язык в школе / Ю.А. Бельчиков. 1965, – № 6. – 164с.
20. Бердиева Т. Газетная лексика и вопросы терминологии // Масъалаҳои забоншиносӣ. – Душанбе, 1982. – С. 51–59.
21. Бердыева, Т. Лексика и грамматические элементы арабского языка в таджикском / Т. Бердыева. – Душанбе, 1968. – 135с.
22. Бердыева, Т. Тенденция развития лексики таджикского языка советского периода (Социолингвистическое исследование) / Т. Бердыева. – Душанбе, Дониш, 1982. – 132с.

23. Е.Э. Бертель Персидский–дарӣ–таджикский словарь. Известия таджикского филиала АН СССР, №12, 1948.
24. Богородицкий, В.А. Общий курс русской грамматики. (Из университетских чтений) / В.А. Богородицкий. – Казань, Типолитография Императорского Университета, 1907.–320с.
25. Бодуен де Куртенэ, И.А. О смешанном характере всех языков. Избранные труды по общему языкознанию / И.А. Бодуен де Куртенэ. – М., Изд–во АН СССР, 1963. Т.2 – 372с.
26. Боровков, А.А. Лексика среднеазиатского тифлиса / А.А. Боровков. – Ташкент, 1963. – 172с.
27. Боровков, А.А. Узбек тилининг лексикасидаги узгаришлар ва янги алфавит. СССР ФА Узбекистан филиалининг ахбороти / А.А. Боровков. 1940, – № 1. – 234с.
28. Боровков, А.К. Узбекско–таджикское двуязычие и вопросы взаимовлияния таджикского и узбекского языка / А.К. Боровков. Уч. зап. ИВАН, т.1У, – М., – 1952.–55с.
29. Бузургзода, Л., Ниязмухаммедов, Б. Грамматика таджикского языка. 4.1: Фонетика и морфология (на таджикском языке) / Л. Бузургзода, Б. Ниязмухаммедов. – Столинабад., 1944. – 112с.
30. Булаховский, Л.А. Введение в языкознание / Л.А. Булаховский. –М., 1954, ч. П. II. – 364с.
31. Бурлакова В.В. Основы структуры словосочетания в современном английском языке. – Л.: ЛГУ, 1975.
32. “Бурҳони қотеъ” (Таърифи Муҳаммад Ҳусайн бинни Ҳалафи Табрезӣ мутахаллис ба Бурҳон), иборат аз 4 чилд, Техрон, 1330–1335.
33. Бухоризода А.Л. Баъзе масъалаҳои терминологияи забони тоҷикӣ // Маориф ва маданият, 20 – июни соли 1961.

34. Бухоризода, А. Барои ягонагии имло ва терминологияи забони тоҷикӣ / А. Бухоризода. – Мактаби советӣ, 1952, – № 4. – 84с.
35. Вандриес, Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю / Ж. Вандриес. – М., 1937.
36. Вахобов, Т. “Развитие общественных функций таджикского литературного языка (преимущественно на материале 20–30–х гг.)”: Автореф. дисс. канд. филол. наук. – М., 1980.–212с.
37. Виноградов, В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове / В.В. Виноградов. – М., Изд–во УЧПЕДГИЗ, 1947. – 784с.
38. Виноградов, В.В. Современный русский язык. Грамматическое учение о слове / В.В. Виноградов. – М., ГОС Учебно пед. Наркомпроса РСФСР, 1938. – 155с.
39. Гинзбург Р.З. Лексикология английского языка: Учебник для ин–тов и фак. иностр. яз./ Р.З. Гинзбург, С.С. Хидекель, Г.Ю. Князева и А.А. Санкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 1979. – 269с.
40. Головин, Б.Н. Введение в языкознание / Б.Н. Головин – М., 1966.
41. Григорьев, В.П. О некоторых вопросах интерлингвистики. Вопросы языкознания / В.П. Григорьев. №1. – 1966. – С. 37–46
42. Даниленко В.П. Терминология и норма / В.П. Даниленко – М., 1972. – 265 с.
43. Даниленко В.П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. Отв. ред. д.ф.н. Ф.П. Филин. – М.: Наука, 1977. – 247 с.
44. Дерибас, В.М. Устойчивые глагольно именные словосочетания русского языка/ В.М. Дерибас. – М., Изд. «Русский язык», 1979.–45с.

45. Джаматов С.С. Становление и развитие лингвистической терминологии таджикского и английского языков. дисс. ... док. филол. наук/10.02.20 – Душанбе, 2015. – 407с.
46. Добронецкая, Э. Г. Грамматические трудности английского языка / Э. Г. Добронецкая. 1986. – 63с.
47. Дорофеева, Л.Н. Язык фарси–кабули / Л.Н. Дорофеева – М., 1960. – 72с.
48. Забони адабии ҳозираи тоҷик: Синтаксис. Барои студентони факултетҳои филологияи мактабҳои олӣ. – Душанбе: Ирфон, 1970. – 267с.
49. Забони адабии ҳозираи тоҷик: Лексикология, фонетика ва морфология. Барои студентони факултетҳои филологияи мактабҳои олӣ. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 463с.
50. Звегинцев, В.А. Очерки по общему языкознанию / В.А. Звегинцев. – М., 1962. – 384с.
51. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование / Е.А. Земская. – М., 1973. – 304с.
52. Зеҳнӣ, Т. Санъати сухан (илми бадеъ ва муҳтасари аруз) / Т. Зеҳнӣ. – Душанбе., 1967.–63с.
53. Знаменская, А.В. Словообразовательное значение суффикса в современном русском языке / А.В. Знаменская. – Л., 1954.–67с.
54. Ибрагимов, Р.М. Русские заимствования в таджикском языке в эпоху СССР. / Р.М. Ибрагимов. – Душанбе, Ирфон, 2001. – с.16–18
55. Иванова И.П. Теоретическая грамматика современного английского языка: Учебник / И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов. – М.: Вышс. школа, 1981. – 285с.
56. Ильиш, Б.А. Современный английский язык / Б.А. Ильиш. изд 2–е Изд–во «Литература на иностранных языках» 1948. –294с.

57. Калонтаров, Я.И. Вопросы терминологии в Таджикской ССР. – В кн.: Вопросы терминологии союзных республик / Я.И. Калонтаров. – М., 1970. – с. 17–56.
58. Канделаки Т.Л. Семантики и мотивированность терминов. Отв. Редакторы: С.Г. Бархударов, В.П. Даниленко. – М.: Наука, 1977. – 168 с.
59. Капанадзе, Л.А. Взаимодействие терминологической и общеупотребительной лексики. – Сб.: Развитие лексики совр. русского языка / Л.А. Капанадзе. – М., 1965.–35с.
60. Карапшук П.М. Словообразование английского языка. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1977. – 303 с.
61. Каримов Ш.Б. Структурно-семантический анализ авиационных терминов в таджикском и английском языках. дисс. ... канд. филол. наук/10.02.20 – Душанбе, 2014. – 170с.
62. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. Пособие для студентов педагогических институтов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковне, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева и др. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 384с.: ил.
63. Кащеева, М.А. Некоторые наблюдения над словообразованием имен существительных в английском языке / М.А. Кащеева. – М., Изд. ЛГУ, 1959.–85с.
64. Керимова, А.А. Таджикский язык. – В кн.: Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху / А.А. Керимова. – М., 1969.–163с.
65. Киличев, Э. Лексические архаизмы романа С. Айни „Рабы”. – Труды аспирантов ТашГУ, вып. 349, Э. Киличев. – Ташкент, 1969.
66. Кленников, В.М. Китоби дарсии шофери класси якум / В.М. Кленников, – Душанбе, 1962.–54с.

67. Кормилицына, М.А., Сиротинина, О.Б. Общение людей и жизнь языка / М.А. Кормилицына, О.Б. Сиротинина. Известия Саратовского университета. – 2006. –Т. 6. – Сер. Филология. Журналистика. – С. 3 – 12.
68. Котелова, Н.З. Первый опыт лексикографического описания русских неологизмов. – В кн.: Новые слова и словари новых слов / Н.З. Котелова. – Ленинград, 1978.–33с.
69. Крысин, Л.П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни. Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Л.П. Крысин. – М., 1996. – с.147–154.
70. Кубрякова, Е.С. В поисках сущности языка: Когнитивные исследования / Ин–т. языкоznания РАН / Е.С. Кубрякова. – М., Знак, 2012. – 208 с. – Разумное поведение и язык. Language and Reasoning.
71. Кубрякова, Е.С. Основы морфологического анализа / Е.С. Кубрякова.– М., Наука, 1974. – 324с.
72. Кубрякова, Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Частти речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. / Е.С. Кубрякова. – М., Языки славянских культур, 2004. –32с.
73. Кубрякова, Е.С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы) / Е.С. Кубрякова. Известия АН. Серия литературы и языка. 1997. – Т.56, № 3. – С.22–31.
74. Кубрякова, Е.С. Язык, сознание, коммуникация: СБ. статьи / ОТВ. Эд. В. В. Красных, А. И. Изотов. – М., МАКС Пресс, 2002. – Вопрос. 21. 1996. – 184с.
75. Қосимова М.Н. Мухтасар оид ба истилоҳоти забоншиносии пешини тоҷик. – Душанбе: УДТ, 2003. – 113с.
76. Қосимова М.Н. Истилоҳоти қадимаи тоҷикӣ (маълумоти мухтасар). – Душанбе: Сино. 2007. – 409 с.

77. Лейчик В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура. Изд. 4-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 256с.
78. Лексика современного русского литературного языка. М., 1963.
79. Лопатин, В.В. Нулевая аффиксация в системе русского словообразования / В.В. Лопатин. Журнал Вопросы языкознания, 1966. – № 1. С.76–87.
80. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминноэлементов. М.: Наука, 1982. – 152 с.
81. Лотте Д.С. Как работать над терминологией. Основы и методы. – М.: Наука, 1968. – 76с.
82. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии: вопросы теории и методики. Отв. ред. академик И.И. Артоболевский. – М.: Изд. по АН СССР, 1961. – 159с.
83. Лотте Д.С. Очередные задачи технической терминологии. – Известия АН СССР. Отделение общественных наук, №4, 1931. – Л.: Изд-во АН СССР, 1931. – С.883-891
84. М.Муин “Фарҳанги форсӣ”. Техрон, 1331.
85. Маковский, М.М. Теория лексической аттракции. Опыт функциональной типологии лексико-семантических систем / М.М. Маковский. – М., 1971, –173с.
86. Малеева, М.С. “Суффиксальная словообразовательная модель (на материале имен существительных с усеченной производящей основой современного русского языка)": Автореф. канд. диссерт., Орел, 1968.–58с.
87. Мамадназаров А. Вожаномаи тафсирии англисӣ–русӣ–тоҷикии лӯғатнигорӣ/А. Мамадназаров. Душанбе: Эр–граф, 2020. – 196 с.

88. Мамадназаров А. Становление и развитие таджикской переводной лексографии XX и начала XXI вв. дисс.... Док. Филол. Наук/10.02.20 – Душанбе. 2013. 420 с.
89. Марков, В.М. Явления нулевой суффиксации в русском языке. «Тезисы докладов межвузовской конференции по исторической лексикологии, лексикографии и языку писателя» / В.М. Марков. – Л., 1961. – 287с.
90. Маслов, Ю.С. Введение в языкознание / Ю.С. Маслов. – М., Высшая школа, 1987. – 425с.
91. Махмадназаров, А. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ. Нашри тақмилшудаи сеом. Муҳаррир ва мураттиб д.и.ф., проф. А. Мамадназаров. – Душанбе: – Эр–граф, 2015. –1016 с.
92. Маҷидов Ҳ. Фразелогияи забони ҳозираи тоҷик. Дастури таълимӣ. Муҳаррири илмӣ проф. Д.Т. Тоҷиев. Душанбе: УДТ, 1982. – 104с.
93. Маъсуми, Н., Гаффоров, Р. Национальные и международные факторы в формировании и развитии терминологии современного таджикского литературного языка. – В кн.: Национальное и международное в литературе, фольклоре и языке / Н. Маъсуми, Р. Гаффоров, – Кишинев, 1971. – с.286–294.
94. Маъсумӣ, Н. Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат / Н. Маъсумӣ. – Душанбе, 1966. – 134с.
95. Маъсумӣ, Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик / Н. Маъсумӣ. – Сталинобод, 1959. –120с.
96. Мегамед, В.И., “Калькирование как один из способов пополнения словарного состава современного персидского языка”. Дисс. на соиск. канд. фил. наук. – М., 1983. – 241с.
97. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка / О.Д. Мешков. – М.: Наука, 1976. – 248 с.

98. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка / О.Д. Мешков. – М.: Наука, 1985. – 187 с.
99. Мешков, О. Д. Словообразование современного английского языка / О. Д. Мешков. – М., Наука, 1976. – 248с.
100. Мирзоев А. Ибораҳои феълии замонӣ дар забони адабии ҳозираи тоҷик. – Душанбе: Дониш, 1972.
101. Миртов, А.В. Из наблюдения над русским языком в эпоху Великой Отечественной войны. – Вопросы языкоznания / А.В. Миртов –1953. – №4.
102. Москович В.А. Статистика и семантика: Опыт статистического анализа семантического поля. Отв. Редактор Р.С. Гинзбург. – М.: Наука, 1969. – 304с.
103. Муминов, А. “Полисемия в таджикском языке”. Автореф. канд. дисс. – Душанбе, 1972.–365с.
104. Муҳаммадиев, М. Очекҳо оид ба лексикаи забони адабии тоҷик / М. Муҳаммадиев. – Душанбе, 1968.–455с.
105. Муҳаммадиев, М. Синонимҳо дар забони адабии ҳозираи тоҷик. (ҳиссаҳои номии нутқ) / М. Муҳаммадиев. – Душанбе, 1962.–25с.
106. Муҳаммадиев, Фазлиддин. Асарҳои муNTAXаб. Ҷилди 1. / Фазлиддин. Муҳаммадиев. – Душанбе, «Ирфон», 1978. – 556с.
107. Муҳаммадиев, Фазлиддин. Асарҳои муNTAXаб. Ҷилди 2. / Фазлиддин. Муҳаммадиев. – Душанбе, «Ирфон», 1980. – 504с.
108. Наджафов Г.Г., Проблемы терминологии современного персидского языка Дисс. на соиск. канд. фил. наук. – М.,1976. – 260с.
109. Назарзода С. Забон ва истилоҳот; Андешаҳо дар атрофи забони тоҷикӣ ва ташаккули истилоҳот /С. Назарзода. – Душанбе: Дониш. 2003. – 148 с.

110. Назарзода С. Ташаккули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии забони тоҷикӣ дар садаи XX /С. Назарзода; Дар зери назари узви воб. АИ ҶТ Д. Саймиддинов. – Душанбе: Дониш, 2004. – 303с.
111. Назарзода С. Истилоҳоти забони тоҷикӣ; таърих, гаройиши дурнамо /С. Назарзода; Муҳаррири масъул Саймиддинов Д. – Душанбе: Дақиқӣ, 2013. – 370 с.
112. Немченко, В.Н. Введение в языкознание: учебник для вузов / В.Н. Немченко / – М., Дрофа, 2008 – 703с.
113. Ниёзмҳаммадов, Б., Бухоризода, А.Л., Калонтаров, Я.И. О терминологическом вопросе в Таджикистане. – сб: Вопросы терминологии / Б. Ниёзмуҳаммадов, А.Л. Бухоризода, Я.И. Калонтаров. – М., Изв. АН СССР, 1961. – с.45–48.
114. Ниёзмуҳаммадов, Б. Забоншиносии тоҷик / Ниёзмуҳаммадов, Б. – Душанбе, 1970.–560с.
115. Ниёзмуҳаммадов, Б., Маъсумӣ, Н., Fafforov, R. Терминҳо бояд дуруст ва ягона бошанд / Б. Ниёзмуҳаммадов, Н. Маъсумӣ, R. Fafforov – Тоҷикистони советӣ, – 27 апр. 1965.–23с.
116. Ниезмуҳаммадов, Б.Н. О взаимоотношении таджикского и узбекского языков. Проблемы двуязычия и многоязычия / Б.Н. Ниезмуҳаммадов. – М., Наука, 1972. – с.325–326.
117. Николаев, И.Л., Халилов, А. Некоторые вопросы взаимовлияния русского и таджикского языков. – Сб.: Вопросы русского языка / И.Л. Николаев, А. Халилов – Душанбе, 1963.– 65с.
118. Новиков, Л.А. Семантика русского языка / Л.А. Новиков. – М., Высшая школа, 1982.–306с.
119. Новые слова и словари новых слов. – Л., 1983. – 246с.
120. Нуров П. Таджикская научно-техническая терминология. – Душанбе : Дониш, 2009. – 180 с.

121. Османов, Н. Частотный словарь Унсури / Н. Османов. – М., 1972. – с.13–26
122. Палатов, М.И. “Семантическая структура интерлингвизмов греко–латинского происхождения в современных европейских языках”: Автореф.дисс.канд.филол.наук. – Алма–ата, 1970. – 28 с.
123. Пауль, Г. Принципы истории языка / Г. Пауль. – М., 1960. – с.110–136
124. Пейсиков Л.С. Лексикология современного персидского языка. – М., Изд–во МГУ, 1975. – 288с.
125. Персидско–русский и русско–персидский военные словарь (составитель Г.Г. Алиев). Военное изд. МО СССР, М.; 1972
126. Растворгумова, В.С. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров / В.С. Растворгумова. – М., 1964.
127. Растворгумова, В.С., Керимова, А. Система таджикского глагола [Текст] / В.С. Растворгумова, А. Керимова. – М., Наука, 1964. – 291с.
128. Рауфов А, Рисолаи лексикӣ–грамматикии муқаддимаи “Фарҳанги чехранигорӣ”, Маҷ. Армуғони олимони ҷавон / Рауфов. – Душанбе., 1966.–№3. – 288с.
129. Рейтенберг, Ф.Е. Русские заимствования во французском языке в советскую эпоху. – Иностранные языки в школе / Ф.Е. Рейтенберг. 1963. № 4.
130. Реформатский, А. А. Термин как член лексической системы языка // Проблемы структурной лингвистики / / А.А. Реформатский – М., 1967. – С. 103–125.
131. Реформатский, А.А. Введение в языкознание / Под ред. В.В. Виноградова. / А.А. Реформатский – М., Аспект Пресс, 1999. – 388с.
132. Ризозода Шафақ. “Фарҳанги Шоҳнома” (Ба кӯшиш ва тасҳеҳи Мустафо Шаҳобӣ) Техрон, 1971. №65.

133. Рустамов, А. Семантический аспект развития лексики таджикского литературного языка. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – М., 1984. – 24с.
134. Рустамов, Ш. Забон ва замон / Ш. Рустамов. – Душанбе., 1981. – с.24–26
135. Рустамов, Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик / Ш. Рустамов. – Душанбе, 1980. – 129 с.
136. Рустамов, Ш. Таджикская грамматическая терминология / Ш. Рустамов. – Душанбе. 1972.–65с.
137. Рустамов, Ш. Як навъи калимасозии исмҳои мураккаб. Мактаби советӣ / Ш. Рустамов. 1971. – №5, – с.41
138. Саидов X., Военная терминология в таджикском и английском языках/ X. Саидов. – Душанбе, 2013. – 336с.
139. Саидов X., Дипломатическая терминология в таджикском и английском языках. Дисс. 2013.–26с.
140. Саидов X., Система дипломатических терминов в таджикском и английском языках/ X. Саидов. – Душанбе, 2013. – 190с.
141. Саймиддинов Д., Лингвистическая интерпретация средне персидских текстов. дисс. канд. филол. наук. – Л., 1980. – 200с.
142. Серебренников, Б.А. Общее языкознание. Внутренняя структура языка / отв.ред. Б.А. Серебренников – М., Наука, 1972. – 564с.
143. Смирницкий, А.И. Лексикология английского языка / А.И. Смирницкий. – М., 1956. – 365с.
144. Собиров, Э. Судьбы русизмов в таджикском языке постсоветского периода / Собиров Э. – М., 2007.–18с.
145. Сороколетов Ф.П. Производственно – терминологическая лексика в прозе после Великой Отечественной войны. АКД, Л.; 1952.

146. Степанова, М.Д. О месте словообразования в системе языка», в кн. «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие» / М.Д. Степанова. – стр. 279
147. Сулаймонов, С. Формирование терминологии таджикской философии (на материале «Донишнома» Ибн Сины)– Душанбе, 1997.–408с.
148. Сулаймонов С. Становление арабской и таджикской философской терминологии: На базе философского наследия Ибн Сины. дисс. ... док. филол наук/10.02.20. – Душанбе, 1997.
149. Султонов М.Б. Ташаккул ва такомули вожагони илмии форсӣ–тоҷикӣ. – Душанбе, 2008–328с
150. Султон Мирзо Ҳасан. Истилоҳот ва истилоҳнигории тоҷикӣ/ Мирзо Ҳасани Султон. – Душанбе: Эр-граф, 2019. – 196 с.
151. Сумароков, А.П. Об истреблении чужих слов из русского языка / А.П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений в XII ч. Изд–е 2–е М., Тип. Н. Новикова, 1787, ч. I, 295с.
152. Турахасанов, К.Ш. Формирования таджикской медицинской терминологии/ К.Ш.Турахасанов – Душанбе, 2022. – 391с.
153. Убайдуллоев, А.И. Исторические связи русского и таджикского языков / А.И. Убайдуллоев. – Душанбе, Инсоф, 2005.–185с.
154. Улуханов, И.С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация / И.С. Улуханов. – М., 1996. – 284с.
155. Улуханов, И.С. Мотивация и производность (о возможностях синхронно–диахронического описания языка) // Вопросы языкознания / И.С. Улуханов. 1992. – №2, – с.5 – 20
156. Улуханов, И.С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее написания / И.С. Улуханов. – М., 1977.–74с.

157. Ульманн, С. Семантические универсалии, «Новое в лингвистике» / С. Ульманн. – М., 1970. – 255с.
158. Уриел, Вайнрайх. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования. Перевод с английского языка и комментарии/ Вайнрайх Уриел. – Киев, 1979. – 32с.
159. Фамина Н.В. Лексикология английского языка: курс лекций / Н.В. Фамина. – М.: МАДИ, 2018. – 96с.
160. Ферденанд Де Сосюр. Курс общей лингвистики / Де Соссюр Ф. – М., 1933. – 128с.
161. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М., Ad. Marginem, 1997. – 451с.
162. Харитончик З.А. Лексикология английского языка: Учебное пособие. – Минск: Выш. шк., 1992. – 299 с.
163. Хауген, Э. Проблемы двуязычного описания, в кн.: «Новое в лингвистике», VI / Э. Хауген. – М., 1972. – 402с.
164. Чарикова, Е.И. О терминах заимствования и освоения при взаимодействии языков. Лексикология и фразеология. Новый взгляд / Е.И. Чарикова // Тез. Второй межвуз. конф. – М., МГЗПИ, 1989. с.153–154
165. Шанский, Н.М. Очерк по русскому словообразованию лексикологии / Н.М. Шанский. – М., 1952. – с.210–245
166. Шарофов Н. Дар бораи инкишифи терминологии илмӣ-техникии тоҷик // «Тоҷикистони советӣ», 4 марта соли 1960.
167. Шаропов В.Н., Пути развития лексики современного таджикского литературного языка. Авто. дисс. док. филол. наук. – Боку, 1974. – 22с.
168. Шишков, А.С. Рассуждение о старом и новом слоге. А.С. Шишков. – Спб., 1818, – с. 496.
169. Шмелев, Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики / Д.Н. Шмелев. – М., Наука, 1973. – 279с.

170. Ярцева, В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь / В.Н. Ярцева. – М., 1995. – 688с.
171. Dokulil, M. Tvoreni slov v cestine / M. Dokulil. Praha., 1962. – 202p.
172. Hockett, Ch. A course in modern linguistics / Ch. Hockett. – New York, 1958. – 137p.
173. Jespersen, O. Interlinguistics, вкн.: «Selected writings of Otto Jespersen» / O. Jespersen/ – London., – Tokyo., – 771p.
174. Marchand, H. The Categories and Types of Present-Day Englishword–Formation / H. Marchand. – Wiesbaden., 1960. – 274 p.
175. Wüster. E. Introduction to the general theory of terminology and terminological lexicography. 2 parts [Text] / E. Wüster. – Wien: Springer, 1979.
176. Wüster. E. Introduction a la theoria general de la terminologia y a la lexicografia terminological. Primera edicion septiembre de 1998. – Barcelona, 2003. – 227 p.

Луғатҳо:

177. Аминов А., Афсаҳзод А., Нуралиев А., Саъдуллоев А., Садуллоев Ч. Фарҳанги тафсирии руси–тоҷикии истилоҳоти журналистика. – Душанбе, 2013.
178. Апресян, Ю.Д. Новый объяснительный словарь синонимов: Концепция и типы информации / Новый объяснительный словарь синонимов / Ю.Д. Апресян. – М., Проспект, 1995. – 35с.
179. Баранов Х.К. Большой арабско–русский словарь: в 2–х т. – 11–е изд., стеротип. Около 100 тысяч слов и словосочетаний. Том 1. – М.: Живой язык, 2006. – 456 с.
180. Большой англо–русский словарь: В 2 т./Под общ. рук. И. Р. Гальперина. М., 1977. БЭСЯ – Большой энциклопедический словарь. Языкоzнание. – М., 1998.–287с.

181. Виноградский А.В. Англо–русский словарь по полиграфии и издательском. Ок. 30 000 терминов. – М.: Рус. Яз., «РУССО», 1993. – 582 с.
182. Ганделсмен А. «English synonyms explained and illastrated» Moscow: – Foreign languages publ. house. – 1963. –305р.
183. Гуревич В.В., Дозорец Ж.А. Русско–английский фразеологический словарь – 1988.–17с.
184. “Фиёс–ул–лғуғот” (Таълифи М.Фиёсуддин бинни Чалолуддини Ромпурӣ), Бухорои Шариф. Когон,
185. Ефремова, Толковый словарь / Ефремова. – 2012.–12с.
186. “Луғати Фурс”–и Асадии Тӯсӣ (Бо қӯшиши Муҳаммад Даҳири Сиёҳӣ), Техрон, 1336.
187. Даль, В.И. Словарь Даля / В.И. Даль. – 2012.–18с.
188. Дускаева Л.Р. (ред) Медиалингвистика в терминах и понятиях: словарь–справочник. – М.: ФЛИНТА. 2018.
189. Иматшоева М., Мамадназарова А., Муродов М. Лугати муҳтасари тафсирии англисӣ–тоҷикии истилоҳоти журналистика / Муҳаррир проф. А. Мамадназаров. – Душанбе: Эр–граф, 2015. – 110 с.
190. Каменецкайте, Н.А. Синонимы в английской фразеологии / Н.А. Каменецкайте. – М., 1971.–45с.
191. Князев А.А. Энциклопедический словарь СМИ. – Бишкек: Изд–во КРСУ, 2002. – 340 с.
192. Крупнов В.И. Язык современной прессы. Англо–русский словарь–справочник активной лексики. В. 2 т. Т. 1. А–J. – М.: Высш. шк., 1993а. – 224 с.
193. Кунин, А.В. Английская фразеология (теоретический курс)/ А.В. Кунин. – М., Высшая школа, 1970.–51с.
194. Кунин, А.В. Англо–русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М., 1984. –32с.

195. Кунин, А.В. Англо–русский фразеологический словарь/ А.В. Кунин. (Гос. изд. иностр. словарей). – М., 1956. –74с.
196. Курьянов Е.И. Англо-русский словарь по средствам массовой информации (с толкованиями); около 12000 терминов. – М.: Московская международная школа переводчиков, 1993. – 320 с.
197. Ларин, Б.А. Очерки по фразеологии. (Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике) / Б.А. Ларин. – Л., 1956. – с.200–201.
198. “Лугати ҳарбии русӣ–тоҷикӣ” (тартибдодагон Н.Н. Ерашов, Ҷ.Икромӣ, А.З. Розенфельд, Ҳ.Ҷусуфӣ). Нашр. дав. Тоҷикистон, Сталинобод, 1942.
199. Мамадназаров А. Фарҳанги англисӣ-тоҷикӣ. Standart English-Tajik Dictionary Нашри такмилшудаи сеюм / А. Мамадназаров; Муҳаррир ва мураттиб д. И. Ф., проф. А. Мамадназаров;–Душанбе: ЭР-граф, 2015.- 1016 с.
200. Москвин А.Ю. (сост.) Большой словарь иностранных слов / Сост. А. Ю. Москвин. – М.: Центрполиграф, 2005. – 816 с.
201. Мюллер, В.К. Англо–русский словарь / В.К. Мюллер. – М., 1985.–34с.
202. Мюллер В.К. Большой англо-русский и русско-английский словарь 200 000 слов и выражений /В.К. Мюллер. – М.: Эксмо, 2007. – 1008 с. – (Библиотека словарей Мюллера).
203. Николаев И.Л., Раупов Х., Александров И.А. Русско–таджикский фразеологический словарь / И.Л. Николаев, Х. Раупов, И.А. Александров. – Душанбе, Маориф,1984.–63с.
204. Ромпурӣ, Ғиёсиддин Муҳаммад. Ғиёс-ул-лугот. Иборат аз се чилд. Ҷ.І. Ғиёсиддин Муҳаммад; Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзеҳот ва феҳристи Амон Нуров; Муҳаррир Ҳафиз Рауфов. – Душанбе: Адиб, 1987. – 480 с.

205. Словарь синонимов и антонимов английского языка. – М., 2005.–14с.
206. Страшнов С.Л. Актуальный медиапонятия: опыт словаря сочетаемости. – Екатеринбург: Литагент Ридеро, 2016
207. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка / Д.Н. Ушаков. 2012.–21с.
208. Фарҳанги забони тоҷикӣ Қ.1. / Зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошим, Н. А. Маъсумӣ. – М., Советская энциклопедия. – Москва, 1969.–22с.
209. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Иборат аз ду ҷилд. Ҷилди 1. А–Н. Зери таҳрири Сайфиддин Назарзода – Душанбе, 2008. – 950 с.
210. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Аз асри X то ибтидои асри XX. Иборат аз ду ҷилд. Дар зери таҳрири М.Ш. Шукуров, В.А. Капранов, Р. Ҳошим, Н.А. Маъсумӣ. 1. А–О. – М.: Сов. Энциклопедия, 1969. – 952 с.
211. Фарҳанги Мухтасари “Шоҳнома” (мураттиб Иброҳим Ализода). “Адиб”, Душанбе, 1992.
212. “Фарҳанги Рашидӣ” (ба таҳқиқ ва тасҳехи Муҳаммад Аббосӣ), иборат аз 2 ҷилд, Техрон, 1337.
213. “Фарҳанги форсии Амид” (Таълифи Ҳасан Амид), муассисаи интишороти Амири Кабир, Техрон, 1362.
214. Фозилов, М. Фарҳанги ибораҳои рехта (фарҳанги фразеологӣ) / М. Фозилов. – Душанбе, 1963. Ҷ.1.
215. Фозилов, М. Фарҳанги ибораҳои рехта (фарҳанги фразеологӣ) / М. Фозилов. – Душанбе, Ирфон, 1964. Ҷ.2.
216. Фразеологический словарь русского языка / Под ред; А. И. Молоткова. – М., 1978.–340с.
217. Хорнби, А.С. Оксфордский толковый словарь английского языка – 7 ой выпуск / A. S. Hornby. Oxford Advanced Learners

- Dictionary – 7 th edition Cambridge International Dictionary of English; электронные ресурсы: «Мультиплекс 2.0» (Русско–англо–русский)–p122.
218. Ҳасандўст, Мұхаммад. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Мұхаммад Ҳасандўст. Ҷилди аввал Алиф–Бе. – Техрон: Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ. 1393а (2014). – 585 с.
219. Ҳасандўст, Мұхаммад. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Мұхаммад Ҳасандўст. Ҷилди дувум Пе–Дол. – Техрон: Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ. 1393б (2014). – С.586. – 1410.
220. Ҳасандўст, Мұхаммад. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Мұхаммад Ҳасандўст. Ҷилди севум Ре–Коф. – Техрон: Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ. 1393в (2014). – С.1411. – 2080.
221. Ҳасандўст, Мұхаммад. Фарҳанги решашинохтии забони форсӣ. Мұхаммад Ҳасандўст. Ҷилди дувум Коф–Ё. – Техрон: Фарҳангистони забон ва адаби форсӣ. 1393г (2014). – С.2081. – 2955.
222. Этимологический словарь русского языка. М. Р. Фасмер – М., Прогресс, 1973.–185с.
223. Aghajanzadeh, Dictionary of international words 2003. – 246 с.
224. Anderson, Sandra. Dictionary of Media Studies. Text Production and Proofreading Sandra Anderson. Heather Bateman. Emma Harris, Katy Me Adam. – London: A&C Black. 2006. – 282 p.
225. Barnhart, Robert K. (ed.) The Barnhart Concise Dictionary of Etymology: The origins of American English words. Edited by Robert K., Barnhart. – New York: Harper Collins Publishers. 1995. – 916 p.
226. Cambridge International Dictionary of English; электронные ресурсы: «Мультиплекс 2.0» (Русско–англо–русский)–141p.

227. Collins Cobuild English Dictionary. – London, Harper Collins Publishers Ltd, 1995. –245p.
228. Jackendoff, R. Semantic structures. Languages of the mind: Essays R. Jackendoff. – Cambridge (Mass.), 1990.–74p.
229. Longman Dictionary of Contemporary English, – M., Русский язык, 1992.–54p.
230. Oxford Dictionary & Thesaurus. Oxford University Press, 1995.–5p.
231. Thagard, P. Mind. Introduction to Cognitive Science / P. Thagard. – Cambridge (Mass.), MIT, 1996.–77p.
232. Vaughn, Stephen L, ed. Encyclopedia of American Journalism. New York: Routledge. 2008.
233. Watson, James, and Anne Hill. Dictionary of Media and Communication Studies. London: Hodder ander / New York: Oxford University Press, 2006 (7th ed.).
234. Webster, N. A Dictionary of the language. – New York, 1867. – 560 p. First published 1828.
235. Webster's Third New International Dictionary of the English Language. Vol. I–III;
236. Webster's New Dictionary of Synonyms. Springfield: The New American Roget's College, 1973. (WNDS)–44p.
237. Weekley, E. M. A. An entymological dictionary of modern English. – London: John Murray, Albemarle Street, W., 1921. – 1660 clm. (830 p. +20 p. preface)
238. William Makepeace Vanity Fair, 1847–48 England, Low Countries, Madras, 624 first edition–61p.

Захирахой интернетъ

239. Online etymology dictionary by Douglas Harper, November 2001. Дар асоси An entymological Dictionary of Modern English (Ernest Weekly, 1921, John Murray, 2 volumes, reprint 1967, Dover

Publications), The Shorter Oxford English Dictionary (1993), The Barnhart Dictionary of Etymology (1988) сохта шудааст.

Абарпайванд: <https://www.twirpx.com/file/292708/> (феврали соли 2021)

240. Тагоев Абдухамид. Новый русско–таджикский словарь. Вожаномаи нави русӣ ба тоҷикӣ. – Версия 8.00. Электронное издание / На правах рукописи. 12873 словарной статьи с использованием преимущественно коренных и современных слов таджикского языка. – Зафаробод, 2018. – 383 с. Абарпайванд: <https://zarowadk.ru/skachat-besplatno-2/knigi-slovari.html#tagoev1> (апрели соли 2021)